

**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН**

**ДОНИШГОХИ ДАВЛАТИИ ОМӮЗГОРИИ ТОЧИКИСТОН  
БА НОМИ САДРИДДИН АЙӢ**

**ТДУ 372.8:802/809**

**ТКБ 74.261.7**

**P-47**

*Ba ҳукми дастнавис*

**РАЧАБОВА ФИРУЗА САДРИДДИНОВНА**

**МЕТОДИКАИ ТАШАККУЛИ САЛОХИЯТМАНДИИ  
БАЙНИФАРҲАНГИИ ДОНИШҔЎЁН ДАР РАВАНДИ ОМӮЗИШИ  
ЗАБОНИ ХОРИЧӢ ДАР ШАРОИТИ МУҲИТИ БИСЁРФАРҲАНГИИ  
ДОНИШГОҲОИ ОМӮЗГОРӢ**

13.00.08 - Назария ва методикаи таҳсилоти касбӣ  
(13.00.08.04 – Назария ва методикаи фанҳои гумантарӣ)

**ДИССЕРТАЦИЯ  
барои дарёфти унвони илмии  
номзади илмҳои педагогӣ**

**Роҳбари илмӣ - доктори  
илмҳои педагогӣ, профессор  
Сайфуллаев Хайрулло Габдуллаевич**

**Душанбе – 2023**

## МУНДАРИЧА

НОМГҮЙИ ИХТИСОРАХО ВА (Ё) АЛОМАТҲОИ ШАРТӢ .....	3
МУҚАДДИМА .....	4
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ .....	12
БОБИ 1. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТ- МАНДИИ БАЙНИФАРҲАНГИИ ДОНИШҖӮЁН ДАР РАВАНДИ ОМӮЗИШИ ЗАБОНИ ХОРИҖӢ ДАР ШАРОИТИ МУҲИТИ БИСЁРФАРҲАНГИИ ДОНИШГОҲХОИ ОМӮЗГОРӢ .....	24
1.1.Асосҳои психологӣ ва педагогии салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар шароити бисёрфарҳангӣ .....	24
1.2.Равияи шахсиятӣ-фаъолмандӣ дар ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар шароити муҳити этнофарҳангӣ ...	45
1.3.Модели ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар гурӯҳҳои бисёрэтникеӣ .....	65
Натиҷагирӣ оиди боби якум .....	82
БОБИ 2. ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ПЕДАГОГӢ ДАР ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТМАНДИИ БАЙНИФАРҲАНГИИ ОМӮЗГОРОНИ ОЯНДАИ ЗАБОНИ ХОРИҖӢ ДАР ШАРОИТИ МУҲИТИ БИСЁРФАРҲАНГИИ ДОНИШГОҲХОИ ОМӮЗГОРӢ .....	86
2.1.Технологияҳои педагогӣ ҳамчун воситаи баландбардории сифати таълими забони хориҷӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии педагогӣ дар шароити муҳити бисёрфарҳангии донишгоҳҳои омӯзгорӣ .....	86
2.2.Технологияи фаъолияти муштараки педагогии донишҷӯён дар шароити муоширати байнифарҳангӣ .....	104
2.3.Самаранокии технологияҳои педагогӣ дар ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангӣ дар давраи таълими таҷрибавии омӯзгорони ояндаи забони хориҷӣ .....	124
МУҲОКИМАИ НАТИҖАҲОИ ТАҲҚИҚОТ .....	147
ХУЛОСАҲО .....	151
ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҖАҲОИ ТАҲҚИҚОТ .....	159
РӮЙХАТИ АДАБИЁТ .....	161
ИНТИШОРОТИ МУАЛЛИФ АЗ РӮЙИ МАВЗӰИ ДИССЕРТАЦИЯ .....	177

## **НОМГҮЙИ ИХТИСОРАХО Ё АЛОМАТХОИ ШАРТӢ**

АНШХ – амалияи нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ

ВАО – васоити ахбори омма

ВТТ – воситаҳои техникии таълим

ГБЭ – гуруҳҳои бисёрэтниӯӣ

ГО – гурӯҳи озмоиши

ГС – гурӯҳи санчиши

ДДБ – Донишгоҳи давлатии Boxtar ба номи Н.Хусрав

ДДЗТ – Донишгоҳи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С.Улуғзода

ДМТ – Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

ДДОТ – Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ

ЗА – забони англисӣ

ЗО – забони олмонӣ

ZX – забони хориҷӣ

ИМА – Иёлоти Муттаҳидаи Амрико

КСР – коэффициенти самаранокии таълим

МБФ – муоширати байнифарҳангӣ

МТМ – маҷмӯаи таълимӣ-методӣ

МТМУ – муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ

МТО - муассисаи таҳсилоти олиӣ

МТОК – муассисаи таҳсилоти олии касбӣ

СБФ – салоҳиятмандии байнифарҳангӣ

СДТ – стандарти давлатии таҳсилот

ТИ – технологияи инноватсионӣ

ТИК – технологияи информацисионӣ ва коммуникатсионӣ

ТОК – таҳсилоти олии касбӣ

ФМБФ – фаъолияти муштараки байнифарҳангӣ

ФР – Федератсияи Россия

ҶТ – Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҶФО – Ҷумҳурии Федеролии Олмон

## МУҚАДДИМА

**Мубрамии мавзӯи таҳқиқот.** Рушди сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва зеҳни ҷаҳон дар маҷмӯъ ду тамоюли бо ҳам вобаста ва муҳолиф: ҳамгироӣ ва тафриқавиро тавсиф менамояд. Қаробати иҷтимоӣ-фарҳангӣ, оmezishi мутақобилаи фарҳангҳо, муттаҳидшавӣ ва робитаҳои байниэтнике аз як тараф, афзоиши худшиносии миллӣ, афзалияти арзишҳои фарҳангии ҳар ҳалқ, фаъол гардидан таваҷҷӯҳ ба сарчашмаҳои худии фарҳангӣ-таърихӣ аз дигар тараф муҳим будани мавзӯи таҳқиқотро нишон медиҳад.

Дар робита ба ин, як қатор ҳӯҷатҳои муҳим, аз ҷумла Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», «Консепсияи миллии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Стандарти давлатии таҳсилоти олии касбӣ», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олий ва баъдидонишгоҳӣ», Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқи барномаи давлатии такомул ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2004-2014» ва тамдиди он барои солҳои 2020-2030, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф ва сиёсати давлатии илмӣ-техникӣ» (1998), Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттилоотикунонӣ» (ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2001, № 7; 2005, № 12) коркард ва пазируфта шуданд, ки онҳо дар назди олимон ва мутахассисони муассисаҳои таҳсилоти олий, кормандони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ оид ба такомулдиҳии қуллии таълими забони ҳориҷӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олий як қатор вазифаҳо мегузоранд.

Таҳлили матолиби дар матбуоти ватанӣ ва ҳориҷӣ чопшуда аз он шаҳодат медиҳад, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ барои рушди сайёра стратегияи гуфтугӯи тамаддунҳоро бо майлони торафт бештар тафсилдиҳии қисматҳои ба ҳам таъсиргузори фарҳанг ва ҳамгирои онҳо дар фазои бутуни фарҳангӣ афзалиятнок мешуморад.

Донистани забони хориҷӣ (минбаъд: 3Х) ҳамчун воситаи муоширати байнифарҳангӣ бе азхудкуни мувозии фарҳанги даҳлдор номумкин аст. Аз ин сабаб раванди таълимро тавре бояд ташкил дод, ки 3Х ҳамчун хориқаи (феномени) фарҳанги миллӣ мавриди омӯзиш қарор гирифта, навъи хосаи салоҳият - салоҳияти байнифарҳангӣ тавҷех карда шавад ва дар натиҷаи ниҳоӣ муоширати комили байнифарҳангӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ таъмин гардад.

Фарҳанги педагогӣ дар фаъолияти омӯзгорӣ ба омили асосӣ ва аз ҷиҳати касбӣ аҳаммиятнок мубаддал гардида, унсури муҳимми омодасозии касбии мутахассиси ояндаи забони хориҷӣ ба ҳисоб меравад. Ҷузъи муҳимми таркибии ин раванд салоҳияти байнифарҳангӣ мебошад, ки он аз маҷмӯи сифатҳои ҳамгири шаҳсияти омӯзгор ҳамчун фарогирандаи донишу арзишҳои муносибати байнифарҳангӣ ва принципҳои ахлоқии рафтори касбӣ иборат мебошад.

Қобили зикр аст, ки дар даҳсолаи охир рағbat ба масъалаҳои консепсияи муоширати байнифарҳангӣ афзуда истодааст. Вале дар илми педагогика ва методикаи таълими забонҳои хориҷӣ моҳият, мундариҷа ва таркиби падидай иҷтимоию фарҳангии мавриди таҳқиқоти мо амиқан нокифоя омӯхта шудаанд. Ҳамаи ин *мубрар будани* коркарди назариявӣ ва амалии масъалаҳои марбут ба ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии омӯзгорони ояндаи забони хориҷиро дар раванди таълими муассисаҳои таҳсилоти олии касбии омӯзгорӣ тасдиқ менамояд.

**Дараҷаи таҳқиқи мавзӯи илмӣ.** Ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангӣ қисми ҷудоинопазири раванди таълим дар муассисаи таҳсилоти олий мебошад. Дар илми педагогикаи ҷаҳонӣ захираи назарраси донишҳо барои ба миён гузоштан ва пажӯҳиш кардани проблемаи мазкур андӯхта шудааст. Масъалаҳои салоҳиятмандии байнифарҳангӣ, ҳусусиятҳои миллӣ-фарҳангии ин ё он миллат, зарурати инкишофдиҳии ҳусни таваҷҷӯҳ ва парвариши таҳаммулпазири дар муносибат бо дигар ҳалқҳо дар осори муаллифони ватанӣ ва хориҷӣ мавриди баррасӣ қарор дода мешаванд (Е.Н.Атаршикова, Р.Р.Бикитеева,

Л. Г. Веденина, А. А. Вербитский, Н. Д. Галскова, О. Ю. Искандарова, И. И. Лейф, Л. М. Митина, П. В. Сисоев, И. И. Халеева, С. Г. Тер-Минасова, В. В. Сафонова, Th.Baumer, H.Thomas ва дигарон).

Ба омӯзиши масъалаҳои салоҳиятмандии нутқӣ ва байнифарҳангӣ омӯзгорони забони хориҷӣ, муҳаққиқони барҷаста А.А.Алхазишвили, И.Л. Бим, Н. Д. Галскова, Н. И. Гез, И. В. Рахманов, Т. В. Рогова, С.Ф. Шатилов, А.Н.Шукин ва дигарон машғул шудаанд. Вобаста ба таҳқиқоти мо асарҳое, ки ба коркарди масоили назария ва методикаи таҳсилоти қасбӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии чумхурӣ саҳми бузург гузоштаанд (Д.Ашуррова, С. Г. Бандаев, А. Байдуллоев, Л. М. Иматова, М.М.Маҳкамов, С.Э.Неъматов, Ш.Исрофилниё, Б.Мачидова, М.И.Обидова, Р.Рамазонова, Т. Раҷабов, Л.Т.Рузиева, Ш.А.Сафаров, Д.Х.Файзализода, П.Ҷамшедов, Н.Н.Шоҳиён, У.Р.Юлдошев, М.Р.Юлдашева, Н.М.Юнусова, М.С.Дадобоева ва дигарон), аҳаммияти бевосита доранд.

Ба таври ҷудогона таҳқиқотҳои анҷомдодаи олимон А.Н.Шукин, Н.Д.Галскова, Н.И.Гез. Т.Г.Грушевицкая, И.Х.Каримова, М.Лутфуллоев, А.А.Миролюбов, С.Э.Неъматов, Е.И.Пассов, Е.Н.Соловёва, Ф.Шарифзода, Б.Қарабоев, Р. М. Кӯчов, Г. Г. Қаршиева, С.А.Султонова ва дигаронро зикр кардан мумкин аст, ки дар онҳо роҳҳои коркарди тавсияҳои методӣ доир ба салоҳиятҳои умумӣ ҷиҳати забонҳои хориҷӣ муайян карда шудаанд. Таҳқиқотҳо гуногуншаклии гояҳои илмӣ ва муносибатҳои амалиро ба ҳалли проблемаи фаъолияти мутақобилаи байнифарҳангӣ аз нигоҳи этникӣ-психологӣ ва забонӣ, ба ошкорсозии хусусиятҳои муоширати миллӣ-фарҳангӣ ва намунаҳои рафтори намояндагони ҷомеаҳои фарҳангии мушаххас инъикос мекунанд.

Ҳамин тавр, қисмати умунифарҳангӣ огоҳиро дар соҳаи донишҳои умумии фарҳангшиносӣ ва низоми арзишҳои дар кишварҳои гуногун мавҷудбуда пешбинӣ мекунад: иҷтимоӣ-фарҳангӣ - азхудкуни маҳоратҳои муоширати шифоҳии байнишахсӣ бо намояндагони дигар

кишвар, риояи меъёрҳои дахлдори ахлоқӣ ва муоширатии нутқӣ; забонӣ-ичтимоӣ-фарҳангӣ - донистани воҳидҳои лексикӣ ва грамматикии хоси забони кишварҳои гуногун, истифодаи дурустӣ онҳо дар раванди коммуникативӣ.

Ба таҳқиқи масъалаҳои муносибати босалоҳият олимони хориҷӣ ва ватанӣ саҳмгузор мебошанд. И.С.Соловёва якчанд унсури соҳтории дигари салоҳияти байнифарҳангиро номбар мекунад, ки онҳоро ҳамчун доираҳои когнитивӣ, прагматикӣ ва ангезавӣ муайян намудааст. Дар доираи когнитивӣ оид ба фарҳангҳои дигар иттилоот гун карда мешавад ва зимнан на танҳо ба фарҳанги кишвари забонаш мавриди омӯзиш қароргирифта, балки инчунин дигар кишварҳо муроҷиат намудан лозим аст; дар доираи прагматикӣ азхудкунии маҳоратҳои амалии барои муоширати байнифарҳангӣ зарур ҷорӣ карда мешавад; дар доираи ангезавӣ - ба ташаккули таҳаммулпазири таваҷҷуҳ дода мешавад.

Методикаи таълими маҳсулноки забонҳои хориҷиро М. Л. Вайсбурд, Г. А. Китайгородская, А. Н. Шукин ва дигарон коркард намудаанд.

Хусусиятҳои психологии ибтидои омӯзиши забони хориҷиро О.Ю.Гусева, Э.Ф.Зеер, И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев ва дигарон муайян кардаанд.

Дар робита ба ҳамин масъала аз ҷониби олимони тоҷик баъзе корҳои таҳқиқотии бунёдии дорои хусусияти таърихӣ ва педагогӣ доир ба ҷанбаҳои муҳталифи проблемаи омодасозии кадрҳои омӯзгорӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар ва рушди маорифи ҳалқ анҷом дода шудаанд (И.О.Обидов, М.И.Обидова, Б.Маҷидова, М.Нуъмонов, А.Нуров ва дигарон).

Ба ҷустуҷӯи роҳҳо ва методҳои самарарабаҳши таълими забонҳои хориҷӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олии Ҷумҳурии Тоҷикистон рисолаҳои С. С. Авғонов, С. Н. Алиев, П. Ҷамшедов, П. Н. Сатская, Г. Р. Раҳмонов, Т. Раҷабов, Х. Ф. Сайфуллоев, Р. К. Фузайлов,

М. М. Утаев, З. Х. Сайфуллоева, У. Р. Юлдошев ва дигарон бахшида шудаанд.

Дар таҳқиқоти профессор С. Н. Алиев сатҳи ташаккули салоҳияти касбӣ, инчунин худтахлилкунии педагогии донишҷӯён дар давраи хотимаи таҷрибаомӯзии педагогӣ, ба таври аёни мувофиқи матлаб будани истифодаи усули муназзаму мақсаднок дар муассисаҳои таҳсилоти касбӣ дар шароите, ки дар давраи ҳозира дар низоми таҳсилоти Ҷумҳурии Тоҷикистон вучуд дорад, мавриди таҳлил қарор гирифтааст.

Дар ҷорӣ намудани методҳои фаъоли омӯзиш дар раванди таълим бо назардошти шароити маҳал ва минтақа силсилаи китобҳои дарсие, ки П. Ҷ. Ҷамshedov, П. Н. Сатская, X. Г. Сайфуллоев, С. С. Ҷоматов, Т. Ҷумъаев ва дигарон барои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷумҳурӣ таълиф намудаанд, саҳми арзанда гузоштанд.

Аmmo ҳуди ҷанбаи ташаккули маҳоратҳои муоширати байнифарҳангии донишҷӯён - муаллимони ояндаи забонҳои хориҷӣ, шароитҳои педагогие, ки самаранокии раванди мазкурро таъмин месозанд, мундариҷаи таълими муоширати байнифарҳангии муалими ояндаи забони хориҷии муассисаҳои таҳсилоти олии омӯзгорӣ, ки имкониятҳои таъсири мутақобилаи фарҳангҳои миллиро пешбинӣ менамояд, *кам коркард* карда шудаанд.

Файр аз ин, амалия ва натиҷаҳои пажӯҳишҳои илмӣ аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки ташакkul наёфтани маҳоратҳои муоширати байнифарҳангии хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти олии педагогӣ дар оянда ҷиҳати барқарорсозии гуфтугӯ бо намояндагони дигар фарҳангҳо, ҷиҳати мутобиқшавӣ ба фаъолият дар шароитҳои фаъолияти мутақобилаи доимии байнифарҳангӣ ба мушкилот оварда мерасонад.

Бо баҳисобирии нукоти дар боло зикрнамуда мо *иҳтилофотеро* ошкор кардем, ки онҳо аҳаммияти масъалаҳои баррасишвандаи зеринро мубрам мегардонанд:

- байни талаботи чомеа нисбати шахсияте, ки ба ҳаёт ва фаъолият дар шароитҳои фаъолияти мутақобилаи доимии байнифарҳангӣ қобил аст ва шароитҳои воқеии муҳити иҷтимоӣ, ки на ҳама вақт ба ташаккулёбии чунин шахсият мусоидат меқунад;

- байни талаботи нави иҷтимоие, ки ба ҳайати омӯзгорон пеш гузошта мешаванд ва номавҷудии бозомодагардонии он дар айни замон;

- байни талаботи наве, ки дар моделҳои муосири хатмқунандагон ҷой дода шудаанд ва номавҷудии раванди мақсаднок оид ба маҳоратҳои онҳо барои муошират бо намояндагони фарҳангҳои дигар;

- байни имкониятҳои эҳтимолии курси амалияи нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ аз забони хориҷӣ (АНШҲ) ва фанҳои методӣ ва ҳамгироии нокифояи онҳо барои ҳалли вазифаҳои такмилдиҳии омодасозии касбии омӯзгори ояндаи забони хориҷӣ;

- байни таъкиди аҳаммиятнокии гуфтугӯ ва муқоисаи фарҳангҳои худӣ ва хориҷӣ ва дар китобҳои дарсӣ ва воситаҳои таълимӣ мавҷуд набудани истиноду иқтибос ба воқеиятҳо дар ҷомеаи тоҷик.

Дар асоси ин ихтилофот мо проблемаи таҳқиқотро тавҷеҳ кардем, ки аз ошкор соҳтани шароитҳои педагогие иборат мебошад, ки онҳо ба раванди ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён - омӯзгорони ояндаи забонҳои хориҷии муассисаи таҳсилоти олии омӯзгорӣ таъсири самара баҳаш мерасонанд. Ин имконият дод, ки мавзӯи таҳқиқот муайян карда шавад: **«Методикаи ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар раванди омӯзиши забони хориҷӣ дар шароити муҳити бисёрфарҳангӣ»**.

Қавоид оид ба афзалиятнокии забонҳои хориҷӣ дар раванди ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангиро ғояи асосии таҳқиқоти мо шуморидан бояд, чунки забон иттилоотро доир ба рушди фарҳангӣ-таърихии ин ё он ҷомеа, доир ба ҳолату омилҳое, ки ба ҷомеаи мазкур ва рушди он таъсир мегузоранд, маҳфуз медорад ва ҳамчун василаи шиносоии шахсият амал менамояд.

## **Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва ё мавзуъҳои илмӣ.**

Таҳқиқоти мазкур бо барномаи илмии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ мувофиқат менамояд. Зикр бояд кард, ки *таҳқиқи масоили салоҳияти байнифарҳангӣ имрӯз дар якчанд барномаву мавзуъҳои илмӣ алоқамандӣ* дорад:

Омӯзгорон ва донишҷӯёни факултети забонҳои романӣ-германии ДДОТ ба номи С. Айнӣ якчанд сол боз тибқи лоиҳаҳои зерин бо донишгоҳҳои Ҷумҳурии Федеролии Олмон ва Ҷумҳурии Австрия ҳамкорӣ доранд:

1) (солҳои 2008-2013) Барнома бо ширкати якчанд донишгоҳ ва Коллечҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон, ки низоми кредитиро доир ба раванди Болоня ба амал ҷорӣ карданд ва донишгоҳҳои Олмон доир ба барномаи «ТЕМПУС» ширкат варзиданд. Барнома ба наздиксозии нақшаҳои таълимӣ барои омодагардонии мутахассисони соҳаи «германистика», «бакалавр» - «магистр» равона карда шуда буд;

2) (солҳои 2010-2015) Барнома бо ширкати якчанд донишгоҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва донишгоҳҳои Олмон оид ба барномаи «ТЕМПУС», ки низоми раванди Болоняро татбиқ мекарданд. Барнома ба наздиксозии нақшаҳои таълимӣ барои омодагардонии мутахассисони «бакалавр» - «магистр» равона карда шуда буд;

3) (солҳои 2012-2017) Барномаи «ТЕМПУС» ПроТренинг бо ширкати ДДОТ ба номи С. Айнӣ, ДДХ ба номи Б. Ғафуров, ДДХ ба номи М. Назаршоев, ДМТ, ДДЗТ ба номи С. Улуғзода, Донишгоҳи шаҳри Нарва (Эстония) ва донишгоҳҳои Олмон, ки низоми кредитиро оид ба раванди Болоня дар амал ҷорӣ мекарданд. Барнома ба наздиксозии нақшаҳои таълимӣ барои омодагардонии мутахассисони «бакалавр» - «магистр» равона карда шуда буд.

4) (аз соли 2002 то имрӯз) Бо дастгирии молиявии бунёди олмонии „OST-WESTLICHE KONTAKTE“ (Робитаҳои Шарқ ва Ғарб) оид ба барқарорсозии робитаҳо дар байни мактаббачагони тоҷик ва олмонӣ

лоиҳаи шавқоваре коркард ва амалӣ гардид. Чунин имкониятро талабагони МТМУ № № 8, 28, 89 шаҳри Душанбе ва мактаби № 11 шаҳри Бохтар (ки донишҷӯёни ДДОТ ва ДДБ дар он ҷойҳо таҷрибаомӯзии педагогиро мегузаранд) ба даст оварданд.

5) (аз соли 2004 то имрӯз) Дар чаҳорҷӯбай лоиҳаи «ZfA – Zentrale für Auslandsschulwesen» (Маркази омӯзиши забони олмонӣ дар хориҷа) ду омӯзгори ЗХ аз ҶФО - дар МТМУ № 89 ва дар МТМУ № 28 шаҳри Душанбе ҳар ҳафта як маротиба бо омӯзгорони муассисаҳои таълимии номбурда барои омодасозии муҳассилин ҷиҳати супоридани имтиҳон оид ба DSD (дипломи забонии олмонӣ) семинар мегузаронданд.

6) (аз соли 2005 то имрӯз) Барномаи „AUSLANDS-PRAKTIKUM“ (Таҷрибаомӯзӣ дар хориҷа) бо ширкати ДДОТ ва Донишгоҳи Вена (Австрия). Таи зиёда аз 15 сол аст, ки як нафар омӯзгор аз шуъбаи германистикаи Донишгоҳи Вена ба донишҷӯёни тоҷик аз забони олмонӣ дарс мегузарад ва фаъолияти форигаздарсӣ доир ба «Клубҳои мубоҳисавӣ» ва «Театр фестивал»-ҳо ташкил мекунад.

Дар барномаҳои номбаркардашудаи муштарак дараҷаҳои гуногуни ҳамкорӣ ва ҳамгироӣ ҷиҳати ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии омӯзгорони ояндаи забони хориҷӣ ба даст оварда мешаванд.

## ТАВСИФИ УМУМИИ ТАХҚИҚОТ

**Мақсади тахқиқот** – аз лиҳози назариявӣ асоснок кардан ва аз тариқи озмоиш санҷидани модели ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар самаранокии технологияҳои педагогӣ зимни таълими забони хориҷӣ.

### **Вазифаҳои тахқиқот:**

1. Таҳлили назариявии проблемаи ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии омӯзгорони ояндаи забонҳои хориҷӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии омӯзгорӣ амалӣ карда шавад.
2. Вазъи рушди салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар шароитҳои низоми мавҷудаи таълими забони хориҷӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии омӯзгорӣ ошкор гардонда шавад.
3. Моҳият ва мундариҷаи салоҳиятмандии байнифарҳангии омӯзгори забони хориҷӣ ва шароитҳои ташаккули онҳо дар муассисаҳои таҳсилоти олии омӯзгории забонӣ муайян карда шавад.
4. Имкониятҳои барномаҳои таълимии муассисаҳои таҳсилоти олий барои дар амал татбиқ намудани таъсири мутақобилаи фарҳангҳои миллӣ ҳангоми таълими забонҳои хориҷӣ ошкор карда шаванд.
5. Мундариҷаи технологияҳои бозигие, ки ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии муаллимони ояндаи забонҳои хориҷиро пешбинӣ менамоянд, коркард карда шавад.
6. Модели ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии муаллими забони хориҷӣ ва технологияи амалигардонии он дар раванди таълими факултаҳои забонҳои хориҷии муассисаҳои таҳсилоти олии омӯзгорӣ коркард карда шавад.
7. Меъёрҳо ва дараҷаҳои ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии муаллимони ояндаи забони хориҷӣ дар шароитҳои таълими таъҷрибавӣ-озмоиши муайян карда шаванд.
8. Самаранокии технологияҳои инноватсионӣ дар ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии таълими таҷрибавии омӯзгорони забони хориҷӣ ошкор ва аз лиҳози озмоиши санҷида шавад.

## 9. Тавсияҳои илмӣ-амалӣ барои муаллимони муассисаҳои

Таҳсилоти олий ва муаллимони забони хориҷӣ, ки ба такомулдиҳии мундариҷаи технологияи ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии муаллимони ояндаи забони хориҷӣ нигаронида шудаанд, тавҷех карда шаванд.

**Объекти таҳқиқот.** Раванди инкишофи салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён ҷиҳати истифодаи технологияҳои педагогӣ зимни таълими забони хориҷӣ.

**Мавзӯи таҳқиқот.** Ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён зимни таълими забони хориҷӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии педагогӣ.

**Фарзияи таҳқиқот.** Асоси таҳқиқотро назарияи зерин ташкил медиҳад: ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар раванди таълими забонҳои хориҷӣ пурсамар хоҳад буд, агар:

- мундариҷаи барномаҳои касбии таҳсилот имкониятҳои таъсиргузории тарафайни фарҳангҳои миллиро, ки барои донишҷӯён аҳаммияти шахсиятӣ доранд, пешбинӣ намояд;
- самтгирӣ ба тамоюли коммуникативии моделҳои муосири хатмкунандагон дар мубрамгардонии ҳолатҳои воқеии муоширати байнифарҳангӣ афзалият дошта бошад;
- модели ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии муалими ояндаи забони хориҷӣ ва технологияи амалисозии он дар раванди таълими факултаҳои забонҳои хориҷии муассисаҳои таҳсилоти олии омӯзгорӣ коркард шуда бошад;
- мундариҷаи предметии семинари ихтисосӣ ба фаъолияти касбии ояндаи донишҷӯё нигаронида шуда, мундариҷаи тартиботӣ ҳамчун фаъолияти коммуникативии таълимӣ-маърифатӣ бо истифодаи методҳои инноватсионӣ ва фаъоли таълим амалӣ карда шавад;
- низоми дидактика, ки азхудкуни давра ба давраро дар ҷараёни омӯзиши фанҳои предметӣ ва касбӣ ва марҳилаи таҷрибаомӯзии педагогӣ таъмин месозад, ба вучуд оварда ва дар амал ҷорӣ карда шавад;

- мөн ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён зимни таълими забони хориҷӣ муайян карда шаванд;
- модели ташаккули салоҳиятмандии донишҷӯён дар самаранокии технологияи инноватсионӣ дар раванди таълими забони хориҷӣ ошкор, тавсиф ва аз лиҳози озмоиши санҷида шавад;
- дар раванди таълим бештар методҳо ва воситаҳои технологияҳои бозигӣ, ки навъҳои гуногуни фаъолияти қасбии донишҷӯёнро фаро мегиранд, истифода бурда шаванд.

### **Марҳила, макон ва давраи таҳқиқот.**

Таҳқиқот дар давоми ҳафт сол (2015 – 2021) тибқи се марҳила гузаронида шуд:

**Дар марҳилаи якум - муқарраркунанда** (2015 – 2016) омӯзиш, таҳлил, ва хулосабарории адабиёти фалсафӣ, ҷомеашиносӣ, фарҳангшиносӣ, психологӣ, педагогӣ ва матбуоти даврии ватаниӣ ва хориҷӣ, ки ҷанбаҳои гуногуни масъалаи мавриди пажӯҳишро равшанӣ мебахшиданд, анҷом дода шуд; омӯзиши ҳолати имрӯзаи проблемаи ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангӣ дар назария ва амалияи таҳсилоти олиӣ; таҳлили таҷрибаи кори худ дар самти мазкур; озмоиши муқарраркунанда доир ба ошкорсозии сатҳи ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии омӯзгорони ояндаи забони хориҷӣ гузаронида шуд.

**Дар марҳилаи дуюм - ташаккулдиҳанда** (2017 – 2019) шароитҳои педагогие, ки ба ташаккули самарарабаҳши салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён мусоидат менамоянд, ошкор гардонда ва аз ҷиҳати назариявӣ асоснок карда шуданд; озмоиши ташаккулдиҳанда сомон дода шуд, дастгоҳи мағҳумӣ, меҳвари таҳқиқот, соҳтори рисола, асбобу анҷоми кори таҷрибавӣ-озмоиши коркард карда шуд.

**Дар марҳилаи сеюм - ҷамъбастӣ** (2020 – 2021) мо оид ба самаранокии шароитҳои ошкоргардондаи педагогӣ кори таҷрибавӣ-озмоиши гузарондем; маълумотҳои бадастоварда таҳлил ва

хулосабарорӣ карда шуданд. Коркарди риёзии натиҷаҳои таҳқиқоти озмоиши гузаронида шуд.

**Асосҳои назариявии таҳқиқотро** оид ба ҷараёни ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии муаллимони ояндаи забонҳои хориҷии муассисаҳои таҳсилоти олии омӯзгорӣ муносибатҳои фарҳангшиносӣ (Е. В. Бондаревская, И. С. Кон ва дигарон), шахсиятӣ-фаъолиятмандӣ (И. С. Якиманская, Е. В. Бондаревская, Л. С. Виготский, С. Л. Рубинштейн, А. А. Леонтьев ва дигарон), қаринавӣ (А. А. Вербитский, Н.А.Бакшаева), иҷтимоӣ-фарҳангӣ (В. В. Сафонова, П.А.Сорокин, И.И.Лейфа, Ю.Н.Трил ва дигарон), системавӣ (А.Г.Асмолов, О.А. Абдулина, А.И.Кукуев ва дигарон); асарҳо доир ба методикаи таълими забонҳои хориҷӣ марбут ба проблемаи фаъолияти нутқӣ ва фарҳанг муюширати нутқӣ; пажӯҳишҳои касбшиносии омӯзгори забони хориҷӣ; муносибатҳо оид ба таълими муюширати касбии забони хориҷии мутахассисони оянда дар муассисаҳои таҳсилоти олии омӯзгорӣ; асарҳо оид ба аҳаммияти таҷрибаи педагогӣ дар таълими босамараи забони хориҷӣ ташкил медиҳанд. Таҳлили қоидаҳои бунёдӣ ва назариявии Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забон», «Дар бораи маориф», Консепсияи мактаби миллӣ, Стандарти давлатии таҳсилот, Консепсияи таҳсилоти муттасил, назарияи раванди яклухти педагогӣ, назарияи ташаккули шахсият, ҳамчунин санадҳои директивии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати маориф ва илми ҶТ ташкил медиҳанд.

**Асосҳои методологияи тадқиқот** дар ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии омӯзгорони ояндаи забони хориҷӣ аз маҷмӯи қоидаҳои фалсафӣ, психологӣ, фарҳангшиносӣ ва педагогие, ки мағфумҳои “муюшират”, “фаъолияти шифоҳӣ”, “салоҳиятмандӣ”, “салоҳиятмандии байнифарҳангӣ”-ро мекушоянд; муносибатҳои мунаzzами фаъолона ва салоҳиятмандона ба ташаккулдиҳии салоҳиятмандии коммуникативӣ ва татбиқ намудани амсилаи ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангӣ;

қоидай моҳияти иҷтимоии муюшират ва нақши он дар инкишофёбӣ ва худинкишофёбии шахсият иборат мебошад.

**Ба сифати сарчашмаи маълумот** осори фалсафӣ, фарҳангшиносӣ, мардумшиносӣ, психологияи этникӣ, лингвистика, лингвистикаи психологӣ, ҷомеашиносӣ ва педагогии олимон доир ба масъалаҳои мутосибати босалоҳият, салоҳияти байнифарҳангӣ, моделҳои таҷрибавӣ, санадҳои меъёрӣ-ҳуқӯқӣ ва ғайра истифода гардиданд.

Масъалаҳои салоҳиятмандии байнифарҳангӣ, ҳусусиятҳои миллӣ-фарҳангии ин ё он миллат, зарурати инкишофдиҳии ҳусни таваҷҷуҳ ва парвариши таҳаммулпазирӣ дар муносибат бо дигар ҳалқҳо дар осори муаллифони ватаниӣ ва хориҷӣ имрӯз дар якчанд самт мавриди баррасӣ қарор дода мешаванд: концепсияи гуфтугӯи фарҳангҳо дар таҳсилот ва таълими забонҳои хориҷӣ (В. С. Библер, А.И. Кукуев, С.Э.Неъматов, В. В. Сафонова, Е. И. Пассов); асосҳои коммуникатсияи байнифарҳангӣ ва забонӣ (Е.М.Верешагин, С.В.Костюк, Э. П. Шубин); ташаккули салоҳиятмандии иҷтимоӣ-фарҳангии муҳассилин (В.Г.Воробёв, И.И.Лейфа, Г.Г.Каршиева); ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангӣ (И. А. Зимняя, А.П.Бостанжи, А.П.Садохин, Х.Г.Сайфуллоев, Р.А.Свиридон, И.С.Соловёва, В.П.Фурманова); салоҳиятмандии коммуникативии байнифарҳангии донишҷӯён дар раванди омодагардонии касбӣ (С.Н.Алиев, З.Х.Сайфуллоева, И.Е.Павленко).

**Заминаҳои эмпирикӣ:** мушоҳидаҳои педагогӣ, сухбат, назарпурсӣ, мусоҳибаҳои фардӣ ва гуруҳӣ, санчиши тестӣ, таҳлили маҳсули фаъолияти донишҷӯён, омӯзиш ва ҷамъбасти таҷрибаи кори омӯзгорон оид ба ташаккули салоҳияти байнифарҳангии омӯзгорони оянда бо мақсади санчиши фарзияи пешниҳоднамуда, ташкилу гузаронидани озмоиши педагогӣ, таҳлили миқдорӣ ва сифатӣ бо истифодаи методҳои коркарди математикии натиҷаҳои таҳқиқоти озмоиши.

**Пойгоҳи таҳқиқот.** Таҳқиқоти озмоиши дар асоси се факултет - факултетҳои забонҳои романӣ-германӣ ва англисии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ (минбаъд:

ДДОТ), факултети забонҳои хориции Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Ҳусрав (минбаъд: ДДБ) анҷом дода шуд. Таҳқиқот 430 донишҷӯ-бакалаври муассисаҳои таҳсилоти олии мазкур, инчунин 146 талабаи МТУ ва литсейҳо, 9 муалими забонҳои хориции муассисаҳои таҳсилотии олии номбурда ва 8 муалими забони хориции МТУ № № 8, 28, 89 шаҳри Душанбе, МТМ № № 9, 11, 12, литсей № 1, литсейи ҳусусии «Аминҷон», литсейи назди ДДБ аз шаҳри Бохтарро фаро гирифт.

**Навғонии илмии таҳқиқот** аз чунин ҷанбаҳо бармеояд:

1. Бори нахуст дар илми педагогика ва таърихи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон методикаи ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар раванди таълими забони хориҷӣ дар шароити муҳити бисёрфарҳангии муассисаҳои таҳсилоти олии омӯзгорӣ мавриди омӯзиш қарор дода шуд.

2. Қоидай концептуалии равияи шахсиятӣ-фаъолмандӣ ба ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён-бакалаврҳо, ҳамчун қисмати пешбари омодагии касбӣ, ки барои бурдани фаъолияти мустақилонаи таълимӣ дар шароитҳои муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон зарур аст, муайян карда шуд.

3. Моҳият ва соҳтори салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён зимни таълими забони хориҷӣ дар муҳити бисёрзабонӣ муайян карда шуданд, шаклҳои онҳо (забонӣ, коммуникативӣ, мавзӯй, шахсиятӣ, таълимӣ) чудо карда шуданд, пуррагардонии мундариҷавии онҳо мавриди баррасӣ қарор гирифт.

4. Модели ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён, ки самарарабаҳшии истифодаи технологияҳои инноватсиониро ҳангоми таълими забони хориҷӣ таъмин месозад, коркард ва тасдиқ карда шуд.

5. Семинари маҳсус оид ба мавзӯи «Муоширати байнифарҳангии муалими забони хориҷӣ», ки ба ташаккул ва такомули низоми

донишҳо, малакаҳо ва маҳоратҳои донишҷӯён - муаллимони ояндаи забони хориҷӣ нигаронида шудааст, коркард карда шуд.

6. Низоми санчиши ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён, ки меъёрҳои фарҳангшиносӣ, коммуникативӣ, касбӣ ва шахсиятӣ-арзиширо фаро мегирад, инчунин нишондодҳои аз рӯйи ҳар меъёр ба даст овардашуда пешниҳод карда шуданд.

7. Маводи нав оид ба амалияи нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ (АНШҲ), ки таъсири мутақобилаи фарҳангҳои миллӣ, мубрамгардонии ҳолатҳои воқеии муоширати байнифарҳангӣ ва амалисозии методҳо ва воситаҳои технологияҳои бозигиро пешбинӣ мекунад, коркард карда шуд.

8. Меъёрҳои таҳқики озмоиши фаъолияти таълимии донишҷӯён дар давраи таҷрибаомӯзии педагогӣ, ки шомили тамоюл ба ошкорсозии маҳорати банақшагирӣ ва ба амал татбиқгардонии нақшай муоширати забони ғайр мебошанд, тасвир карда шуданд.

#### **Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:**

1. Модели ташаккули салоҳияти байнифарҳангии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии омӯзгорӣ ба самаранокии технологияҳои инноватсионӣ зимни таълими муошират бо забони хориҷӣ: мақсадҳо, вазифаҳо, маҷмӯи принсипҳо, давраҳои ташаккули онҳо ва меъёрҳои арзёбии ташаккули проблемаи мавриди таҳқиқ мусоидат менамояд.

2. Сохтори ташаккули салоҳияти байнифарҳангии донишҷӯён, ки аз ҷузъҳои забонӣ, коммуникативӣ, таълимӣ ва муносибати шахсиятӣ-фаъолиятмандӣ, инчунин мундариҷаи фарҳангшиносӣ иборат аст, шароити бавучудоварии салоҳиятмандии байнифарҳангии омӯзгорони ояндаи забони хориҷӣ мебошад ва омӯзиши ҳамаҷонибаи фарҳангӣ худи онҳоро талаб менамояд, ки барои ташаккули салоҳиятҳои байнифарҳангии касбӣ зарур аст.

3. Қоидаҳои концептуалии муносибати шахсиятӣ-фаъолиятмандӣ ба ташаккули салоҳияти байнифарҳангии донишҷӯён дар шароитҳои бисёрзабонии муассисаҳои таҳсилоти олии омӯзгорӣ.

4. Семинари махсус дар мавзӯи «Муоширати байнифарҳангии омӯзгори забони хориҷӣ», ки ба ташаккул ва такомули низоми донишҳо, малакаҳо ва маҳоратҳои донишҷӯён - омӯзгорони ояндаи забони хориҷӣ нигаронида шудааст,

5. Низоми тафтиши ташаккули салоҳияти байнифарҳангии донишҷӯён, ки меъёрҳои фарҳангшиносӣ, коммуникативӣ, касбӣ ва шахсиятӣ-арзишӣ, инчунини нишдондодҳои аз рӯйи ҳар меъёр бадастомадаро фаро мегирад.

6. Маводи коркардшудаи таълимӣ оид ба АНХШ, ки таъсири дутарафаи фарҳангҳои миллӣ, мубрамгардонии ҳолатҳои воқеии муоширати байнифарҳангӣ ва амалисозии методҳо ва воситаҳои технологияҳои бозигиро пешбинӣ менамояд.

7. Роҳҳои инкишофи салоҳияти байнифарҳангии муаллимони забони хориҷӣ тавассути ҳамкории педагогӣ дар асоси муоширати байнифарҳангӣ.

8. Муносибатҳои субъектӣ-субъективии баробарарзиш, ки ба рушди боварнокии донишҷӯён ба нерӯи худ, омодагии онҳо ба фаъолияти байнифарҳангӣ ва қобилият ба худинкишофдиҳӣ нигаронида шудаанд.

9. Чаҳорҷӯбаҳои таъйиншудаи шароитҳои ташкилӣ-педагогӣ барои баланд бардоштани самаранокии ташаккули салоҳияти байнифарҳангии донишҷӯён, ки рағбати онҳоро ба омӯзиши фарҳангӣ забони гайр таҳrik медиҳад; методҳои ташаккули иҷтимоӣ-фарҳангӣ ҳангоми омӯзиши забони хориҷӣ; таҷрибаи тодонишгоҳии омӯзгорони ояндаи забони хориҷӣ ва хусусиятҳои этникӣ-психологии онҳо; робитаҳои байнифандӣ дар рафти инкишофи салоҳияти байнифарҳангии донишҷӯён - омӯзгорони ояндаи забони хориҷӣ.

10. Меъёрҳои таҳқиқоти озмоишии таълимдиҳандай фаъолиятмандии донишҷӯён дар давраи таҷрибаомӯзии педагогӣ, ки ба ошкоргардонии маҳорати нақшакашӣ ва амалисозии нақшай

коммуникатсияҳои ғайрзабонӣ дар донишҷӯёни таҷрибаомӯз тамоюл дорад.

**Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот** аз он иборат аст, ки дар рисола дар асоси талабот нисбати омӯзгорони ояндаи забони хориҷӣ модели ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён зимни таълими муошират бо забони ғайр, ки мақсад, вазифаҳо, муносибатҳо, принципҳо, қисматҳо, сохтор ва мундариҷаи муоширати байнифарҳангии дар шароитҳои таълим дар муассисаи таҳсилоти олии омӯзгорӣ ташаккулӯбандаро фаро мегирад, коркард карда шудааст. Модели коркардшуда барои барқарорсозии асоси назариявии омодагии донишҷӯён ва самаранокии технологияҳои педагогӣ ҳангоми таълими забони хориҷӣ хидмат мерасонад, ки ба татбиқи он дар рафти таълими равияи шахсиятӣ-фаъолиятмандӣ ба забони хориҷӣ мусоидат менамояд. Дар таҳқиқот мураттабсозии мақсадҳо, вазифаҳо, фарзияҳо гузронда шуд; принципҳо ва мундариҷаи таълим, шароитҳои педагогӣ, давраҳои таҳқиқи таҷрибавӣ-озмоишиӣ ва меъёрҳо барои баҳодиҳии маҳоратҳо ва малакаҳои ташаккулӯфта ифода карда шуданд; ифодаи хосаи низомнокии таҳсилоти донишгоҳӣ - раванди ташаккули муоширати байнифарҳангии касбии донишҷӯёни факултаҳои забонҳои хориҷӣ, ки ба маҷмӯият ва ҳамгироии фанҳои омӯхташавандай ихтисосӣ (АНШҲ) ва умумикасбӣ (методӣ) бо роҳёбии минбаъда ба амалияи педагогӣ асос меёбад, пешниҳод карда шуд.

Аҳамияти амалии таҳқиқот ба модели пешниҳодгардида асос меёбад, ки он аз дидгоҳи назариявӣ асоснок ва ба таври озмоишиӣ барои ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён-бакалаврҳо ва барои самарабахшии технологияҳои инноватсионӣ ҳангоми таълими коммуникатсияи байнифарҳангӣ санцида шудааст, ки он барои ҳалли вазифаҳои баланд бардоштани самарабахшии раванди ташкилдодашудаи таълими забони хориҷӣ истифода бурда мешавад. Барномаи таҳиякардаи диссертант оид ба таҳқиқи таҷрибавӣ-озмоишиӣ бо мақсади рушди салоҳиятмандии байнифарҳангии муаллимони ояндаи

забони хориҷӣ, ки вазифаи ҳар давраи таълим ва қисми мавзӯй тибқи ҳар давра ба он дохил мегардад, барои бадастоварии ташаккули донишҳо, маҳоратҳо ва малакаҳои донишҷӯён ва салоҳиятҳои онҳо дар муҳити бисёрфарҳангӣ равона карда шудааст. Маҷмӯи таълимӣ-методӣ (МТМ), ки ба барнома ворид гаштааст, силлабус ва мундариҷаи курси «Амалияи нутқи шифоҳӣ ва ҳаттӣ (АНШҲ)» барои курсҳои якум ва дуюм коркард карда шудааст. Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертациониро омӯзгорон метавонанд ба сифати коркарди ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии омӯзгорӣ барои ташаккули мақсадноки муоширати байнифарҳангии касбии донишҷӯён, боло бурдани сифат ва самаранокии таҳсилоти забони ғайр ва омодагии касбии донишҷӯёни факултаҳои забонҳои хориҷӣ мавриди истифода қарор диханд.

Маводҳои таҳқиқот ҳамчунин метавонанд барои курсҳои маҳсус, семинарҳои маҳсус, тачрибаомӯзиҳо, тренингҳо дар раванди таълими муассисаҳои таҳсилоти олии омӯзгорӣ истифода бурда шаванд.

**Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот.** Бо дақиқияти қавоиди аввалияи методологӣ ва назариявӣ; таҳлил ва баҳисобгирии ҳолати проблемаи таҳқиқот дар назария ва амалияи педагогӣ; истифодаи маҷмӯии методҳои тавъам бо мақсад, вазифаҳо, объект ва предмети таҳқиқ; хусусиятнокии маводи тачрибавӣ; санчиши озмоишии фарзия ва тасдиқи муваффақонаи кори тачрибавӣ дар амалияи муассисаҳои таҳсилоти олий; мультамадии натиҷаҳои ба даст овардашуда; тачрибаи кории бисёрсолаи муаллифи рисола дар муассисаи таҳсилоти олии омӯзгорӣ; коркарди маълумотҳои озмоиший тавассути методҳои омори риёзӣ таъмин карда мешавад.

**Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ (бо шарҳ ва соҳаи таҳқиқот).** Муҳтавои таҳқиқоти диссертационӣ ба бандҳои зерини шиносномаи ихтисоси 13.00.08 – Назария ва методикаи таҳсилоти касбӣ (13.00.08.04 – Назария ва методикаи фанҳои гуманитарӣ) тибқи

фармоиши КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8.04.2022 таҳти № 125 мувофиқат менамояд:

- *банди 1.* Коркарди назарияи таълими фанҳои мушаххас, аз ҷумла дар сатҳи байнифаний; фаъолияти инноватсионӣ ва таҷрибавӣ-озмоишии муаллимони фанҳо ҳамчун яке аз манбаъҳои рушди назария ва методикаи таълим дар соҳаҳои дониш ва дараҷаҳои таҳсилот.

- *банди 2.* Омӯзиши иқтидори рушдёбанда ва тарбиявии фанҳои таълими дар равандҳои таълим.

- *банди 3.* Коркарди концепсияҳои мундариҷаи фанҳои таълими дар дараҷаҳои гуногуни таҳсилот; тарҳрезии мундариҷа, методҳо ва шаклҳои ташкилии таълим дар шароитҳои тағиیرёбӣ, иттилоотикунонӣ ва ҳамагонишавии равандҳои ҷомеа, фарҳанг ва таҳсилот.

- *банди 4.* Коркарди технологияҳои инноватсионии таҳсилот ва шаклҳои ташкили таълим.

**Саҳми шаҳсии довталаби дараҷаи илми дар таҳқиқот** аз асоснок гардонидани ғояҳо ва қоидаҳои асосии рисола, коркарди модели концептуалие, ки дар асоси равияҳои системавӣ-ҳамгироӣ, шаҳсиятӣ-фаъолмандӣ ва босалоҳият барои ҳалли проблемаи ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар ҷараёни таълими забони хориҷӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии омӯзгории Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар гузаронидани кори таҳқиқотӣ, тафсир ва тасдиқи натиҷаҳои бадастомада имкон медиҳад, иборат мебошад.

Ширкати шаҳсии муаллиф инчунин аз коркард ва амалисозии семинари маҳсус дар мавзӯи «Коммуникатсияи байнифарҳангии омӯзгори забони хориҷӣ», ки ба таълими озмоиши ворид карда шудааст, ва аз интиҳоби методҳо ва тарзҳои таълим бо мақсади педагогикунонии кулли раванди таълими қасбӣ, аз татбиқи мустақим ва роҳбарӣ ҷиҳати гузаронидани кори таҷрибавӣ-озмоиши, аз иҷрои мустақилонаи таҳқиқоти диссертационӣ, инчунин аз матолиби ба чоп расонда иборат мебошад.

**Тасвіб ва амалисозии натицаҳои диссертатсия.** Натицаҳои таҳқиқоти илмӣ мунтазам дар маҷлисҳо ва семинарҳои илмӣ-методии кафедраи методикаи таълими забонҳои хориҷӣ (олмонӣ, фаронсавӣ) ва маҷлисҳои шӯрои илмии факултаи забонҳои романӣ-германии ДДОТ ба номи С. Айнӣ, дар конфронсҳои дохилидонишгоҳии ДДОТ ба номи С. Айнӣ, дар конфронсҳои сершумори байналмиллалӣ ва ҷумҳурияйӣ оид ба методикаи таълими забонҳои хориҷӣ, ки дар шаҳри Душанбе баргузор гаштаанд, ҳисбот дода ва муҳокима шудаанд; қоидаҳои асосии рисола ва қисми озмоиши таҳқиқот дар корҳои таълимӣ, берун аз таълимӣ ва дар давраи таҷрибаомӯзии донишҷӯён дар муассисаҳои таҳсилоти умумии миёнаи шаҳрҳои Душанбе ва Боҳтар санцида шудаанд.

**Интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия.** Натицаҳои асосии таҳқиқот дар маводҳои Паёми ДДОТ ба номи С. Айнӣ, Паёми ДМТ, маҷмӯаҳои маводҳои конфронсҳо инъикос ёфтаанд. Онҳо аз санчиши зарурӣ гузаштанд, дар конфронсҳои илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ ва байналмиллалӣ, мизҳои мудаввар, семинарҳо ва тренингҳо васеъ муҳокима карда шуданд, дар 25 мақола баён гардиданд, аз ҷумла 5-тои онҳо дар матбуоти даврии тавсиякардаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расиданд.

**Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия** ба мантиқи таҳқиқот мувофиқат менамояд ва аз муқаддима, ду боб, хулоса ва рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат аст. Муҳтавои рисола дар 181 саҳифаи ҳуруфчинии компютерӣ баён карда шудааст. Дар матн 7 ҷадвал, 1 диаграмма ва 2 расм мавҷуд мебошад. Рӯйхати адабиёт 205 номгӯро фаро мегирад, ки 6-тои онҳо ба забони хориҷӣ мебошанд.

**БОБИ ЯКУМ**  
**АСОСХОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛИ САЛОХИЯТМАНДИИ**  
**БАЙНИФАРҲАНГИИ ДОНИШҔЎЁН ДАР РАВАНДИ ОМӮЗИШИ**  
**ЗАБОНИ ХОРИЧӢ ДАР ШАРОИТИ МУҲИТИ БИСЁРФАРҲАНГИИ**  
**ДОНИШГОҲХОИ ОМӮЗГОРӢ**

**1.1. Асосҳои психологӣ ва педагогии салоҳиятмандии байнифарҳангии  
донишҷӯён дар шароити бисёрфарҳангӣ**

Консепсияи миллии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон талаботи нави иҷтимоиро нисбати ташаккули нишондодҳои ҳаётӣ шахсият муайян менамояд. Бознигари арзишдоварии натиҷаҳои таҳсилот аз мағҳумҳои «омодагӣ», «таълимгирифта», «тарбиядид» ба мағҳумҳои «салоҳият», «салоҳиятмандӣ»-и муҳассилин сурат мепазираад.

Мағҳуми «салоҳиятмандӣ» решай лотинӣ дорад ва аз вожаи compete ба вучуд омада, ба тоҷикӣ ҳамчун «ноил мегардам», «мутобиқат мекунам» тарҷума мешавад. Ин мағҳум дар адабиёти педагогӣ ва психологияи кайҳо боз мавриди истифода қарор гирифтааст, вале факат вақтҳои охир таваҷҷуҳ ба он афзудааст. Яқинан, ин ба он вобаста аст, ки пахлӯҳои воқеяти зудтағийрёбанди рӯзгори мо равшантар мешаванд.

Дар даврони мо салоҳиятмандӣ ҳамчун қобилияти мустақилона амалигардонидае пазируфта мешавад, ки ба донишҳои ҳосилкардаи хонанда, таҷрибаи зеҳнӣ ва ҳаётӣ, арзишҳо ва майлу рағбатҳои ў асос ёфта, ин қобилиятро ў дар натиҷаи фаъолияти маърифатӣ ва таҷрибаи таълимӣ рушду нумӯ бахшидааст.

Салоҳиятмандии мутахассис мавзӯи таваҷҷуҳи афзуни муҳаққиқони муосир гаштааст (В. А. Адолф, И. Л. Бим, И.А.Зимняя, И. Ф. Исаев, Л. С Подимова, В. А. Сластенин, П.В.Сисоев, А. И. Шукин ва дигарон). Дар осори онҳо ҷанбаҳои муҳталифи хориқаи мазкур баррасӣ карда шудаанд.

Мо аҳаммияти истилоҳшиносиро дар барқарорсозии ҳақиқат ба ҳисоб гирифта, ба таҳлили мағҳумҳо ва истилоҳот бо мақсади барҳам задани духӯрагии истифодаи онҳо нисбати проблемаи таҳқиқоти худ рӯ

овардем. Пеш аз ҳама, моҳияти истилоҳоти «салоҳият» ва «салоҳиятмандӣ»-ро баррасӣ менамоем.

Дар луғати вожаҳои хориҷӣ нишон дода мешавад, ки «компетентсия» (аз калимаи лотинии *competere* - ноил гаштан, мутобиқат кардан, монанд шудан) доираи масъалаҳоест, ки нафаре аз онҳо хуб огоҳӣ дорад. «Салоҳиятмандӣ - 1) дорои салоҳият будан; 2) ба даст овардани донишҳое, ки оид ба ягон чиз ҳукм баровардан имкон медиҳанд».

Дар луғати энциклопедии шуравӣ омадааст: Салоҳият (компетенсия, аз калимаи лотинии *competentis* - қобилият) маҷмӯи донишҳо, малакаҳо, маҳоратҳоест, ки онҳо дар ҷараёни омӯзиши забони хориҷӣ ташаккул меёбанд. Яъне «забон» ойинаи фарҳанг аст, ки дар он на танҳо олами атрофи инсон, балки ҳамчунин менталитет, хислати миллӣ, тарзи ҳаёт, анъанаҳо ва ҷаҳонбинияш мунъакис мегарданд. Забон инчунин нигоҳбони арзишҳои фарҳангӣ дар лексика, грамматика, фолклор, дар шаклҳои нутқи ҳаттӣ ва даҳонӣ мебошад.

Манбаъҳои дигари луғавӣ салоҳиятмандиро ҳамчун қобилияти фард фаъолияти мутақобилаи самаранок ба роҳ мондан бо одамони атроф дар низоми муносибатҳои байнишахсӣ муайян мекунанд. Салоҳиятмандӣ дар рафти низоми муоширатро азхуд кардан ва ба фаъолияти муштарақ ворид гаштани фард ташаккул меёбад. Дар ҳамон ҷо зикр мегардад, ки ба таркиби салоҳиятмандӣ инҳо дохил мешаванд:

- маҳорати дар ҳолатҳои иҷтимоӣ самтгирӣ карда тавонистан;
- маҳорати дуруст муайян намудани хусусиятҳои шахсӣ ва ҳолати эмотсионалии одамони дигар;
- маҳорати интихоб кардани тарзҳои созгори муошират ва амалигардонии онҳо дар ҷараёни фаъолияти мутақобила.

Дар робита ба гуфтаҳои боло ошкорсозии маънии мағҳумҳои «салоҳият» ва «салоҳиятмандӣ» имкон медиҳад, ки моҳият ва хусусияти боз як мағҳум - «салоҳиятмандии байнифарҳангӣ» муайян карда шавад. Таҳлили сарчашмаҳои педагогӣ шаҳодат медиҳад, ки таҳти мағҳуми

«салоҳиятмандии байнифарҳангӣ» муҳаққиқон «муносибати мусбат ба мавҷудияти гурӯҳҳои гуногуни этникӣ-фарҳангӣ ва мутобиқшавии ихтиёрии ниҳодҳои иҷтимоӣ ва сиёсии ҷомеа ба талаботи гурӯҳҳои гуногуни фарҳангӣ»-ро мефаҳманд [157].

Баъзан мағхуми «салоҳиятмандии байнифарҳангӣ»-ро бо чунин раванди густаришманде ҳамчун муоширати байнифарҳангӣ вобаста меқунонанд, ки онро муаллифон ба сифати «маҷмӯи шаклҳои гуногуни муносибат ва муоширати байни фардҳо ва гурӯҳҳои мансуб ба фарҳангҳои гуногун» маънидод менамоянд [77].

Омӯзиши таҳқиқоти илмӣ дар соҳаи муоширати байнифарҳангӣ, муоширати қасбӣ, фарҳанги гуфтори расмӣ ва гайра нишон медиҳад, ки ручӯи афкори педагогии ватании муосир ба арзишҳои умунибашарӣ масъалаҳои дар ҷавонон парвариш додани фарҳанги муоширати байнишахсӣ ва корӣ, ташаккули фарҳанги нутқи расмӣ ҳамчун воситаи такомул ва инъикоси ахлоқ, ошнӣ ба дастовардҳои тамаддуни ҷаҳонӣ, мувофиқшавӣ бо шароитҳои ояндаи фаъолияти қасбиро дар мадди ававал мегузорад.

Дар асарҳои И.И.Халеева, Е. Н. Илйин ва дигар муҳаққиқон масъалаҳои тамоюли раванди таълимӯ тарбия ба арзишҳои умунифарҳангӣ тавзехи муайян ёфтаанд. Барои таҳқиқоти мо нуктаҳои изҳорнамудаи Л.Г.Веденина доир ба аҳаммиятнокии омодагии умунифарҳангӣ дар рушди шаҳсияти донишҷӯ ва сифатҳои аз лиҳози қасбӣ муҳимми ӯ ҳамчун мутахассиси оянда эътибори ҷашмрас доранд [36].

Паҳлухои иҷтимоӣ-психологии проблемаи фарҳанги умумӣ ва фарҳанги гуфтори расмӣ (корӣ) дар асарҳои В.А.Артемов [10], Л.Г. Веденина [36], В.В.Бойко, А.Г.Ковалев, В.Н.Панферов [27] ва дигарон инъикос ёфтаанд. Баъзе масоили нутқи расмии ғайрзабонӣ дар осори муаллифони хориҷӣ баррасӣ гаштаанд: С.Аллеман Ҷионда (C.Allemann Ghionda) [200], Т.Баумер (Th.Baumer) [201], Х.Дювел (H.Düwell) [202],

К.Еделхоф (Ch.Edelhoff) [203], Я.Летонен (J.Lehtonen) [204], Х.Томас (H.Thomas) [205] ва дигарон.

Дар асарҳои О.Ю.Гусева [53], Н.М.Лебедева [106], О.В.Лунева, Т.Г.Стефаненко, А.П.Садохин [151] ва дигарон муоширати байнифарҳангӣ тавассути қисматҳои фарҳангофаринӣ ва фарҳангӣ коммуникативӣ амиқ ва ҳаматарафа таҳқиқ карда шудаанд.

Психологияи тафовутҳои байнифарҳангӣ дар қаринаи фарҳангӣ муошират дар мақолаҳои И.А.Зимняя [72], Р.А.Свиридон [151], С.Г.Тер-Минасова [171], Е.Н.Атаршикова [12], А.П.Бостанжи [29] ва дигарон баён ёфтааст.

Чунон ки аксари кулли муҳаққиқони муосир зикр менамоянд, раванди таълим ва тарбия имрӯз бояд ба хусусиятҳои рушди инсоният - густариши равобити мутақобилаи кишварҳо, халқҳо ва фарҳангҳои онон нигароонида шавад. Ин раванд доираҳои гуногуни ҳаёти чомеаро фаро гирифт, ки дар мубодилаҳои пурҷӯши фарҳангӣ ва робитаҳои мустақими миёни ниҳодҳои давлатӣ, гурӯҳҳои иҷтимоӣ, ҳаракатҳои ҷамъиятӣ ва шахсони алоҳида ифода меёбад. Густариши таъсири байниҳамдигарии фарҳангҳо масъалаи ҳудвижагии фарҳангии халқҳо ва тафовутҳои фарҳангии онҳоро хеле мубрам мегардонад.

Дар ин шароит барои мактаб проблемаи ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии мутахассисон дар раванди аз ҷониби онҳо азхуд кардани фанҳои гуманитарӣ мубрамияти вижа пайдо мекунад. Чунин азхудкунӣ метавонад ҳамчун воситаи мутобиқшавӣ ба шароитҳои минбаъдаи фаъолияти иҷтимоӣ ва қасбӣ амал намояд. Ба таври дигар гӯем, парвариши салоҳияти байнифарҳангӣ яке аз мақсадҳои таҳсилоти олии муосир мебошад. Маҳз низоми таҳсилот бояд вазифаи душвор - раҳкосозии одамонро аз дидгоҳҳои кӯҳнашудаи этникимехварӣ ва ивази онҳо бо дидгоҳҳои нисбии этникии бештар мувофиқ ба воқеиятҳои олами ягонае, ки мо дар он зиндагӣ дорем, ба дӯши ҳуд гирад. Сиёсати давлатҳои муосир низ бояд ба ин равона карда шавад,

зоро онҳо торафт бисёрэтниң мешаванд, пас масоили салоҳиятмандии байнифарҳангӣ дар ҳаёти онҳо ба мадди аввал мебарояд.

Чунон ки Р.Р.Бикитеева зикр мекунад, асоси рушди салоҳиятмандии байнифарҳангиро омӯзиши фарҳанг ташкил медиҳад [22].

Дидгоҳҳои муҳаққиқони дигар бо афкори ў созгоранд: «Бо сабаби рушди ҷомеаи инсонӣ ба одамон лозим меояд, ки дар тамоми ҷаҳон сайру сафар кунанд ва бо гурӯҳҳои бисёрмиллат ҳамкорӣ намоянд. Ҷӣ тавр онҳо дар ин маврид аз тасаввурот ва арзишҳое, ки садҳо ва ҳазорҳо сол дар замирашон ҷой гирифтаанд, раҳоӣ ёбанд? Ин амри муҳол аст ва барои ин кӯшиш ҳам набояд кард. Коре, ки онҳо метавонанд анҷом диханд, идроки худро ҷиҳати воқеоти атроф густариш додан, тафовутҳои мавҷудаи фарҳангиро эътироф намудан мебошад» [22, с.12].

Ба қавли У.Ю.Клепсова, инсоният бояд дар ҷаҳорчӯбаи фарҳанги нав - фарҳанги таҳаммулпазирӣ ва ҳамризӣ, фарҳанги гуфтугӯ зистанро омӯзад. Дар ин робита, муаллиф ба истилоҳи «фарҳанги толерантнокӣ» рӯ меорад (tolerantia - таҳаммул, саҳлгирӣ), ки дар фаҳмиши ў толерантнокӣ таркиби нозук, беътиҳод, аммо мутлақо заруриест дар муносибатҳои инсонӣ, динӣ, иҷтимоӣ, давлатӣ ва ҳоказо [88, с.64].

Гуфтаҳои мазкурро ба асос гирифта, хулоса кардан мумкин аст, ки парвариши таҳаммулпазирӣ боз як вазифаи ниҳодҳои таълимӣ марбут ба ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангӣ мебошад.

Аз нигоҳи мо, мағҳуми «салоҳиятмандии байнифарҳангӣ» ҳамчунин бо мағҳуми «фаъолияти мутақобилаи байнифарҳангӣ» вобастагӣ дорад. Дар низоми таҳсилот фаъолияти мутақобилаи байнифарҳангӣ ҳамчун василаи дарки манзараи олам амал менамояд. Мағҳуми нисбатан созори манзараи олам муайянсозии он ҳамчун тимсоли аввалияи ҳамафарогири олам аст, ки дар асоси ҷаҳоншиносии инсон нуҳуфтааст, хусусиятҳои моҳиятии оламро дар фаҳмиши намояндагони он муарриғӣ мекунад ва натиҷаи кулли фаъолияти маънавии инсон мебошад.

Манзараи олам аз лиҳози табиати худ дуалистӣ аст. Он ҳамчун унсури ифодагари шуур ва фаъолияти ҳаётии инсон вучуд дорад. «Нақшҳо»-и манзараи оламро дар забон, ишораҳо, санъати тасвирии динӣ ва дунявӣ, мусиқӣ, маросимҳо, ашё, одоби муошират, мӯҷҳо, усулҳои хочагидорӣ, технологияи ашё, ки дар қолабҳои маъмулии иҷтимоӣ-фарҳангии рафтори одамон дарҷ ёфтаанд, ошкор намудан мумкин аст [92, с.48].

Ба таври дигар гӯем, аз як ҷониб, манзараи олам тимсолҳои оламро, ки бо фаъолияти ҳаётии инсон вобаста мебошад, шарҳ медиҳад, аз ҷониби дигар, раванди пайдоиши манзараҳои нави олам ҷой дорад, ки дар рафти рефлексияи вижай мунаzzам амалӣ мегарданд. Зикр кардан бояд, ки манзараи инфириодии олам дар худ ягонагии «шахсӣ» ва «халқӣ»-ро меомезад. Азбаски манзараҳои олами инсонҳои гуногун асли умумии моҳиятан «халқӣ» доранд, онҳо бузургиҳои ҳамандоза мебошанд.

Манзараи олам ҳамчун миёнрави созгори байни соҳаҳои гуногуни фарҳанги башарӣ амал намуда, ба ҳамгирии одамон дар ҷомеа мусоидат мекунад. Ба ақидаи Г.В.Колшанский, талаботи иҷтимоӣ ба манзараи олам аз ҳоҳиши ба даст овардани ягонагии тасаввури воқеият, ба вучуд овардани воситай таъминкунандай ҳамгирии фардҳо ва гурӯҳҳо ва роҳбарии умумӣ ба равандҳои гуногуни меҳнатӣ иборат аст [92, с.51].

Салоҳиятмандӣ категорияест, ки ба доираи муносибатҳои байни дониш ва фаъолияти амалии одам тааллуқ дорад. Мувофиқи таърифи Б.Ю.Элконин, салоҳиятмандӣ ҳусусияти ихтисосии фард мебошад, ки ҳангоми ба фаъолият ворид намудани ӯ баргирифта шудааст [195, с.82].

Яке аз мақсадҳои таълими забони ҳориҷӣ рушди салоҳияти коммуникативии ғайрзабонӣ аст, пас вазифаи асосии таълими забони ҳориҷӣ аз ташаккулдиҳии салоҳияти коммуникативӣ, яъне қобилияти омодагӣ ба амалисозии муоширати байнишахсӣ ва байнифарҳангӣ тавассути забони ғайр бо намояндагони забон мебошад.

Мұхассилини мусоир имкон доранд, ки забони хорициро биомұзанд ва ҳамзамон салоҳияти коммуникативи худро ривоҷ диҳанд. Барои нутқи шифоҳӣ бетакаллуфии байни шарикони коммуникатсия, омода набудани иқдоми нутқ ва номавҷудии дастур ҷиҳати хабаррасонии дори ҳусусияти расмӣ хос аст.

Муҳаққиқони проблемаҳои нутқшиносӣ зикр менамоянд, ки муаллифони гуногун мағҳуми «салоҳияти коммуникативӣ»-ро начандон ҳаммаъно шарҳ медиҳанд. «Миқдор ва сифати қисматҳои салоҳиятмандии коммуникативӣ, - менависад Т.А.Лебедева, - дар муаллифони гуногун ба ҳам мувоғиқ намеоянд, ҷойгиркунонии онҳо нисбист ва ба мадди аввал қисматҳои гуногуни мундариҷа бароварда мешаванд» [106, с.84]. Барои ба ин эътиmod кардан якчанд тафсири салоҳияти коммуникативро муқоиса менамоем.

«Барои назарияи нутқ салоҳияти коммуникативие бештар муҳим аст, ки он ҳам нутқ - гуфтор, ҳам истимоъ, ҳам хат, ҳам хониш ба забони омӯҳташавандаро дар бар мегирад. Салоҳияти коммуникативӣ на танҳо донишҳои назариявӣ, балки ҳамчунин малакаи нутқи озодонаро назардошт мекунад» (23, с.12).

И.Л.Бим салоҳияти коммуникативро ҳамчун омодагӣ ва қобилияти ба амал татбиқ гардонидани муошират дар ҳудуди муайянкардаи барнома, инчуни тарбия, таълим ва рушди шахсияти инсон тавассути забони хориҷӣ баррасӣ менамояд [23, с.13].

Мағҳуми «салоҳияти коммуникативӣ», ки ба сифати мақсади ҳамгароикардашудаи таълими забони хориҷӣ амал менамояд, муоширати байнишахсӣ ва байнифарҳангии ғайрзабонӣ бо намояндагони забон дар ҳудуди аз ҷониби стандарт муайянгардида фаҳмида мешавад.

Мо муносибатҳои гуногунро ба мағҳуми «салоҳияти коммуникативӣ» аз назар гузаронда, концепсияи И. Л. Бимро ҷонибдорӣ менамоем, чунки он, аз дидгоҳи мо, нисбатан дуруст мебошад.

Болоравии таваҷҷуҳ ба проблемаҳои коммуникатсияи ғайрзабонӣ дар ҷаҳони мусир аён аст. Густариши фазои иттилоотӣ, рушди технологияҳои нави коммуникатсионӣ, афзоиши робитаҳои корӣ ва шахсӣ, мубодилаҳои фарҳангӣ ва робитаҳои мустақими байни ниҳодҳои давлатӣ, гурӯҳҳои иҷтимоӣ, ҳаракатҳои ҷамъиятӣ, ҳамкории илмӣ, тиҷорат, сайёҳӣ зарурати муносибатҳои навро зимни таълими забони хориҷӣ, ҳам дар муассисаҳои таҳсилоти олии забонӣ ва ҳам ғайризабонӣ, ба вуҷуд меоранд. Айни замон мутахассисоне талабгор доранд, ки барои онҳо забони хориҷӣ асбоби зарурии фаъолияти қасбист. Рафтори нутқии мувоғиқ дар ҳама гуна шакл аз ҷониби таълимгирандагон азхудкунии на танҳо донишҳои системавӣ-забонӣ, балки ҳамчунин донистани қонунҳо, анъанаҳо, менталитети кишвари забони мавриди омӯзишро тақозо карда, ҳамин тариқ ба онҳо барои ширкат варзидан дар коммуникатсияи байнифарҳангӣ ва гуфтугӯи фарҳангҳо ёрӣ мерасонад.

Ҳоло чӣ гуна амалӣ гардидани салоҳиятмандии байнифарҳангиро дар раванди таълими забонҳои хориҷӣ мавриди баррасӣ қарор медиҳем.

Барои мадад расондан ба муҳасилин ҷиҳати он, ки худро субъекти фарҳанги бисёрзабонӣ эҳсос намояд, дар ӯ малакаҳо ва маҳоратҳои муошират дар қаринаи гуфтугӯи фарҳангҳоро инкишоф бахшидан лозим аст. Мақсади асосии чунин таълим дар муҳасилин ташаккул додани идроки нави фарҳангӣ мебошад - бо намояндаи фарҳанги дигар робита барқарор намуда, онҳо бояд тарзи дигари зиндагонӣ, арзишҳои дигарро бифаҳманд, ба арзишҳои фарҳангии худ аз диdi дигар нигаранд ва аз қолабҳои мавҷуда даст қашанд. Донишҷуёнро ба фарҳанги дигар ворид карда, ҳусусиятҳои умумии фарҳангҳои худӣ ва ғайрихудиро ошкор соҳтан ва тавассути ин умумият ба онҳо барои ворид гаштан ба олами вижай миллии фарҳанги дигар ёрӣ расондан зарур аст. Ва зимнан масъалаи аз ҳама мушкил ҳалли худро меёбад - воридшавӣ ба фарҳанги дигар бидуни ҷудошавӣ аз фарҳанги худ сурат мепазирад.

Омӯзгор муҳассилинро бо кишвари забони омӯхташаванда ошно гардонда, таваҷҷуҳи онҳоро ба фарҳанги худӣ равона месозад, ҷунки

коммуникатсияи байнифарҳангиро фақат ба воситаи омӯзондани забон ва фарҳанги кишвари забонаш мавриди омӯзиш таълим додан мумкин нест. Муқоиса бо фарҳанг ва забони худӣ барои фаҳмидани фарҳанги гайр мадад мерасонад.

Ҳар иштирокчии гуфтугӯи байнифарҳангӣ на танҳо намояндаи фарҳанги худ ба маънои васеи калима, балки намояндаи минтақаи худ низ мебошад. Аз нигоҳи мо, чунин таркиб ҳамчун қисмати минтақавӣ бояд дар раванди таълими забони хориҷӣ аз ҳисоби ба мундариҷаи таълим ворид кардани матолиб бахшида ба кишвар, минтақа, шаҳри худ ба назар гирифта, дар шакли бозиҳои нақшофарӣ, ки дар рафти онҳо маҳорати пешниҳодсозии иттилоот доир ба ин ё он соҳаи ҳаёти ватани худ ифода мегардад, амалӣ карда шавад. Ин ҳама ёрӣ мерасонад, ки на фақат фарҳанги ватани худ, балки ҳамчунин фарҳанги маҳали худ беҳтар фаҳмида, ба он аз лиҳози фарҳанги дигар назар андохта шавад. Яъне зимни дар муҳассилин ташакқул додани салоҳиятмандии байнифарҳангӣ истифодаи қисмати минтақавиро зикр намудан лозим аст. Ҳамин тавр, толибilm забони хориҷиро омӯхта ва дар коммуникатсияи байнифарҳангӣ ширкат варзида, забони модарӣ ва фарҳанги худро амиқтар дарк менамояд.

Яке аз давраҳои ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангӣ дар ҷараёни таълими муоширати ғайрзабонӣ омӯзиши тафовутҳои фарҳангӣ ва менталии намояндагони забон мебошад. Дар ҷараёни ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангӣ дар муҳассилин парвариш додани муносибати таҳаммулпазирона ба фарҳанги мавриди омӯзиш муҳим аст, ки ин омодагии фард ба дарки тарзи нави афкор; омӯзондани воқеъбинона баҳогузорӣ кардан ба фарҳанги ҳалқи дигар; бедор намудани хоҳиши ҳарҷӣ бештар донистан оид ба кишвари забони мавриди омӯзиш; муқоиса карда тавонистани худӣ ва ғайрихудиро, ки барои дар муошират аз қандашавии сӯҳбат пешгирий кардан имкон медиҳад, ифода менамояд.

Ҳангоми омӯзиши забони хориҷӣ идроки проблемаҳое, ки дар коммуникатсия миёни намояндагони фарҳангҳои гуногун, фаҳмиши арзишҳо ва меъёрҳои умумии рафтор ба вуқӯъ меоянд, омилҳои муҳим мебошанд. Амалигардонии коммуникатсияи байнифарҳангӣ омодагии одамро на танҳо барои пазируфтани намояндаи фарҳанги ғайр бо тамоми хислатҳои милливу менталии ӯ, балки ҳамчунин қобилияти худро тағиیر додан пешбинӣ менамояд. Ин имкон фароҳам меорад, ки ҳодисаҳои нофаҳмии байнифарҳангӣ зуд ва самаранок ҳалли худро ёбанд. Муҳассилин бояд барои ҳалли онҳо ба таври муносиб омода бошанд, то нофаҳмӣ, дарки айни рафтор ва низоъҳои эҳтимолӣ, ки метавонанд аз истифодабарии нодурусти забон сар зананд, тавзехи хатокоронаи суханҳои ҳамсӯҳбат ва баҳодиҳии ҳодисаи баамаломада пешгирий карда шаванд. Арзишҳои фарҳанги дигарро идрок намудани хонанда барои ташаккули вай ҳамчун мутахассиси хуб мадад мерасонад, барои ҳамкорияш бо намояндагони ҷомеаи ҷаҳонӣ мусоидат меқунад. Танҳо дар ҳамин ҳолат оид ба гуфтугӯи фарҳангҳо сухан рондан мумкин аст.

Барои созмондиҳии босамараи раванди таълим муҳим аст, ки муҳтавои матнҳо ва супоришҳо оид ба онҳо ба муҳассилин доир ба рафтори коммуникативии намояндагони фарҳанги дигар иттилооти коғӣ дихад. Пеш аз ҳама, ин бо ёрии маводҳои асл (матнҳо, сабтҳои аудиоӣ, фильмҳои видеоӣ) сурат мегирад, ки онҳо аз назари ороиши забон меъерӣ мебошанд, иттилооти лингвистӣ-кишваршиносиро шомиланд ва интиқолдиҳандаҳои ба худ хоси фарҳанги миллиянд.

Фilm ҳар қадар аз муҳтавои фарҳангии маҳсус ғанӣ бошад, ҳамон қадар арзиши маърифатияш бештар аст. Маҳз фильмҳои асл сенарияҳои комилро, ки воқеияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ, қарина ва ҳолати муошират дар рафтори лафзӣ ва ғайрилафзиро аёнан нишон медиҳанд, ба намоиш мегузоранд. Ҳангоми кор бо маводи таълимӣ дар онҳо қисмати фарҳангиро ҷудо кардан, машқҳои забониро бо машқҳои

фарҳангшиносӣ, ки ба фарҳанги нутқӣ-рафтории намояндагони забон асос ёфтаанд, пурра намудан лозим аст [178, с.90].

Дараҷаи фарқиятҳо дар рафтори коммуникативӣ, қоидаҳои нутқӣ, услугҳои муошират дар ҳайатҳои гуногуни забонӣ аксар вақт ҳам дар адабиёти марбут бо мушкилоти истифодаи забон ва ҳам дар дидактикаи лингвистӣ кам қадр карда мешуд. Валекин бояд тазаккур дод, ки тӯли даҳсолаи охирин ба муқоисаҳои лингвистӣ-фарҳангшиносӣ таваҷҷуҳи афзоянда мушоҳида мегардад, чунки тариқи беҳтарини фаҳмидан ва пешгӯй кардани рафтори шарик донистани он аст, ки ў ба қадом афзалиятҳо самтгирӣ менамояд. Аз ин сабаб дар миёни омилҳое, ки ба коммуникатсияи байнифарҳангӣ таъсир мегузоранд, дар навбати аввал арзишҳо, эътиқодот ва умедвориҳое ҷудо шуда меистанд, ки онҳо рафтори коммуникативро ташаккул медиҳанд.

Вобаста ба он, ки шарики асосии коммуникативии таълимгирандагон муаллими забони хориҷӣ мебошад, нақши муаллими забони хориҷиро бознигарӣ кардан лозим аст. Муаллим бояд на фақат дар амал забони хориҷиро ҳамчун воситаи муошират истифода барад, балки ҳамчунин бояд ҳолатҳои гуногуни коммуникатсияро дар раванди таълим моделсозӣ намояд. Ў бояд чунон дараҷаи омодагии забониро шомил бошад, ки барои ташкили қулли раванд ба забони хориҷӣ имконият дошта бошад, нутқи вай зимнан бояд асл, меъёри ва ифоданок бошад.

Ҳаҷми қалони маводе, ки барои омӯзиш пешниҳод ва миқдори соатҳое, ки ба азхудкунии он ҷудо карда мешавад, омӯзгоронро маҷбур месозад, ки воситаҳои нави пурсамари ташкилдиҳии кори аудиториро ҷӯянд; ба раванди таълим чунин намудҳо ва шаклҳоро ворид кунанд, ки онҳо фаъолмандии маърифатиро афзоиш медиҳанд, шахсияти эҷодиро, ки ба фаъолияти коммуникативӣ, ба ҳалли вазифаҳои илмӣ, таҳқиқӣ ва амалий қобилият дорад, ташаккул медиҳанд; супоришиҳоеро коркард намоянд, ки онҳо таваҷҷуҳи муҳассилинро бармеангезанд.

Ҳалли проблемаи интиқоли дониш аз омӯзгор ба донишҷӯ мақсади асосии таҳсилоти мусоир аст. Ҷӣ тавр муҳассилинро аз зинаи истеъмолгари нофаъоли донишҳо ба дараҷаи муҳаққиқи фаъоле, ки натиҷаҳои баланд ҳосил кардан метавонад, баровардан лозим аст? Ҳалли ин вазифа дар гузариши тадриҷӣ аз бадастоварии «донишҳои тайёр»-и омӯзгор ба идорақунни фаъолияти таълимӣ-маърифатии муҳассилин дида мешавад. Таҳияи гуфтугӯ (диалог) дар раванди таълим ба пайдоиши суолҳо дар муҳассилин, ҷустуҷӯи мустақилонаи иттилоот таҳрик мебахшад, инчунин роҳҳои муҳокимаи онро дар вақти машғулиятҳо нишон медиҳад. Ҳамин тариқ, яке аз шароитҳои такомули раванди ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён истифодаи гуфтугӯ ба сифати методи таълим мебошад [22, с.17].

Дар ҷамъбаст тазаккур бояд дод, ки коммуникатсияи воқеии байнифарҳангӣ метавонад дар раванди ошногардонии хонандагон бо арзишҳои ҷаҳонӣ тавассути истифодаи онҳо дар машғулиятҳо ба даст оварда шавад:

- маводҳое, ки шомили ҷанбаҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва фарҳангшиносии забони омӯхташаванда мебошанд;
- кори мустақилона бо маводи фарҳангшиносӣ.

Самаранокии ин маводҳо, пеш аз ҳама, бо аслияти онҳо ва ҳамчун натиҷа, тавассути қобилияти ошногардонӣ бо фарҳангӣ ғайрзабонӣ таъмин карда мешавад. Онҳо қариб ба коммуникатсияи аслӣ таҳрик мебахшанд: муҳассилин гӯиё ҳама ҳодисаҳоро аз сар мегузаронанд, нақшҳои муайянро бозӣ мекунанд, мушкилотро ҳал менамоянд, шавқу рағбати худро қонеъ мегардонанд.

Салоҳиятмандии байнифарҳангие, ки барои муоширати самаранок зарур аст, бо ҳам мувоғиқ омадани ҳаҷмҳои саводнокии фарҳангии ҳамсүҳбатонро назардошт мекунад. Аз ин ҷо чунин хулоса мебарояд, ки коммуникатсияи самараноки байнифарҳангиро ҳадафмандона омӯзондан ва омӯхтан лозим аст.

Бо тафовут аз хориқаи салоҳиятмандӣ мафҳуми салоҳиятмандии байнифарҳангӣ ин гуна сатҳи баланди коркарди илмиро доро нест. Ба қавли А. П. Садохин, масъалаҳои салоҳиятмандии байнифарҳангӣ ҳанӯз мавзӯи таҳқиқоти маҳсус қарор нагирифтаанд.

Тавре аз таҳлили андешаҳои муҳаққиқони ватаний ва хориҷӣ бармеояд, мафҳуми «салоҳиятмандии байнифарҳангӣ» ҳангоми ташаккулёбии коммуникатсияи байнифарҳангӣ ҳамчун фанни мустақили илмӣ ба вучуд омадааст. Салоҳиятмандии байнфарҳангӣ дар қаринаи муносибат бо фарҳанги дигар, бартарафсозии марказгаройии этниکӣ-фарҳангӣ ҳамчун «маҷмӯи қобилиятҳои таҳлилий ва стратегие, ки доираи тавзехии фардро дар раванди фаъолияти мутақобилаи байнишахсӣ бо намояндагони дигар фарҳанг тавсеа мебахшад», баррасӣ мешуд [151, с.142].

Тазаккур бояд дод, ки муҳаққики олмонӣ Томас Баумер (Thomas Baumer) дар шарҳдии мафҳуми салоҳиятмандии байнифарҳангӣ андешаи ҷолиб пешниҳод кардааст [205, с.102]. Мисли ё, Кристоф Еделҳоф (Christoph Edelhoff) ба он аз мавқеи рафторӣ наздик шуда, ҳадс мезананд, ки салоҳиятро зимни коммуникатсия бо намояндагони фарҳанги дигар маҳз сифатҳои рафторӣ ташкил медиҳанд, ки аз ин миён инҳо фарқ мекунанд:

- эҳтиром ва арзёбии мусбати шаҳси дигар бидуни ғалатфаҳмиҳо;
- вокуниши мусбат ба рафтари гайр;
- пазируфтани нуқтаи назари ҳамсухбат, қобилият ба ҳамрайъӣ;
- таҳаммулпазирӣ ба ҳама гуна гардиши ҳодисот;
- қобилияти аз уҳдаи ҳолати номаълум ва номуайян баромадан [203, с.67].

Аммо дар ин соҳтори салоҳиятмандии байнифарҳангӣ донистани забон ва воқеиятҳои фарҳангӣ чудо карда нашудааст, яъне ҳолатҳои

мухталифи фарҳангие, ки зимни онҳо инсон метавонад дар раванди муошират бо намояндагони фарҳанги дигар қарор гирад, ба ҳисоб гирифта нашудааст. Дар ҳақиқат, мавҷудияти фақат ҳамин сифатҳои рафторӣ наметавонад ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангиро таъмин созад. Вале ин маънное надорад, ки онҳо метавонанд ҳамчун як қисми модели умумии салоҳиятмандии байнифарҳангӣ баррасӣ шаванд.

Баъдтар олими дигари олмонӣ Я.Летонен (Jaakko Lehtonen) модели комилтару замонавитари салоҳиятмандии байнифарҳангиро пешниҳод кард, ки онро ҳамчун «қобилияти ба дараҷаи баробар ҳосилсозии идроки муваффақонаи ҳам намояндагони фарҳанги дигар ва ҷомеаҳои коммуникатсионӣ, ҳам намояндагони фарҳанги худӣ» маънидод намуд ва аломатҳои зерини ин қобилиятро ҷудо кард [204, с.56]:

- фаҳмиши вобастагии фаъолият ва рафтори коммуникативӣ аз ҷадвалҳои когнитивии аз лиҳози фарҳангӣ бавучудомада;
- донистани моделҳо ва амалиёти коммуникативӣ, эзоҳи онҳо ҳам дар фарҳанги худӣ, ҳам дар фарҳанги омӯҳташаванда, инчунин дар забон;
- омодагӣ ба пазириши қаринаи байнифарҳангии муошират;
- дарки вобастагии фаъолият ва рафтори коммуникативӣ аз ҷадвалҳои когнитивии аз лиҳози фарҳангӣ бавучудомада;
- донистани услубҳои гуногуншакли коммуникативии рафтор дар фаъолияти мутақобилаи байналмилалӣ;
- донишҳои умумӣ оид ба муносибатҳои байни фарҳанг ва коммуникатсия, бо фарогирии вобастагии тарзи андешаронӣ ва рафтор аз ҳусусиятҳои тафаккури барои фарҳанги мазкур ҳоса, инчунин фарқиятҳои байни фарҳангҳо, ки бо чунин ҳусусиятҳо муайян карда мешаванд;
- маҷмӯи стратегияҳо барои танзими фаъолияти мутақобила,

яъне барои ҳалли баҳсҳо ва мушкилоте, ки дар раванди коммуникатсия ба амал меоянд.

Чиҳати хуби асосии муносибати мазкур чудо кардани чунин ҷанбаи салоҳиятмандии байнифарҳангӣ ҳамчун қобилияти фаҳмидани фарҳангӣ худӣ ва бегона мебошад. Боз як чиҳати мусбати он барқарории робита миёни тафаккур ва рафтор аст. Маҷмӯан модели Я.Летонен тибқи асоси худ дар ҳар сурат ба ҷанбаи рафтории муошират бо фарҳангӣ ғайр нигаронида шудааст.

Муҳаққики олмонӣ А.Томас (A.Thomas) чунин тавсифи салоҳиятмандии байнифарҳангиро пешниҳод мекунад: «Ифодаи қобилияти фаҳмидан, арҷ гузоштан ва пурсамар истифода бурдани шароитҳо ва омилҳои тасаввур, мулоҳизаҳо, идрок ва амалиёт дар нисбати худ ва одамони дигар дар шароитҳои мутобиқшавии мутақобилае, ки сарҳадҳои он аз зуҳури таҳаммулпазирӣ ба мафхумҳои мутазод то рушди шаклҳои муошират ва ҳамкорӣ дар асоси амалиёти муштарак ва то соҳтани модели самтгирӣ дар ҷаҳон, тасаввур ва соҳти ҷаҳон» мебошад. [205, с.43].

Чунин таърифҳо хусусияти системавӣ доранд ва барои он ки ҷузъ ба ҷузъ фаҳмонда шаванд, таҳлили қисматии ҳама таркибҳои ибораи назариявии «салоҳиятмандии байнифарҳангӣ» лозим аст, чунки он бисёр сифатҳо, маҳоратҳо ва малакаҳоро дар худ оmezish медиҳад ва ғун меорад. Марбут ба ин, воқеиятеро эътироф накардан наметавон, ки онро муҳтасар тавсиф намудан номумкин аст.

Я.Летонен муносибати бисёр муаллифонро ба салоҳиятмандии байнифарҳангӣ ҳамчун таҳаммулпазирӣ нисбати хусусиятҳои фарҳангӣ, ҳассосияти фарҳангӣ нисбати қоидаҳои рафтор дар ин ё он фарҳанг, огоҳӣ доир ба баъзе воқеиятҳои фарҳангӣ маҳдуд ҳисоб мекунад [204, с.59]. Барои коммуникатсияи муваффақона дар фарҳангӣ ғайр, аз дидгоҳи ў, донистани забон, таърихи кишвар, санъат, иқтисод, ҷомеа ва ҳоказо, яъне оид ба фарҳангӣ ин кишвар дониши ҳамаҷониба доштан зарур мебошад.

Дар миёнаҳои солҳои 1980 дар илми Ғарб тасаввуре зуҳур ёфт, ки мувофиқи он, ба салоҳиятмандии фарҳангӣ тавассути донишҳои дар раванди коммуникатсияи байнифарҳангӣ ҳосилкарда ноил гаштан мумкин аст. Чунин навъи донишҳо ба донишҳои маҳсус, ки ҳамчун маълумот доир ба фарҳанги мушаххас дар ҷанбаҳои анъанавӣ ва донишҳои умумӣ, ки ба онҳо азбар кардани малакаҳои коммуникативие мисли таҳаммулпазирӣ, шуниди дилсӯзона, донистани мағхумҳои умунифарҳангӣ тааллуқ доранд, тақсим мешуданд.

Бо вучуди чунин тақсимот, салоҳияти байнифарҳангӣ бо намудҳои вижай донишҳо вобаста карда мешуд, аз ин рӯ дар адабиёти илмии Ғарб ин хорика аввал ҳамчун қобилияти дар худ ташаккул додани мувофиқати фарҳангӣ, ки азхудкуни ҳаҷми ҳадди ниҳоии иттилоъро оид ба фарҳанги гайр (то дараҷаи пурра даст қашидан аз мансубияти фарҳангии худӣ) пешбинӣ мекунад; дувум, ҳамчун қобилияти комёб гаштан зимни равобит бо намояндагони ҷомеаи дигари фарҳангӣ, ҳатто зимни нокифоя донистани унсурҳои фарҳангии шарикони худ, пазируфта мешавад.

Баъзе натиҷаҳоро ҷамъбаст карда, ду муносибатро доир ба мағхуми салоҳиятмандии байнифарҳангӣ, ки дар илми Ғарб ба вучуд омадаанд, ошкор намудан мумкин аст:

- консепсияи якум ба ғояи беҳтаргардонии амалии коммуникатсияи байнифарҳангӣ, ҳамкорӣ ва ҳамзистӣ хидмат мекунад ва ба ҳусни тафоҳуми иштирокчиёни гуфтугӯи фарҳангҳо нигаронида шудааст;
- тибқи консепсияи дуюм, салоҳияти байнифарҳангӣ бояд худкиро бошад, яъне ин мушкилоти на фақат идроқ, эҳтиром ва эътирофи намояндагони фарҳанг, балки масъалаи ошкорсозии тафовутҳои байни одамон низ мебошад.

Дар коммуникатсияшиносии ватанӣ ва Русия салоҳиятмандии байнифарҳангӣ ҳамчун «қобилияти аъзои қадом як ҷомеаи фарҳангӣ ҷиҳати бадастоварии фаҳмиш дар ҷараёни фаъолияти мутақобила бо

намояндагони фарҳанги дигар бо истифодаи стратегияҳои ҷубронсозӣ барои пешгирии низоъҳои «худӣ» ва «бегона» ва ташкил додани умумияти нави коммуникативии байнифарҳангӣ дар раванди фаъолияти мутақобила» муайян карда мешавад [12, с.42].

А.П.Садохин ба фаҳмиши мазкури салоҳиятмандии байнифарҳангӣ чунин саҳеҳиятро ворид месозад: мафҳуми «салоҳиятмандии байнифарҳангӣ», пеш аз ҳама, бо ҳаҷм ва сифати иттилоот оид ба падидаҳо ва арзишҳои дигар фарҳанг вобаста аст, ки онҳо дар маҷмӯъ якҷоя бо тарзу усулҳое, ки ба коммуникантҳо ҷиҳати ҳосилсозии мақсадҳояшон имкон фароҳам меоранд, асоси салоҳиятмандии байнифарҳангиро ташкил медиҳанд. Аломатҳои асосии ин салоҳиятмандии байнифарҳангӣ чунинанд:

- кушодӣ нисбати маърифати фарҳанги бегона ва идроки тафовутҳои байнифарҳангии психологӣ, иҷтимоӣ ва ғайра;
- майли психологӣ ба ҳамкорӣ бо намояндагони фарҳанги дигар;
- маҳорати фарқ намудани ҷиҳатҳои колективӣ ва фардӣ дар рафтори коммуникативии намояндагони фарҳанги дигар;
- қобилияти ғолиб омадан бар қолабҳои иҷтимоӣ, этникӣ ва фарҳангӣ;
- азхудкунии маҷмӯи воситаҳои коммуникативӣ ва интихоби дурусти онҳо вобаста бо ҳолати муюшират;
- риояи меъёрҳои одоби муюшират дар раванди коммуникатсия [151, с.48].

Ҷанбаи ҷолиби қаринаи таҳқиқоти мо, дар пайравӣ ба М.П.Гришаев, дар ин ҷо чудо кардани паҳлухои миллии фаъолияти мутақобилаи фарҳангӣ мебошад. Як қатор тавсифҳои мафҳуми салоҳиятмандии байнифарҳангӣ маълуманд, ки дар онҳо мавқеъҳои калидӣ ба хориқаи қобилият нигаронида шудаанд. Аз ҷумла, қобилияти дар ҳуд ташаккул додани ҳаммонандии фарҳангии дигар, ки донистани

забон, арзишҳо, меъёрҳо, шарикони рафтори чомеаи дигари коммуникативиро пешбинӣ мекунад. Ҳангоми чунин муносибат азхудкуни ҳаҷми ҳадди ниҳоии иттилоот ва дониши муносиб доир ба фарҳанги ғайр мақсади асосии бадастоварии салоҳияти байнифарҳангӣ мебошад; чунин вазифа метавонад барои ноил гаштан ба тағиیرпазирии фарҳангӣ, то ҳадди даст кашидан аз мансубият ба фарҳанги худӣ, пеш гузошта шавад [50, с.18].

М.К. Кабардов бар асоси муайян кардани салоҳиятмандии байнифарҳангӣ категорияи қобилиятҳоро (қобилияти самтгирӣ намудан ва дар ҳолатҳои барҳӯрди фарҳангҳо рафтор кардан) мегузорад. Вале барои ошкор гардонидани моҳияти ин қобилият як қатор салоҳиятҳои маҳсусро баршумурда, онҳоро аз рӯи чанд сатҳи зерин тақсим менамояд:

- дар сатҳи салоҳияти корӣ - донистани арзишҳои фарҳангии худӣ ва бегона ва муқаррапот оид ба нисбияти эҳтимолии арзишҳои мазкур;
- дар сатҳи салоҳияти иҷтимоӣ - қобилияти бартараф кардани афтодарӯҳӣ, ихтилофот ва муноқишаҳо дар равобит, қобилияти инкишоф додани ҳамрайъӣ ба шахсияти фарҳанги дигар;
- дар сатҳи салоҳияти шахсиятӣ - қобилияти дарки он, ки «Ман-концепсия» чӣ тавр ба таъсири арзишҳо ва муқаррапоти фарҳангӣ мувоҷеҳ аст;
- дар сатҳи салоҳияти фаъолмандӣ - қобилияти таҳлил кардани фарҳангии худӣ ва бегона, бошуурона ба роҳ андохтани воҳӯрӣ бо бегонагон [83, с.94].

М.К.Кабардов чунин меҳисобад, ки соҳтори салоҳиятмандии байнифарҳангӣ хусусияти салоҳияти маърифатиро инъикос менамояд ва ташкилаи мураккаби шахсиятиест бо фарогирии донишҳо оид ба фарҳанги худӣ ва ғайр, маҳорату малакаҳои истифодабарии амалии донишҳои худ, инчунин маҷмӯи сифатҳои шахсият, ки ба татбиқи ин донишҳо, маҳоратҳо ва малакаҳо мусоидат мекунанд, ва ниҳоят,

тачрибай амалии истифодаи онҳо дар рафти фаъолияти мутақобила бо намояндагони фарҳанги дигар мебошад.

Барои мо ақидаи олим аз он ваҷӯҳ муҳим аст, ки салоҳиятмандии байнфарҳангӣ салоҳияти маърифатӣ ҳангоми омӯзиши забони хориҷӣ ва фарҳанги забони ғайр мебошад. Дар ин зимн объекти воқеяияти ҳаётӣ дар ташаккулёбии салоҳиятмандии байнифарҳангӣ раванди муоширати намояндагони фарҳангҳои гуногун аст.

А.П.Садохин салоҳияти байнифарҳангиро ҳамчун «хусусияти вижас, ки бар донишҳо ва маҳоратҳои дар амал ҷорӣ гардонидани муоширати байнифарҳангӣ тавассути ба вучуд овардани аҳаммияти барои коммуникантҳо умумии рӯйдод ва дар натиҷа ба даст овардани натиҷаи муоширати барои ҳар ду ҷониб пурсамар асос дорад», баҳо медиҳад [151, с.112]. Ақидаи олимро доир ба он, ки салоҳияти байнифарҳангӣ бо салоҳияти коммуникативӣ монандӣ надорад, мо нуктаи муҳим мешуморем. Мақсади ташаккулдиҳии салоҳиятмандии байнифарҳангӣ ноил гаштан ба чунон сифати шахсияти забонист, ки имкон медиҳад ӯ тавъамии фарҳанги худиро гум накарда, аз ҳудуди фарҳанги худ барояд ва сифати ҳамоҳангози фарҳангҳоро дарёфт намояд.

Дар робита бо ин, нақши забонҳои хориҷӣ ҳамчун воситай коммуникатсияи байнифарҳангӣ комилан аён аст. Тавре ки С.Г.Тер-Минасова тазаккур медиҳад, «ҳар дарси забони хориҷӣ барҳӯрдгоҳи фарҳангҳо, амалияи коммуникатсияи байнифарҳангӣ мебошад, зоро ҳар вожаи хориҷӣ олами хориҷӣ ва фарҳанги хориҷиро инъикос мекунад: дар пушти ҳар вожа тасаввурот оид ба олам меистад, ки онро шуури миллӣ ба вучуд овардааст» [171, с.61].

Дар асарҳои В. В. Сафонова ҳам аҳаммияти забони хориҷӣ дар муоширати байнифарҳангӣ таъкид карда мешавад: «Дар чаҳорҷӯбай муносибати иҷтимоӣ-фарҳангӣ ба таълими забони хориҷӣ зери мағҳуми муоширати байнифарҳангӣ фаъолиятҳои мутақобилаи коммуникативии аз лиҳози функционалӣ бавуҷудомадае фаҳмида мешаванд, ки онҳо

ҳамчун ҳомилони чомеаҳои гуногуни фарҳангӣ дар натиҷаи идроки ин ҳомилон ҷиҳати мансубияташон ба ҷомеаҳои гуногуни геополитикий, континенталӣ, минтақавӣ, динӣ, миллӣ ва этникӣ амал мекунанд. Шарикони нутқӣ дар шароитҳои фаъолияти мутақобилаи байнифарҳангӣ, мутаносибан, метавонанд аз яқдигар тавассути ҷаҳонбинии арзишӣ-тамоюлӣ, тарзу услуби ҳаёт ва ғайра фарқ қунанд» [156, с.28].

Ба таври дигар гӯем, агар сухан доир ба муоширати байнифарҳангии гайрзабонӣ равад, дар назар дошта мешавад, ки ба сифати восита забоне амал менамояд, ки барои ҳама ё як қисми иштирокчиёни ин фаъолияти мутақобилаи байнифарҳангӣ бегона аст.

Барои он ки чунин муошират натиҷаҳои интизоршаванда ба бор орад, иштирокчиёни ин гуна коммуникатсия бояд шомили донишҳое бошанд, ки онҳо фаҳмиши комилан мувофиқро дар раванди муоширати намояндагони фарҳангҳои гуногун, яъне сатҳи муайяни салоҳиятмандии байнифарҳангӣ, таъмин менамоянд.

Аз гуфтаи боло бармеояд, ки вазифаи мубрами таълими забони хориҷӣ ҳамчун воситаи коммуникатсияи байнифарҳангӣ иборат аз он аст, ки забонҳо бояд дар ягонагии гусастанопазир бо ҷаҳон ва фарҳангӣ ҳалқҳои бо ин забонҳо такаллумқунанда омӯхта шаванд.

Ҷуз донистани забон, муоширати байнифарҳангӣ аз бисёр омилҳои дигар: шароитҳои муошират, қоидаҳои одоби муошират, донистани шаклҳои ғайрилафзии муошират (қиёфабозӣ, имову ишора), мавҷудияти донишҳои амиқи заминавӣ ва ҳоказо вобастагӣ дорад.

Ба ақидаи В. В. Сафонова, ки мо бо он комилан розием, худи намояндаи забон ва фарҳангӣ миллӣ ҳам дорои хусусиятҳои вижай мебошад. Ана барои чӣ дар муошират хусусиятҳои хислати миллии коммуникантҳо, хусусияти соҳти эмотсионалӣ, хусусиятҳои вижай тафаккури миллии онҳоро ба ҳисоб гирифтан лозим аст.

О.Ю.Гусева низ аҳаммияти аз ҷониби инсон ҳифз доштани фардияти худ ва рушди қобилият ба ҳудшиносиро зимни ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангӣ зикр менамояд [53, с.39].

Муҳаққиқон ба тавсифҳои салоҳияти байнифарҳангӣ бо тавҷеҳоти гуногун, вале яқдилона маҳоратҳои зеринро мансуб медонанд:

- дар ҳориҷаҳои (феноменҳои) тарзи дигари зист, идрок ва низоми эҳсосот, табақабандии арзишҳо самтгирӣ кардан;
- бо онҳо ба гуфтугӯ пардохтан, онҳоро ба таври интиқодӣ дарк намудан ва бо ҳамин манзараи худии оламро ғанӣ гардондан.

Ҳамин тариқ, маҷмӯан дар илми муосир якчанд муносибат ба тавҷеҳи мағҳуми «салоҳиятмандии байнифарҳангӣ» ташаккул ёфтааст:

- муносибати когнитивӣ - дар ҷаҳорҷӯбай он салоҳияти байнифарҳангӣ ҳамчун донишҳои когнитивие баррасӣ мегардад, ки онҳо дар малакаҳои рафторӣ таҷассум меёбанд. Муносибати мазкур ба такомул додани фаҳмиш ва боло бурдани сатҳи таҳаммулпазирӣ дар пазириши дигар фарҳангҳо нигаронида шудааст;
- муносибати рафторӣ - имконпазирии мутобиқшавии малакаҳои умумии рафториро ба шароитҳои коммуникатсияи байнифарҳангӣ эълон мекунад;
- муносибати прагматикӣ - тибқи он амалеро салоҳияти фарҳангӣ номидан мумкин аст, ки барои муайянсозии ҳаммонандии фарҳангии ягон ҳолати мушахҳас мувофиқат мекунад ва самаранок мавриди истифода қарор дода мешавад.

Гуфтаҳои болоиро натиҷагирий карда, мо таҳти мағҳуми салоҳиятмандии байнифарҳангӣ маҷмӯи ҳамгиришудаи донишҳо, маҳоратҳо ва малакаҳоеро мефаҳмем, ки онро таҷрибаи шахсият дар соҳаи коммуникатсияи байнифарҳангӣ ба вуҷуд овардааст.

## **1.2. Равияи шахсиятӣ-фаъолмандӣ дар ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар шароити муҳити этнофарҳангӣ**

Таҳсилот дар ҶТ ҳамчун раванди ташаккули инсон пазируфта мешавад, ки дар он нақши асосиро методҳо ва технологияҳо барои рушди худшиносӣ, худмуайянгардонии ҷавонон бозида, тамоюли стратегии он таҳсилоти ба шахсият нигаронидашуда мебошад. Имрӯз проблемаи ЗХ дар МТУ мубрам ба шумор меравад. Дар назди ҳайати омӯзгорон вазифаи ташаккулдиҳии шахсияте, ки дар муоширати байнифарҳангӣ фаъолона ширкат меварзад, гузошта шудааст. Доностани заминай байнифарҳангӣ барои ташаккули донишҳои коммуникативӣ хеле муҳим аст. Дар ин робита, муаллими ЗХ бояд анъанаву ойинҳои кишвари забонаш мавриди омӯзиш қароргирифтаро хуб тасаввур созад. Тавре ки С.В.Браун қайд кардааст, «Омӯзиши фарҳанг ва забон ғояҳои умумитаҳсилотиро фаро мегирад, рушди шахсиятро таъмин менамояд ва ангезаи муҳассилинро тақвият медиҳад. Ангезаи мусбат дар асоси рушди шавқу рағбати маърифатӣ ва азхудкунии донишҳо, малакаҳо, маҳоратҳои нав ташаккул меёбад» [30, с.33].

Дар замони мо мутахассисе, ки барояш низоми шахсиятии кушод, мустақил, чандир ва устувор хос аст, ба қабули қарорҳои ғайриодӣ ва ҳолатҳои ғайриинтизор қобилият дорад. Олимони гуногун (А.Г.Асмолов [11], И.Л.Бим [21], Д.Латифов [105], З.Х.Сайфуллоева [154], В.А.Сластенин [161], Л.С.Подимова ва дигарон) вобастагии ин сифатҳоро дар муаллими ояндаи ЗХ аз фарҳангӣ инкишофёфтаи педагогӣ муайян кардаанд, ки яке аз қисматҳои он фарҳангӣ муоширати касбӣ-фарҳангшиносӣ, ҳамчун асоси ҳосилсозии мақсадҳои касбӣ, мебошад.

Талаботи асосӣ дар таълими донишҷӯён аз принципҳои гуманикунонӣ, гуманитарикунонӣ, мувофиқати фарҳангӣ ва самтгирии шахсиятӣ-маънӣ иборатанд. Онҳо ба ташкил додани таълими

муоширати касбӣ-фарҳангшиносие майлон доранд, ки он тибқи арзишҳои гуманистӣ дар соҳаҳои фалсафӣ, педагогӣ ва психологӣ амал менамояд. Ин «арзишҳо қишири фарҳангии шуурро барои тақвияти худангезай ботинӣ, худрефлексия, худтанқидгарӣ, худсозмондиҳии «Ман-концепсия»-и мутахассис рушд мебахшанд» [81, с.68] ва ғайра. Рушди шахсияти омӯзгори ояндаи 3Х аз амалисозии ин арзишҳо вобаста аст.

Равияи шахсиятӣ-фаъолмандӣ ба тасаввури падидаҳое, ки мундариҷаи онҳо таҳқиқоти психология, лингвистикаи психологӣ ва педагогикии гуманистиро ташкил медиҳад, асос меёбад. Асосҳои психологии муносибат дар осори Л. С. Виготский [39], А. А. Леонтьев [108], С. Л. Рубинштейн [147], П. Я. Галперин [40], ва Д. Б. Элконин [195], бунёд гузашта шудаанд. Асосҳои лингвистӣ-дидактикӣ аз хусусият ва соҳтори амалиётни рафтори нутқӣ, вазифаҳои он дар раванди зеҳнӣ, ки А. А. Леонтьев [108] ошкор гардондааст; механизми дохилии барномарезикунандай тавлид ва идроки нутқ, ки бори нахуст дар илм онро Н. И. Жинкин [64], қашф кардааст; тасаввури соҳторӣ оид ба забон дар таҳқиқоти Н. Хомский [184] иборат мебошанд.

Вазифаи асосии муалими 3Х инкишоф додани қобилияти таълимгирандагон ба омӯзиши 3Х мебошад. Барои ташаккули маҳоратҳои муошират қобилиятҳои умумизабонӣ, зеҳнӣ, маърифатӣ, инчунин рушди эмотсияҳо ва эҳсосоти таълимгирандагон муҳимманд.

Бешак, дар номгӯи соҳаҳо ва қисматҳои салоҳиятмандии байнифарҳангӣ қонунан мундариҷа ва соҳтори онҳо инъикос меёбанд. Бо вуҷуди ин, мо меандешем, ки дар ду ҳолати таҳлилшаванда фарқиятҳои принсиپиалий вуҷуд надоранд. Гапи дигар аст, ки ҳангоми муайянгардонии мағҳуми салоҳиятмандии байнифарҳангӣ дар мавриди дуюм таъкид ба паҳлуҳои психологии он карда мешавад, чун дар ин зимн муаллиф таъкид менамояд, ки салоҳиятмандии байнифарҳангӣ ҳамзамон омодагӣ ба муошират (мароқ, ангеза, номавҷудии тарси монеаи забонӣ), сатҳи муайяни азхудкунии маҳоратҳои нутқӣ, маводи забонӣ ва, аз ҳама

муҳиммаш, ҳаҷми зарурии донишҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ доир ба кишвари забони омӯзиш мебошад.

Бино бар ин салоҳиятмандии байнифарҳангиро боз ҳамчун хосияти ҳамгирии шахсият қабул кардан мумкин аст. Ин хосият бо мавҷудияти муносибати таҳаммулпазирона ва кушод бо намояндагони ҷомеаҳои гуногуни забонӣ, маҳорати ба иҷрои кори худ эҷодгарона муомила кардан, инҷунин маҳорати умумии сафарбар намудани таҷрибаи фарҳангӣ ва забонии худ, донишҳои байнифарҳангии худ барои ҳалли вазифаҳо дар ҳолати муоширати байнифарҳангӣ тавсиф карда мешавад.

Бо сабаби он, ки ҳангоми омӯзиши ЗҲ методҳо ва технологияҳои муҳталифи таълим вучуд доранд, дар асоси таҷрибаи педагогӣ ба назари мо чунин менамояд, ки дар ин масъала мақоми пешбаранд ба методҳо ва технологияҳо дода мешавад, ки онҳо ба муносибати шахсиятӣ-фаъолмандӣ асос ёфтаанд. Равияи шахсиятӣ-фаъолиятмандӣ асоси технологияи таълими интерактивист, ки имкон медиҳад вазифаҳои зерин бо муваффақият ҳал карда шаванд:

- созмондиҳии фазое, ки талаба худро дар он бароҳат ва озод ҳис мекунад;
- идроки муҳассилин ҷиҳати он, ки омӯзиши забони хориҷӣ бештар ба шахсият ва шавқу завқи ў вобастагӣ дорад, на бо тарзу услуҳои таълимии аз ҷониби омӯзгор пешниҳодшуда;
- таҳрик баҳшидани шавқу рағбат, қобилиятыҳои нутқӣ, когнитивӣ, эҷодии талабагон;
- бавучудоварии ҳолатҳои комёбӣ, ки дар онҳо шахси асосии амалқунанда толибилмest, ки бо дигар иштирокчиёни раванди таълим фаъолона ҳамкорӣ менамояд;
- таълими муҳассилин ҷиҳати мустақилона кор кардани вай дар сатҳи имкониятҳои ҷисмонӣ, зеҳнӣ, эмотсионалии худ [72, с.33].

Дар педагогика муносибати шахсиятӣ хориқаи ахлоқӣ-гуманистӣ буда, ба эҳтироми шахсияти муҳассилин асос меёбад, ки дар он шарикӣ, ҳамкорӣ, гуфтугӯ ва инфириодикунонии таҳсилот ҷой доранд. Тасаввuri

илмī доир ба муносибати ба шахсият нигаронидашуда мафхумчо ва концепсияҳои гуногунро шомил аст (Е. В. Бондаревская [28], В. В. Сериков [159], И. С. Якиманская [198], ва дигарон).

Тибқи андешаи В. В. Сериков, муносибати ба шахсият нигаронидашуда аз рӯйи се тавзех чудо карда шудааст:

1. «Муносибати ба шахсият нигаронидашуда ҳамчун хориқаи гуманистие, ки бар асоси интихоби ҳуҷҷатҳои таҳсилотӣ: нақшаи таълимӣ, барномаи таълимӣ ва ҳоказо бунёд меёбад.

2. Муносибати ба шахсият нигаронидашуда ҳамчун мақсади фаъолияти педагогӣ дар кӯшиши тарбия намудани шахсият.

3. Муносибати ба шахсият нигаронидашуда барои созмондиҳии низоми муайяни таҳсилотие, ки бояд механизмҳои амалкард ва рушди щахсиятро ба кор дарорад» [159, с.16].

Тавре маълум аст, муносибати ба шахсият нигаронидашударо В.В.Сериков коркард намуда, С.Л.Рубинштейн бошад, ғояро пеш ниҳод, ки дар он «моҳияти шахсият дар қобилияти вай ҷиҳати мавқеи муайянро ишғол кардан зоҳир мегардад [147, с.209].

Тибқи ақидаи С.Л.Рубинштейн, «таҳсилоти ба шахсият нигаронидашуда фароҳамоварии шароитҳо барои зуҳури комил ва рушди функцияҳои шахсиятии тарбиятгирандагон мебошад» [147, с.210].

Мувофиқи концепсияи В.В.Сериков, «муносибати ба шахсият нигаронидашуда аз рӯи чунин принсипҳо фаҳмида мешавад:

1) принсиipi ахлоқӣ-гуманистии муоширати омӯзгор ва шогирд, ки онро метавон «ҳамкории педагогӣ» номид;

2) принсиipi озодии шахсият дар раванди таҳсилот, интихоби афзалиятҳо, ташаккули таҷрибаи шахсӣ;

3) принсиipi фардият дар таҳсилот ҳамчун алтернатива ба таълими коллективӣ» [159, с.18].

Ба андешаи А.А.Леонтев «Фаъолмандӣ ҳамкории одам бо муҳитест, ки ӯ дар он мақсади ба миён гузоштаашро дар натиҷаи пайдоиши ниёzmanдии муайян ба даст меорад» [108, с.4].

Яке аз аввалин намудҳои фаъолияти рушди инсон муюшират аст. Муюшират одамонро ислоҳ ва ҳидоят карда, имкон медиҳад, ки онҳо худро фард эҳсос намоянд. Намудҳои фаъолият мисли бозӣ, таҳсил ва меҳнат ба рушди шахсият ва ҳосилсозии баъзе неъматҳо: дар таҳсил - иттилоот, дар меҳнат - неъматҳои моддӣ ва маънавӣ, дар бозӣ - таваҷҷуҳмандӣ ва саргармӣ мусоидат мекунад.

Вобаста бо муносабати фаъолмандона зикр бояд кард, ки «моҳияти он дар таълими забони хориҷӣ аз майлони ҳамаи чорабиниҳои педагогӣ ба ташкили фаъолияти сермаҳсул, доимо мураккабшавандай фаъолият иборат мебошад, зоро фақат ба василаи фаъолияти худ одам илму фарҳанг, тарзҳои маърифат ва тағйирдиҳии оламро азхуд менамояд, сифатҳои шахсиятиро ташаккул ва такомул медиҳад» [161, с. 71].

Аз дидгоҳи Д. Б. Элконин, агар муассисаи таҳсилоти олиро на «ҳамчун ҷой ва замони таълим, балки ҳамчун фазои болигшавии писарон ва духтарон бипазирем, он гоҳ маҳз раванди педагогии муассисаи таҳсилоти олӣ имкониятҳои бедорсозии ҳама субъектҳои раванди таҳсилот: ҳам донишҷӯён, ҳам омӯзгоронро дорост» [195, с.78].

Дар равияи шахсиятӣ-фаъолмандӣ «низоми асосии принсипҳо инъикос ёфтааст: 1) асоси таълими шахсияти толибилм; 2) идоракунии фаъолияти таълимии шогирд ҳамчун субъекти ташаккулёбанда; 3) ташкили мундариҷаи предметии маводи таълимӣ; 4) раванди азхудкунии усулҳои фаъолияти нутқӣ; 5) ташкили раванди таълим ҳамчун ҳамкории муаллим ва донишҷӯ; 6) ба амал ҷорӣ гардонидани раванди педагогӣ ҳамчун фаъолияти мутақобилаи шарикона дар муносабат бо толибилм; 7) ба амал ҷорӣ намудани ҳамкории таълимии дохилигурӯҳии омӯзгор ва донишҷӯён дар шакли фаъолияти педагогӣ ва коммуникативӣ» [165, с.63].

Барои ба амал баровардани принсипҳои номбаршуда созмондиҳӣ дар асоси муносабати шахсиятӣ-фаъолмандӣ ва бавучудоварии низом ҳамчун принсипи ҳамкории таълимии субъектҳо зарур аст.

Таълими марказонидашуда раванди таълими дутарафаро ифтитоҳ менамояд, ки дар он сифатҳои шахсиятӣ ба воситаи вазифаҳои нутқии таълимӣ (маърифатӣ, таҳқиқӣ, тағийирдиҳанда, лоиҳавӣ), пешниҳод ва ҳалли онҳо рушд мейёбанд.

Рушди комили психикии шахсиятӣ мувофиқи се тамоюл амалий мегардад. Тамоюли якуми рушди шахсият ташаккули зеҳн ва рушди механизмҳои маърифат аст. Забони хориҷӣ воситаи рушди функсияҳои зеҳнии талаба ва функсияи лафзӣ-коммуникативӣ мебошад. Ба туфайли он қобилиятҳои зеҳнӣ, забонӣ, нутқии одам амалий мешаванд ва механизмҳои дохилии нутқи талаба ташаккул мейёбанд. Инчунин қобилиятҳои нутқӣ дар раванди вазифаҳои коммуникативӣ ва зеҳнӣ рушд менамоянд.

Вазифаи таълимӣ воҳиди фаъолияти нутқии муҳассилин аст. Низоми вазифаҳои таълимӣ усул ва раванди азхудкуни категорияҳои забонӣ, тавассути воҳидҳои забонӣ вобаста бо шароитҳои муошират амалиёт ичро карданро пешниҳод менамояд. Ба сухани дигар, рушди зеҳнии донишҷӯ ягонагӣ ва ҳамbastagии мақсадҳои умумӣ ва мушаххаси таълими забони хориҷро муайян мекунад. Мақсади умумӣ рушди механизми дохилии фаъолияти нутқӣ мебошад, ки он ба мақсади мушаххас мерасад. Мақсади мушаххас таълими муошират дар барномаҳо ва ҳолатҳои муайянест, ки онҳоро воситаҳои забонӣ (лексикӣ-грамматикӣ) пешбинӣ кардаанд.

Мақсади мушаххаси таълими шогирд тавассути «ташаккули механизми нутқии ў, яъне муқоисаи категорияҳои забонӣ бо воқеияти шайъӣ, хулосабарории донишҳои воҳидҳои забонӣ дар категорияҳои забонӣ, густариш, тафриқадиҳӣ, дақиқ намудани мағҳумҳои ба василаи забонҳои хориҷӣ ва модарӣ ифодашаванда мебошад. Забони хориҷӣ функсияи рушди ҳассосияти тафриқавии шунавоии шогирд, ҳачми хотираи амалиётӣ, маҳоратҳои ошкорсозии қоиди забонӣ, яъне қобилияти хулосабарории донишҳои забонии вайро ичро менамояд. Забони хориҷӣ функсияи баёни гайримустақими қобилиятҳои психикии

толибилмро ичро мекунад. Тавре ки Г.А.Сукерман иброз медорад, «Мақсади мушаххас дар таълими муошират рушд бахшидан қобилияти нутқии донишҷӯ ва маҳорати ба таври муносиб созмон додани фаъолияти нутқии худ дар ҳолатҳои мушаххас бо воситаҳо ва усулҳои забонӣ мебошад» [186, 94]. Яъне ЗХ функсияи иҷтимоигардонӣ, ошносолӣ бо арзишҳои фарҳангӣ, таърихири ичро менамояд ва ташаккули функсияи иҷтимоии муҳассилинро ҳамчун шахсият дар ҷомеаи мушаххаси фарҳангӣ ҷорӣ месозад.

Ба ҳамин тарик, мо сифати нави таҳсилотиро ба даст меоварем, вақте ки дар шогирд муносибати созгор ба шахсияти ў ташаккул меёбад, муносибат дар фаъолияти ў ва муҳити атроф зоҳир мешавад. Равияи шахсиятӣ-фаъолмандӣ ба рушди пурмаҳсули шавқу завқи инфиродӣ ва иҷтимоии муҳассилин мусоидат менамояд.

Фояи равияи шахсиятӣ-фаъолмандӣ аз он иборат аст, ки раванди таълим ба шахсияти донишҷӯ, ангезаҳо, мақсадҳо, талаботи ў нигаронида мешавад, вале барои амалан татбиқсозии шахсият муносибати фаъолмандона муҳим аст, ки зимни он таҷриба ва рушди шахсиятӣ ташаккул меёбад.

Л. С. Виготский зикр кардааст, ки бояд «ба асоси раванд фаъолияти шахсиятии шогирд гузошта шавад. Мактаби илмӣ «мактаби амалиёт» аст. Амалиёти мо, ҳаракатҳои мо - омӯзгорони мо мебошанд» [39, с.142]. Ба акидаи В.В. Сериков, «фаъолияти субъекти таълим афзалиятнок аст. Фаъолияти таълимӣ аз лиҳози созмондии он ҷаҳорчӯбаҳои рафткор, вазифаҳо ва мақсадҳои иҷтимоӣ, аз назари мундариҷа ҷузъи ҳамгироии фаъолияти ҳаётии толибilm аст» [159, с.17].

Тавре ки Г.А.Зимняя қайд мекунад, равияи шахсиятӣ-фаъолмандӣ «ба усулҳои азхудкунӣ ва усулҳои тафаккури фаъолият, ба рушди иқтидори маърифатӣ ва эҷодии талаба» нигаронида мешавад [72, с.55]. Бароҳандозии чунин муносибат маънои мӯковимат карданро бо тарзи пешинаи таълим дорад, ки ҳангоми он донишҳо, маҳоратҳо, малакаҳо дар фаъолият амалӣ карда намешуданд ва манфиати кам доштанд.

Ҳамин тавр, технологияи дар боло номбаршудаи таълим ба шахсияти муҳассилин ва амалисозии намудҳои гуногуни фаъолият самтгирӣ мекунад, то вазифаҳои проблемавӣ ҳал карда шаванд.

Вазифаҳои таълимӣ қисми маҷмӯии фаъолияти ҳаётии донишҷуёнро ташкил медиҳанд. Ҷанбаи фаъолияти таълим дар баррасии *homo agens* - инсони амалкунанда, ки дар он амалиёти асосӣ ақлонианд. Ба амалиёти ҷисмонӣ ҳамеша амалиёти ақлонӣ ҳамроҳӣ мекунад, баракси он бошад, на ҳама вақт ҷо дорад. Аз ин сабаб раванди стратегияҳо ва амалиёти таълимро барои иҷрои вазифаҳои таълимӣ коркард менамоем. Назарияи фаъолияти таълимӣ ҳамчун субъект мақсадгузорӣ, барномасозӣ, банақшагирӣ, санчиш, арзёбиро ҷудо мекунад. Аз мавқеи худи фаъолият бошад, амалиёти тағйирдиҳанда, иҷроӣ, санчишӣ ва баҳодиҳӣ (худбаҳодиҳӣ) ҷудо карда мешаванд. Ба санчиш (худсанчиш) ва баҳодиҳӣ (худбаҳодиҳӣ) аҳаммияти назаррас дода мешавад. Амалиёти худсанчиш ва баҳодиҳии муаллим ба ташаккули хударҷгузорӣ мадад менамояд.

Барои муваффақиятнокии ин раванд омӯзгор бояд усул ва натиҷаи иштирокчиёни ин ҳолат, муносибат ва шакли баҳодиҳии онҳоро арзишдоварӣ кунад. Вазифаи муаллим дар модели мазкури таълим дар идоракунии раванди таълим ифода меёбад. Тибқи мулоҳизаи мачозии Л.С.Виготский, «омӯзгор бояд релсҳое бошад, ки вагонҳо рӯ-рӯяшон озодона ва мустақилона ҳаракат мекунанд ва вагонҳо аз онҳо фақат самти ҳаракати худро мегиранд» [39, с.63]. Стратегияи асосӣ дар ин ҷо аз «ҳама кор мумкин аст» то гузоштани маҳдудиятҳо мебошад, ки толибilmro барои ҷустуҷӯи роҳҳои ҳалл маҷбур месозад. Ба ҳар сурат, чунин модели таълим муҳассилинро бо дараҷаи баланди мустақилият таъмин мекунад.

Моделҳои мусоиди таҳсилоти гуманитарӣ як қатор хубӣ ва норасоиҳоро доро мебошад, ки онҳо бо ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии мутахassis сабабтаанд. Дар натиҷаи таҳлили онҳо мо-

ба модели алтернативие рӯй овардем, ки он хусусиятҳои зеринро шомил аст:

- тамоюл ба таҳсилоти гуманитарӣ ҳамчун асоси ташаккулёбии шахсияти типи нав, ки барои мутобиқшавӣ ба кор дар шароитҳои бозори меҳнат қобилият дорад;
- такя ба касбият;
- самтгирӣ ба сатхи баланди маънавият, шахсияти бомаърифат, фарҳангӣ, эҷодие, ки дараҷаи зарурии донишмандӣ ва дараҷаи баланди муоширати байнифарҳангиро дорост.

Фанҳои донишгоҳии силсилаи гуманитарӣ гуногунанд, аммо маҳз ҳамонҳо донишҷӯёнро бо фарҳанги умумӣ ва коммуникативӣ ошно менамоянд. Ҷойи маҳсус дар низоми ин фанҳо ба маърифати забонӣ чудо карда мешавад. Он ба фаҳмиши имрӯза бо гузариш аз назари шаклӣ-семантиқӣ ба назари семантиқӣ-функционалӣ ба забон вобаста мебошад. Чунин мавқеъ аз дидгоҳи азхудкуни функсияҳои коммуникативии забон пурмаҳсул аст ва як қатор натиҷаҳои мундариҷавӣ-методиро, ки аз ҷумла бо таълими забони модарӣ ва хориҷӣ марбутанд, ба бор меоварад.

Муносибати функционалӣ ба забон ногузир бо ҷанбаҳои ҳамгирии таҳсилот вобастагӣ дорад. Забон, ки тибқи истиораи маълум «ошёни ҳастӣ» мебошад, бо масъалаҳои психологияи шахсият, ҷаҳонбинии вай, таъриҳ ва фарҳанги ҷомеа, таъсири мутақобилаи фарҳангҳои гуногун вобаста аст.

Салоҳиятмандии забонии мутахассиси оянда бо ин ё он дараҷаи ташаккули он тавсиф карда мешавад. Мо сето ин гуна дараҷаро чудо кардем: поёнӣ - донистани маъниҳои унсурҳои истилоҳотии алоҳида, яъне ё донистани мағҳумҳои илмии ба ин истилоҳ-унсурҳо мувоғиқ (ҳам умумиилмӣ, ҳам хос барои соҳаи мазкури донишҳо, касб), ё муносибати миёни мағҳумҳо, ки онҳоро ифода мекунанд. Дараҷаи миёна - вақте ки донишҷӯ аломатҳои асосии мағҳумро мувоғики таркиб ва ҷойгирии истилоҳ-унсурҳо дар истилоҳи даҳлдор муайян кардан метавонад, яъне бар асоси донистани маъниҳои ҳар истилоҳ-унсури алоҳида метавонад оид

ба мафхум тасаввури комил ба даст оварад. Ҳал кардани масъалаи бараксро тавонистан зарур аст - аломатҳои асосии мафхумҳоро дониста, барои ҳар яки онҳо истилоҳ-унсур интихоб намудан ва истилоҳ сохтан мебояд.

Дараҷаи баланди салоҳиятмандии қасбӣ-забонӣ бо он тавсиф карда мешавад, ки донишҷӯ истилоҳро ба назар гирифта, дар асоси маъниҳои ҳар истилоҳ-унсур дар он метавонад ҷойи ин истилоҳро дар низоми истилоҳот, яъне аломатҳои асосии мафҳуми даҳлдор, робитаи онро бо дигар истилоҳот ва робитаи мафҳуми мазкурро бо дигарҳо муайян созад. Ҳамин тарик, дараҷаи сеюм донишҳо ва маҳоратҳои дуи аввалро оmezish дода, хулоса бароварда, имкон медиҳад, ки аз рӯи истилоҳ ҷойи мафҳум дар низоми мафҳумии соҳаи донишҳо ё фанни таълимӣ муқаррар карда шавад.

Бо мақсади фаҳмиданӣ имконияти ташаккули ҳадафмандонаи салоҳиятмандии забонии донишҷӯён мо ба мундариҷаи курси донишгоҳии «Амалияи нутқи шифоҳӣ ва ҳаттӣ (АНШҲ)» руҷӯъ кардем. Қисмати бунёдии фанни таълимии мазкурро қишири донишҳо, маҳоратҳо ва малакаҳои фарҳанги нутқи корӣ бо истифодাই донишҳои муайяни фанҳои дигар, силсилаҳои ҳам забонӣ, ҳам маҳсус ташкил медиҳанд. Қисмати тағйирёбандай мундариҷаи курс метавонад дар дараҷаҳои гуногун амалӣ гардад ва он вобастагӣ дорад:

- бо фаъолияти қасбии минбаъда;
- бо дараҷаи ихтисосмандии мутахассиси оянда;
- бо ширкати эҳтимолӣ дар раванди истеҳсолот (роҳбар – зердаст – ҳампеша);
- бо тезауруси (лугати) муайяне, ки хусусияти қасби мазкурро инъикос менамояд.

Ҳолати наве, ки дар соҳаи омӯзиши фанҳои силсилаи забонӣ ба амал меояд, даст кашидан аз қолабҳои мавҷуда ва ҷустуҷӯи роҳҳои ҳалли нави методиро тақозо мекунад. Яке аз қолабҳои устувор талаботи ягонаи қатъӣ нисбати мундариҷаи фанҳои таълимӣ дар сатҳи

умумидавлатӣ мебошад. Аммо таҷрибаи педагогикии пешқадам аз он шаҳодат медиҳад, ки мавҷудияти чунин талабот омили манғии омӯзиши забони хориҷӣ аст.

Ҳалли проблема дар тағйирёбандагии мундариҷае, ки ба ташаккулдигӣ фарҳанги нутқи корӣ бо баҳисобигирии ҳусусиятҳои минтақавӣ, миллӣ, қасбӣ нигаронида шудааст, дида мешавад. Ин дар навбати худ муносибати тағйирёбандаро ба интиҳоби методҳое таъмин мекунад, ки онҳо ба созмондигӣ самарабаҳши раванди таълим оид ба ташаккули фарҳанги нутқии кори донишҷӯён ва дар асоси он ба салоҳиятмандии байнифарҳангӣ мусоидат менамоянд.

Таҳлили сарчашмаҳои адабӣ имкон дод муқаррар карда шавад, ки барои ташаккули муваффақонаи фарҳанги нутқи корӣ, ҳамчун яке аз ҷанбаҳои салоҳиятмандии байнифарҳангӣ дар мундариҷаи курси «Амалияи нутқи шифоҳи ва ҳаттӣ» бояд анъанаҳо ва арзишҳои иҷтимоӣ-фарҳангии ҳалқ, таърихи он, асарҳои адабӣ-бадеӣ ба ҳисоб гирифта шаванд. Ин гуна донишҳо ба донишҷӯён мадад меорасонанд, ки онҳо ба олами маънавии ҳалқи дигар амиқ ворид гарданд, сарчашмаҳои таърих, фарҳанг, тарзи ҳаёти онро бифаҳманд.

Дар чаҳорҷӯбай чунин муносибат ба ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён тавассути омодагии фарҳангӣ-нутқӣ коркарди азҳудкуни озодонаи воситаҳои забонӣ дар ҳолати муоширати корӣ, донистани истилоҳоти умумиилмӣ, қасбӣ ва ҷамъиятӣ-сиёсӣ, маҳорати кор кардан бо адабиёти илмӣ-оммавӣ доир ба ихтисос бо истифодабарии минбаъдаи сарчашмаҳои илмии ғайрзабонӣ пешбинӣ карда мешавад. Бо ин мақсад ба мундариҷаи фанни таълимӣ бояд инҳо ворид карда шаванд:

- маҷмӯи матнҳои таълимӣ, намунаҳои фарҳангӣ-нутқӣ, мавзӯҳои маҳсус ва дигар маводи забоние, ки заминаҳои фаъолияти фарҳангӣ-нутқиро дар соҳаи муоширати корӣ таъмин месозанд;

- маҷмӯи вазифаҳое, ки ба рушди маҳоратҳои таълимии умумӣ ва нутқӣ нигаронида шуда, ин маҳоратҳо сатҳи муайяни азхудкуни амалии унсурҳои фарҳангӣ-нутқиро дар муҳити ғайрзабонӣ таъмин менамоянд;
- номгӯи ҳолатҳои моделикардашудаи муоширати корӣ ҳамчун воситаи баланд бардоштани сатҳи умунифарҳангӣ ва сатҳи салоҳияти қасбӣ ва байнифарҳангии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олиӣ.

Моҳият ва амалигардонии муносибат ба ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар шароитҳои этникӣ-фарҳангӣ аз он иборат аст, ки омӯзиши забони хориҷӣ эътирофи ҷамъияти мебошад ва аҳаммиятнокии фанро барои ҳалли вазифаҳои рушди шахсияти омӯзгори оянда тасдиқ менамояд. «Азхудкуни ЗХ ба инкишофи функцияҳои психикии талаба: хотира, таваҷҷуҳмандӣ, тафаккур, идрок, тасаввуроти ў таъсири мусбат мерасонад; инчунин ба қобилиятҳои нутқии талаба таъсир мерасонад, ки ин дар навбати худ дар азхудкуни забони модарӣ ҳам аён мегардад [97, с.23].

Равияи шахсияти-фаъолиятмандӣ ҳангоми таълими ЗХ ба ҳалли вазифаҳои зерин мусоидат менамояд:

- рушд баҳшидан ба сифатҳои шахсиятии толибилм, таваҷҷуҳмандӣ, андешаронӣ, хотира дар раванди ширкати вай дар муошират, бозиҳои нақшофарӣ;
- рушд баҳшидан ба доираи эмотсионалии шогирд дар раванди бозиҳои таълимӣ, спектаклҳои таълимӣ, озмунҳо ва мусобиқаҳо;
- ошносозии шогирд бо таҷрибаи иҷтимоӣ зимни иҷрои нақшҳои гуногун ба забони хориҷӣ дар ҳолатҳои бозигӣ, ки барои муоширати оилавӣ, майшӣ ё таълимӣ хосанд;
- рушд баҳшидан ба қобилиятҳои маърифатӣ ва маҳорати фаъолияти мутақобила анҷом додан бо ҳамсолон дар гурӯҳи хурди таълимӣ» [72, с.6].

Консепсияи таҳсилоти шахсиятий дар асоси муносибатҳои фаъолмандӣ ва фарҳангӣ-таъриҳӣ баррасӣ мегардад. Фояи онро

бознигари нақш ва мақоми омодагии фаннӣ ташкил медиҳад, ки дар он ба азхудкуни фанни таълимӣ ба сифати воситаи рушди донишҷӯ таъкид карда мешавад.

Дар робита ба ин, В. И. Загвязинский ҳангоми таҳлили ғояҳо ва муносибатҳои муҳимми дидактикаи муосир аҳаммиятнокии муносибатҳои шахсиятӣ ва фаъолмандиро ба ҷойи аввал мегузорад. Моҳияти муносибати шахсиятӣ «... ба сифати тамоюли пешбар, мундариҷаи асосӣ ва меъёри асосии пешбари таълими муваффақона на фақат донишҳо, маҳоратҳо, малакаҳои омодагии функционалӣ ба иҷрои намудҳои муайяни фаъолият, балки инчунин ташаккули сифатҳои шахсиятӣ, фаъолмандии ҷамъиятӣ, қобилиятҳо ва маҳоратҳои эҷодӣ, ирода, доираи эмотсионалӣ, хислатҳоро назардошт мекунад» [65, с.8].

Барои таваҷҷуҳи муҳассилинро ангехтан «ба санъати муоширати корӣ на танҳо дар онҳо ташаккул додани фарҳанги суханварӣ, балки боз фаъолмандӣ ва ташаббускориашонро рушд баҳшидан муҳим аст, то ки онҳо бо истифодаи нутқ манфиатҳои шахсиашонро ҳимоя кардан тавонанд» [25, с.68]. Барои он, ки проблемаи мазкур ҳал карда шавад, муносибати фаъолмандиро ҳамчун василаи ташаккулдиҳии маҳоратҳои муоширати корӣ истифода бурдан муҳим аст.

Шахсият ва салоҳияти касбии мутахассис «маҳсули маҷмӯй»-и қулли низомҳои педагогӣ мебошад. Ҳар яке аз онҳо таъйиноти мушаҳҳаси худро барои ташаккулдиҳии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси оянда иҷро менамояд. Аз ин рӯ нақши пешбарандаи фанҳои умумитаҳсилотӣ, аз ҷумла нақши забони хориҷӣ, дар ин раванд шубҳанопазир аст.

Вазъиятеро низ ба ҳисоб бояд гирифт, ки зимни азхуд кардани 3Х одам узви ҷомеаи даҳлдор мешавад. Шаҳсе, ки забони модарии худро медонад, дар ҳудуди ҳалқи худ, миллати худ иҷтимоӣ гардонда мешавад. Аммо забони хориҷиро омӯхта, инсон дар мегаҷомеаи байниэтникуй иҷтимоӣ мегардад.

Олимони маъруф эътироф мекунад, ки барои ташаккул додани сифатҳои зарурии коммуникатсияи байнифарҳангӣ на фақат донишҳо ва маҳоратҳо, балки инчунин технологияҳои муоширати аз лиҳози педагогӣ ангезашуда тақозо мегардад, ки дар ин зимн шароитҳои худсанчиш, худтanzимкунӣ барои сухангӯи қасбӣ фароҳам оварда мешаванд (С.Н.Алиев, Е. В. Бондаревская [28], О. Е.Н. Атарщикова [12], Л.Г.Веденина [36], В. В. Сафонова [156], В. В. Сериков [158], И. С. Якиманская [198] ва дигарон). Дар ҷараёни омӯзиши ҶҲ ин парадигма фаҳмиши нав ва ба амал ҷоригардонии шаклҳои гуфтугӯии муоширатро муайян кард. Ҳамзамон дар парадигмаи мазкур муносибатҳои гуногун ба таълими коммуникатсияи байнифарҳангӣ мавҷуданд ва онҳо дар маҷмӯъ фаҳмиши гуногуни таҳсилотро шомиланд.

Масъалаҳои самаранокии омӯзиши ҶҲ пурра аз амалиёти ҳамоҳангкардашуда ва муносибати қаноатбахши муаллим ва донишҷӯён вобастаанд. Баъзан худи муаллимон сабаби носозиву нофаҳмиҳо мегарданд, чунки амалиёти онҳо бо вазифаҳои дарс ва усулҳои кор барои иҷрои кор аз ҷониби муҳассилин мувофиқат намекунанд.

Муносибати фаъолмандӣ чунон тарзи созмондиҳии фаъолияти таълимии таълимигирандагон аст, ки зимнан онҳо нофаъол не, балки иштирокчиёни фаъол дар ба даст овардани иттилоот дар раванди таълим буда, тарзҳои гуногуни созмондиҳии раванди таълимро ба вучуд меоранд. Ғайр аз ангезанокӣ, зарур аст, ки талаба худаш фаъолона биомӯзад [18, с.4]. Вазифаи муаллимро интихоби технологияи зарурӣ вобаста ба мақсадҳои таълим ташкил медиҳад. Дар фаъолияти муаллим низ тағиирот ба назар мерасад: аз «интиқолдиҳанд»-и донишҳои технологияи педагогӣ тавассути кори «устод», ки аз созмондиҳии фаъолияти муштарак дар ташаккули қобилиятҳои педагогии донишҷӯён иборат аст, ба мавқеи «мушовирон», ки дар ин замина фаъолияти ояндаи қасбии вай тарҳрезӣ мегардад. Марбут ба ин, ҷустуҷӯи технологияҳои маҷмӯии таълим проблемаи мубрам мешавад.

Дар асарҳои психологии А.А.Леонтев ба амал татбиқсозии муносибати фаъолмандӣ тибқи давраҳои дарс оид ба ҳама қисматҳо тасвир меёбад.

Вақте ки мо ба фаъолияти маърифатӣ - «талабот» ишора менамоем, таваҷҷуҳмандии ҷомеаро нисбати таҳсилоти шаҳрвандони он фаҳмидан бояд. Мушаххас гардонидани қоидай мазкур мутаносибан бо мақсадҳои мо ба ангезаи маърифатӣ бурда мерасонад: идроки муҳассилин ҷиҳати он, ки омӯзиши забонҳои хориҷӣ ба онҳо барои рушди ақлонӣ, омӯзиши фанҳои ҳамҳудуд ва ҳосил намудани таҳсилот зарур аст.


Бинобар ин асоси педагогии таълими забонҳои хориҷиро, тибқи муносибати фаъолмандӣ, ангезаи таълиме ташкил медиҳад, ки он якмаром бо истифодаи ҳама имкониятҳои мундариҷаи забонӣ ва усуљҳо ва воситаҳои таълимии бавучудовардаи он амалий карда мешавад.

Ҳангоми ташаккулдиҳии салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён ба ҳисоб гирифтани зуҳуроти иҷтимоӣ-фарҳангӣ, аз ҷумла гуногуншаклии этникии маҷал, муҳим аст.

Таваҷҷуҳро ба он нигаронидан лозим аст, ки вақте дар Тоҷикистон тағиироти иҷтимоӣ-фарҳангӣ рух доданд ва тарзи анъанавии ҳаёти ҳалқиятҳо модернӣ шуд, тибқи нуқтаи назари таъриҳҳо аз ҳаритаи лингвистии ҷумҳурӣ донистан мумкин, ки аҳолии минтақаҳои Қаротегину Дарвоз, Бадаҳшон, Боҳтар, Қӯлоб, Суғд ва Ҳисор аз аввал бисёрэтникуй, омехта буд (тоҷикон бо ӯзбекҳо, қирғизҳо, туркманҳо, арабҳо, тоторҳо, русҳо, олмониҳо ва ғайра якҷоя мезистанд). «Хусусияти асосии умумияти мавҷуда аз маҳсусияти этникӣ-фарҳангӣ дар услуб, тарзи ҳаёт, муносибатҳои байнишахсӣ иборат мебошад. Ин на фақат дар аломатҳои берунӣ (либос, ғизо, меъморӣ ва ҳоказо), балки инчунин дар муносибатҳои иҷтимоӣ ва, албатта, дар иқдомҳои нутқии сокинон аён мегардад» [182, с.35].

## Расми 1

### Равияи шахсиятӣ-фаъолмандӣ дар ташаккули салоҳияти байнифарҳангии омӯзгорони ояндаи забони хориҷӣ



Дар чунин ҳолатҳо таҳаммулпазирӣи байниэтникӣ муҳим аст, ки он «дар психологияи этникии ватани ҳамчун қобилияти инсон ҷиҳати зоҳир намудани таҳаммул ба тарзи зисти ноошнои намояндагони дигар ҷомеаҳои этникӣ, рафткор, анъанаҳои миллӣ, русум, эҳсосот, ақидаҳо, гояҳо, боварҳои онҳо фахмида мешавад» [177, с.33].

Зимни ба амал татбиқгардонии равияи шахсиятӣ-фаъолмандӣ мо кӯшиш менамоем раванди таълимро тавре ташкил диҳем, ки муаллимони оянда худашон ҳамчун субъекти фаъолияти худ амал кунанд: онҳо худашон масъаларо дарк ва ҷудо менамоянд, мақсади омӯзиши ин ё он масъаларо пеш мегузоранд, вазифаҳоро тавҷех медиҳанд, онҳоро ҳал мекунанд ва метавонанд донишҳои бадастовардаро дар амал истифода баранд.

Аллакай бештар аз 15 сол дар ДДОТ ба номи С. Айнӣ ва ДДБ ба номи Н.Хусрав дар машғулиятҳо технологияҳои муосир, ҳамчун «Донишҷӯ ба сифати муаллим», «Семинар - мизи мудаввар», «Таълими лоиҳавӣ» ва ғайра истифода мегарданд, ки онҳо ба ташаккули салоҳияти

байнифарҳангии донишчӯён дар муҳити бисёртникии муассисаи таҳсилоти олии омӯзгорӣ мусоидат менамоянд.

Дар солҳои 90-и аспи XX аз ҷониби А. А. Вербитский асосҳои муносибати қаринавӣ дар таълим тавҷех дода шуда буданд. Он дар раванди таълим ба ҳадди ниҳоӣ истифодабарии намудҳо, шаклҳо ва методҳои фаъолияти донишчӯёнро пешбинӣ мекунад, ки инҳо фаъолияти ояндаи қасбии донишчӯёнро монанд карда, нишон медиҳанд.

Мувоғиқи назарияи ин муҳаққиқи шинохтаи мактаби олиӣ, тамоюли зерин дар таҳсилот ҷудо карда шудааст, ки онҳо ба дараҷаҳои гуногун зухур меёбанд:

- «Гузариш аз шаклҳои иттилоотӣ ва методҳо ба шаклҳои фаъоли таълим ва ҷусуҷӯи илмӣ бо истифодаи кори мустақилонаи муҳассилин». Ба дигар сухан, чунон ки А. А. Вербитский маҷозан зикр мекунад, тамоюли гузариш аз «мактаби таҷдид» ба «мактаби идрок», «мактаби тафаккур рӯҳ медиҳал» [37, с.85].

Технологияи дигар ҷусуҷӯи шароитҳои психологӣ-дидактикаи гузариш аз тартиби саҳт маҳдуд ва тарзҳои санчиши ташкили раванди таълим ба тарзҳои инкишофдиҳанд, фаъолкунанда, сермаҳсул, бозигӣ иборат мебошад. Дар ин масъала натиҷаҳои беҳтаринро омӯзгорони ДДОТ ба номи С. Айнӣ - Ф. Ғиёсов, Ф. Одинаев, К. Ҷӯрабеков, З.Хоркашева, Ш.Умедов, А.Ҷабборов ва дигарон ба даст оварданд. Дар рафти таълими забони олмонӣ ба донишчӯён онҳо методҳои аудиовизуалиӣ, аудиолингвалиӣ ва интерактивиро истифода бурданд, ки онҳо ба рушди фаъолияти эҷодӣ ва мустақилонаи муҳассилин таҳrik баҳшиданд.

Боз тамоюле мавҷуд аст, ки ташкили фаъолияти мутақобилаи муҳассилинро бо муаллим фаро гирифта, таълимро ҳамчун фаъолияти колективие пешниҳод мекунад, ки дар он амал аз фаъолияти таълимдиҳандагии муаллим ба фаъолияти маърифатии донишҷӯ тағиیر меёбад. Чунин методро Х.Г.Сайфуллоев «усули шогирд дар нақши устод» номидааст [153, с.79].

Дар равияи шахсиятӣ-фаъолмандӣ воқеяяти асосӣ ин аст, ки дар фаъолият мавқеъҳои ҳаётии субъект (муносибатҳо, ангезаҳо) ба объект тибқи ҷараёни фаъолият тағйир мепазираанд, яъне фаъолият хусусияти таҳарруқӣ дорад ва низоми кушод барои ташаккули шахсият мебошад. Фаъолияте, ки мавқеи ҳаётии субъектро ифода менамояд, мувофиқи гояҳои Г. В. Сороков, «муносибати субъектӣ-фаъолиятӣ» ҳисобида мешавад. Он ба такомулдиҳии муносибатҳои субъект-объектӣ ва субъект-субъектие, ки дар натиҷаи сохтори комили фаъолияти мутақобилаи донишҷӯён ва омӯзгорон падид меояд, мусоидат мекунад» [165, с.64].

Дар навъи аввал муносибатҳои тарафайн (субъект-объект) муносибати муаллими оянда ба фанни мавриди омӯзиш қарордодаи ӯ мушоҳида карда мешавад, дар навъи дуюм (субъект-субъект) муносибати байни донишҷӯён ва муаллим зухур меёбад. Дар ин муносибатҳо робитаи мутақобилаи миёни ҳама ҷузъҳои он муҳим аст. Масалан, муносибати донишҷӯён ба мақсадҳо ва мундариҷаи таълим; муносибати донишҷӯён миёни ҳамдигар ва муаллимон; шароитҳое, ки дар онҳо раванди таълим сурат мегирад.

Комилан маълум, ки дар раванди таҳсилот ҳамчун шакли вижай муносибатҳои субъект-субъектӣ ҳар ду иштирокҷӣ ба ин раванд саҳми ҳудро мегузоранд. Ба ҳар иштирокчии раванд дар таълиму тарбия талаботи даҳлдор пеш ниҳода мешаванд. Онҳоро мо чунин бармешуморем.

*Ба муаллим чунин талабот гузошта мешаванд:*

- 1) фароҳам овардани шароитҳои бехатар барои зуҳури шахсияти ҳар донишҷӯ дар ҳолатҳои гуногун. Дар навбати аввал аз омӯзгор на дар мавқеи анъанавии омӯзгор-иттилоъдиҳанда, манбаи донишҳо ва санчишкунанда, балки дар мавқеи шарики пешбаре будан, ки ба ҳудинкишофдиҳии шахсияти таълимгиранда ёрӣ расонад, тақозо карда мешавад;

2) рушд бахшидани доираҳои ангезавии шогирд ва дар вай ташаккул додани ниёзмандии маърифатии на танҳо ба даст овардан ва азбар намудани донишҳои нав, балки инчунин маҳорати ҳосил кардани лаззат ва қаноатмандӣ аз маърифат;

3) кори бузурги ботинии омӯзгор оид ба худинкишофдиҳии шахсиятӣ ва қасбӣ. Рушд бахшидани иқтидори эҷодие, ки имкон медиҳад вазифаи умумии таълим мувофиқан бо назардошти хислатҳои инфириодии ҳар шогирд ҳал карда шавад.

*Ба донишҷӯ чунин талабот пеш ниҳода мешаванд:*

- 1) фаъолмандӣ ва омодагӣ ба фаъолияти таълими;
- 2) тавъамии ангезаҳои берунӣ ва дарунӣ;
- 3) мустақилияти калони таълимгиранда ба худтанзимкунӣ ва худшиносӣ (мақсадгузорӣ, худсанчиш ва худбаҳодиҳӣ).

Ҳамчун хусусияти фаъолияти мутақобила дар байни субъектҳои раванди таҳсилот дигаргунсозии мавқеъҳои донишҷӯ нисбати маводҳои азхудкардашуда ва фаъолияти мутақобилаи худ талаб карда мешавад.

Тағијироти мазкур ҳангоме ҷой дорад, ки муқаррароти арзишӣ, тамоюлҳои маънӣ, тарзҳои фаъолияти мутақобила ва муносибати байни муҳассилин зимни таълим дигаргунӣ мепазиранд. Вақте ки мавқеи муҳассилин тағијир меёбад, он гоҳ дигаргуншавии сатҳи азхудкунии фаъолияти донишҷӯ ва шакли нави фаъолияти мутақобила бо муаллим ва ҳамкурсон ба мушоҳида мерасад. Дар фаъолияти мутақобилаи таълимии миёни муҳассилин бо муаллим моҳияти фаъолияти мутақобилаи муҳассилин бо ҳамкурсони худ муайян карда мешавад.

Раванди фаъолияти мутақобила дар раванди таълим пештар «бо нақшай S>O зикр мегардид. Ин ҷо S субъекти фаъолест, ки таълимро ташкил мекунад, донишеро, ки маҳоратҳои санчишӣ ва баҳогузориро ташаккул медиҳад, таҳвил менамояд. Донишҷӯ ҳамчун объекти таълим ва тарбия баррасӣ мешавад. Дар асоси чунин тавсифи фаъолияти мутақобила дар фаъолияти ҳама иштирокчиёни он солҳои охир нақшаро ҳамчун фаъолияти мутақобилаи S1 – S2 шарҳ медиҳанд, ки ин ҷо S1 -

муаллим ва S2 - донишчүү мебошад. Субъекти умумии маңмүйи S мақсади ин фаъолияти мутақобиларо тавсия менамояд» [72, с.64]. Бө баҳисобигирии он, ки муаллим дар синфе кор мекунад, ки дар он чо аъзо байни худ фаъолияти мутақобила роҳандозӣ менамоянд, вазифаи муаллим аз он иборат аст, ки гурӯҳи мазкурро ҳамчун субъекти маңмӯй ташаккул дихад ва барои ноил гаштан ба мақсади умумӣ ҳидоят созад. Бар ин асос, нақшай ҳамкории таълимӣ ташкилаи бисёрқабатае мебошад, ки дар он робитай психологии байни ҳама иштирокчиёни фаъолиятҳои мутақобила барқарор мешавад.

Муносибати субъектӣ-фаъолиятӣ ба ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишчӯёнро истифода бурда, ҳангоми таълими забони хориҷӣ ҳамоҳангсозии амалиёт, ёрии тарафайн, дастгирии ҳамдигар, муносибатҳои боварбахшонаро дар фаъолияти мутақобила таъмин кардан муҳим аст.

Яъне муносибати субъектӣ-фаъолиятӣ дар ҳамоҳангсозии амалиёти омӯзгор ва донишчӯён ҳамчун ягонагии:

- а) усули ташкилдиҳии фаъолияти муштараки омӯзгор ва донишчӯён барои ташаккули ҳамдигарфаҳмӣ ва муносибатҳои дутарафа;
- б) маңмӯи робита ва таъсири мутақобилаи омӯзгор ва донишчӯён дар ҷараёни фаъолияти якҷоя ва рушди шахсиятӣ мавриди таҳқиқ қарор мегирад [165, с.65].

Ҳамин тариқ, зимни фаъолияти мувофиқашудаи омӯзгор ва донишчӯү муҳассилин донишҳо, маҳоратҳо, малакаҳо ва сифатҳои нави шахсиятӣ ба даст меоранд, омӯзгор дар интихоби методҳо ва усулҳои инфириодӣ ва пурсамири таълим, инчуни азхудкуни маводи таълимӣ ёрӣ мерасонад. Марбут ба ин, омӯзгор бояд чунон таълимеро таъмин кунад, ки раванди таълим мувофиқи ҳолатҳо ба амал ояд ва мулоҳизаҳои таълимгирандагон аз арзиши коммуникативӣ пурбор бошад.

### **1.3. Модели ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар гурӯҳҳои бисёрэтниқӣ**

Ба муаллими ояндаи забони хориҷӣ омӯзондани ба таври шифоҳӣ ва хаттӣ муюшират кардан дар гурӯҳи бисёрэтниқӣ, омӯзондани фасеху мантиқӣ ифода намудани андешаҳои худ, мӯътақид гардондан, бо далел мавқеи худро ҳимоя намудан ва ҳамзамон суханронии шарики хориҷии худро шунидан ва фаҳмидан вазифаи душвор аст, чунки муюшират бо забони хориҷӣ на факат раванди лафзӣ мебошад. Самаранокии он дар муюширати касбӣ, гайр аз донистани забон, аз бисёр омилҳо: шароитҳо, ҳолатҳо ва фарҳангӣ муюшират, қоидаҳои одоби нутқӣ, рафтори нутқӣ, донистани шаклҳои ғайрилафзии ифода (киёфабозӣ, имову ишора) вобастагӣ дорад, ки ин ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангиро дар назар дорад.

Дар робита бо ин, эҳтимол меравад, ки ташаккули муваффақонаи салоҳиятмандии байнифарҳангӣ имконпазир аст, агар таълими ба касбият нигаронидашудаи забони хориҷӣ дар асоси моделе амалӣ гардад, ки он мувофиқати равияҳои коммуникативӣ, иҷтимоӣ-фарҳангӣ, системавӣ-фаъолиятиӣ, когнитивӣ, салоҳиятмандӣ, ба шахсият нигаронидашуда, ягонагии проблеманокӣ ва тамоюли коммуникативро пешбинӣ мекунад. Дар сатҳи умумиилмӣ модел муносибати ба шахсият нигарондашударо асос мепазирад, ки он раванди инкишофи салоҳиятмандии байнифарҳангиро ҳамчун низоми дорои робитаҳои гуногуншакл дар дохили система баррасӣ менамояд. Ҳама қисматҳои модел ҳамчун як воҳиди бутун амал карда, рушди касбии субъектҳоро тавассути рушди фаъолияти мутақобилаи байнифарҳангӣ таъмин намуда, ба ҳамдигар таъсир мерасонанд.

Моҳияти барқароршуда ва соҳтори коркардшудаи салоҳиятмандии байнифарҳангӣ принсипҳои ташаккули онро талқин месозанд, ки муҳимтаринашон инҳо мебошанд:

- 1) принсиби маърифат ва баҳисобирии мафҳумҳои умумие, ки донишҳоро оид ба имкониятҳои фарогири гуногуни категорияҳои универсалӣ таъмин мекунанд ва барои муқоиса намудани ҳар яке аз фарҳангҳо бо ягон муҳити маъниҳо ва ошкор сохтани худвижагии сифатии он имкон медиҳанд;
- 2) принсиби омӯзиши пайвастаи бо фарҳанг вобастаи забони хориҷӣ (олмонӣ) ва модарӣ (тоҷикӣ) (В. В. Сафонова), ки аввалан, ҷудосозии қисмати фарҳангии маъноро ҳам дар забони модарӣ ва ҳам дар забони мавриди омӯзиш, дуюм, қиёси мувофиқатҳои забонӣ-фарҳангии ду забонро пешбинӣ мекунад;
- 3) принсиби муносибати этнографӣ ба қисматҳои фарҳангии маъноҳои зуҳуроти забонӣ ва гайризабонӣ, ки барои таъмин намудани муҳассилин бо воситаҳои таҳлили ҳама гуна амалияҳои фарҳангӣ дар истилоҳоти таҳассусӣ имкон медиҳад;
- 4) принсиби стратегияҳои нутқӣ-рафторие, ки ба амал ҷорӣ гардондани яклухти ҳама принсипҳои дар боло зикршуда ва дар поён зикршавандаро таъмин месозад, ҳатти рафтори муҳассилинро, ки асосаш аз тасаввурот оид ба мафҳумҳои умумии фарҳангӣ ва қонунмандиҳои муносибати байнифарҳангӣ ташкил мейбад, муайян мекунад;
- 5) принсиби идрок ва «аз сар гузарондан», ки вокунишҳои бешууронаи фардро ба соҳаи бошуурона тавассути «азсаргузаронӣ» - вокуниши психологии шомили қисмати эмотсионалӣ ва мутамоил ба ташаккули чунин қисмати муоширати байнифарҳангӣ, ҳамчун муносибат, таҳвил медиҳад;
- 6) принсиби идоракуни холатҳои номуайянӣ ва изтиробнокӣ, ки назорати хонандаро аз болои эҳсосоти худ дар раванди муоширати байнифарҳангӣ аз ҳисоби қобилияти шинохтани ҳиссиёти худ, онҳоро дар лаҳзай азсаргузаронӣ номбар кардан, тавассути нигоҳ доштани онҳо ва ба таври муносиб ифода карданашон таъмин менамояд;
- 7) принсиби муносибати эмпатӣ (дилсӯзона) ба иштирокчиёни муоширати байнифарҳангӣ, ки ба ташаккули чунин сифатҳои шахсияти

забонӣ, ҳамчун қобилияти воридшавӣ ба эҳсосоти фарди дигар, мухолифат бо худ, канорагирӣ аз ҳар ду навъи эҳсосот ва идроки ҳодисоти чорӣ дар пешомади дучанда, нигаронида шудааст [157, с.74].

Таҷрибаи фаъолияти мо нишон медиҳад, ки дар миёни принсипҳое, ки талаботи асосиро нисбати амалисозии модели салоҳиятмандии байнифарҳангӣ ҳамчун омили фаъолияти касбии муаллимони ояндаи забони ҳориҷӣ муайян мекунанд, инҳо муҳиманд:

1) мураттабӣ - раванди рушди салоҳиятмандии байнифарҳангӣ ҳамчун омили рушди касбӣ ҳамчун низоми комиле, ки ҳама қисмҳои таркибии он бо ҳамдигар таъсир мерасонанд, баррасӣ мегардад;

2) яклухтӣ - рушди салоҳиятмандии байнифарҳангӣ раванди яклухтест, ки дар он ҳамаро ба ҳисоб гирифтан зарур аст;

3) робитаи таълим бо ҳаёти воқеӣ - донишҳо ва маҳоратҳое, ки дар машғулиятҳои назариявӣ ва амалиявӣ ҳосил гардидаанд, барои созмондиҳии коммуникатсияи байнифарҳангӣ бо намояндагони забони ҳориҷӣ ё шарикони корӣ аз дигар мамлакатҳо заруриянд.

Кулли принсипҳои номбаршуда бо ҳам вобастаанд ва салоҳиятмандии байнифарҳангиро (СБФ) танҳо дар маҷмӯъ ташкил медиҳанд.

Мувофиқи принсипҳои ташаккули СБФ интихоби мундариҷаи таълим доир ба ташаккули он анҷом дода мешавад. Мундариҷа чунин қисматҳоро дар бар мегирад: донишҳо, маҳоратҳо ва малакаҳое, ки моҳияти СБФ-ро ташкил медиҳанд ва қобилият ба СБФ-ро таъмин мекунанд, маводи забонӣ, маводи матнӣ, мавзӯъҳо ва ҳолатҳои шомили онҳо, инчуни низоми вазифаҳо.

Низоми вазифаҳое, ки бо назардошти мундариҷаи таълим омода карда шуда ва дар раванди таълими таҷрибавии озмоиши оид ба ташаккули СБФ-и донишҷӯёни ДДОТ ба номи С. Айнӣ ва ДДБ ба номи Н.Хусрав мавриди истифода қарор гирифт, самарабахшии худро нишон дод ва асоснокии назарияи коркардшудаи ташаккули СБФ-ро тасдиқ намуд.

Ҳамин тариқ, ба ҳалли ин масъалаҳо тавассути категорияи салоҳиятҳо, ки дар педагогикаи ҳам Ғарб ва ҳам ватанӣ васеъ истифода мегардад, наздик шуда, хулоса баровардан мумкин, ки агар мақсади таълими 3Х-ро дар муассисаҳои таҳсилоти олии омӯзгорӣ ташаккулдиҳии салоҳиятҳои муайян (коммуникативӣ, забонӣ, иҷтимоӣ-психологӣ, педагогӣ ва гайра) ҳисоб намоем, пас ин қаторро, аз дидгоҳи мо, бо СБФ пурра кардан лозим аст. Қонуниятмандии чунин муносибат дар таҳқиқоти солҳои охир бавучудомада (Е.Н. Атарщикова [12], И. И. Лейфа [107], С.Э.Нематов [123], А.П.Садохин [151], Х.Г.Сайфуллоев [153], В. В. Сафонова [155], Р.А.Свиридон [157], С. Г. Тер-Минасова[171], В. П. Фурманова[180] ва дигарон) тасдиқи худро ёфтааст.

Асарҳои бунёдии В. В. Сафонова ва В. П. Фурманова ба таҳқиқи масоили қуллии муоширати байнифарҳангӣ (минбаъд: МБФ) ва прагматикаи фарҳангӣ-забонӣ дар назария ва амалияи таълими забонҳои хориҷӣ бахшида шудаанд, дар кори диссертационии И. И. Лейфа бошад, паҳлуи иҷтимоӣ-фарҳангии салоҳияти касбии муаллимони ояндаи забони олмонӣ таҳқиқ карда мешавад [107, с.63].

Дар ташаккули СБФ муносибати салоҳиятмандӣ нақши муҳим мебозад, ки он ташаккули се салоҳияти асосӣ: коммуникативӣ, забонӣ ва когнитивиро пешбинӣ мекунад. Ҳангоми тавсифи муносибати салоҳиятмандона мо нуқтаи назари олими маъруф Д.Шейлзро, ки дар асари худ шарҳ медиҳад [188], пайгириҷ мекунем. Муаллиф салоҳияти коммуникативиро салоҳияти пешбар шуморида, онро ҳамчун қобилияти тавассути забони мавриди омӯзиш амалӣ гардондани фаъолияти нутқӣ мувоғиқи мақсадҳо ва ҳолатҳои муошират дар чаҳорҷӯбай ин ё он соҳаи фаъолият муайян менамояд. Асоси он аз маҷмӯи маҳоратҳое иборат аст, ки онҳо барои ширкат варзиdan дар муоширати нутқӣ бо намудҳои маҳсулнокӣ ва пазироӣ имкон медиҳанд [188, с.136].

Раванди муошират бо забони хориҷӣ на факат ҳамчун раванди интиқол додан ва пазируфтани иттилоот, балки боз ҳамчун танзими муносибатҳои байни шарикон, барқарорсозии фаъолияти мутақобила,

мисли қобилияти баҳогузорӣ, таҳлили ҳолати муошират, арзёбии субъективии иқтидори коммуникативии худ ва қабули ҳалли зарурӣ таҳқиқ карда мешавад.

Салоҳиятмандии коммуникативии ғайрзабонӣ асоси рушди коммуникативии байнифарҳангиро бунёд мениҳад. Салоҳиятмандии лингвистӣ яке аз қисматҳои салоҳиятмандии коммуникативӣ мебошад. Мундариҷаи он қобилияти инсонро ҷиҳати дуруст таҳия намудани шаклҳои грамматикӣ ва ибораҳои синтаксисӣ мувофиқи меъёрҳои забони мушаххас ташкил медиҳад.

Аҳаммияти салоҳияти байнифарҳангӣ аз инҳо иборат аст:

- доностани менталитети миллӣ, манзараи олам;
- барҳам задани мушкилоти фарҳангшиносӣ;
- идроки густариш додани ҷаҳонбинии худ, тасаввурот доир ба ҷомеаи дигари иҷтимоӣ-фарҳангӣ.

Дар ҷараёни муошират тамоюл ба ҳислатҳои иҷтимоии шарики нутқ: мақом, мавқеъ ва нақши ҳолатии вай ҷой дорад, ки дар интиҳоби воситаҳои нутқ бо гурӯҳбандӣ ва маҳдудкунандагони нутқ зуҳур мейёбад.

Дар асоси суханони болоӣ, салоҳияти коммуникативӣ метавонад ҳамчун «воситаҳои зарурӣ барои санчиш ва ташаккули ҳолати нутқӣ дар қаринаи иҷтимоӣ» муайян карда шавад.

Ҳам ҳар толибilm дар алоҳидагӣ, ҳам тамоми давлати мо дар маҷмӯъ имрӯз ба омӯзиши амалии забонҳои хориҷӣ, ки баромадан ба бозори ҷаҳонӣ, ошноӣ бо фарҳангӣ ҷаҳониро таъмин менамояд, таваҷҷуҳ зоҳир мекунад.

Тавре ки Президенти кишвар борҳо таъқид кардаанд, «... ҷавонон бояд ғайр аз забони давлатӣ ду забони хориҷиро дар сатҳи забони модарӣ донанд, зоро ин тақозои замони муосир мебошад. Илова бар ин, ҳар як донишҷӯ, сарфи назар аз ихтисоси интиҳобкардаи худ, бояд забонҳои хориҷиро омӯзад ва донад» [142].

Аз ин рӯ ба сифати мақсади афзалиятнок салоҳиятмандии коммуникативӣ нақш мебозад. Ҳамзамон забони хориҷӣ танҳо воситаест, ки бо ёрии он сатҳи умунифарҳангӣ, қобилияти фикронии худ, арзёбии фикри бегона, эҷодиёти бегонаро нишон додан мумкин аст.

Бо ин сабаб аз ҷумлаи усулҳои азхудкуни забони хориҷӣ ба онҳое бартарӣ дода мешавад, ки иқтидори инкишофдиҳанда доранд: андешаро бедор месозанд, воситаҳои ифодаро сайқал медиҳанд, эҳсосот ва тасаввуроти тимсолиро ғанӣ мегардонанд, фарҳангги умумӣ ва рафтари иҷтимоиро дар маҷмӯъ такомул мебахшанд.

Дар татбиқи қоидаҳои раванди Болоня марбут ба ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангӣ *барномаҳои мушитарак* дар таҳсилоти олии ҶТ пешниҳод карда шудаанд, ҳарчанд онҳо нисбатан камшуморанд. Барномаҳои зеринро ёдрас намудан мумкин аст:

Дар тӯли солҳои зиёд ба ДДОТ омӯзгорон аз Ҷумҳурии Федеративии Олмон, Ҷумҳурии Австрия, ва ИМА (Кристиан Райхард, Кай Франке, Гертруда Чао-Ҳайсенбергер, Ҷейн Ҷорҷ ва дигарон) ташриф овардаанд. Омӯзгорон ва донишҷӯёни факултаи забонҳои романӣ-германии ДДОТ якчанд сол пеш оид ба лоиҳаҳои зерин бо ҶФО кор карданд:

- Барнома бо ширкати якчанд донишгоҳ ва коллеҷҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон, ки низоми кредитиро доир ба раванди Болоня ба амал ҷорӣ карданд ва донишгоҳҳои Олмон доир ба барномаи «ТЕМПУС» ширкат варзиданд. Барнома ба наздиксозии нақшаҳои таълимӣ барои омодагардонии мутахассисони соҳаи «германистика», «бакалавр» - «магистр» равона карда шуда буд;

- Барнома бо ширкати якчанд донишгоҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва донишгоҳҳои Олмон оид ба барномаи «ТЕМПУС», ки низоми раванди Болоняро татбиқ мекарданд. Барнома ба наздиксозии нақşaҳои таълимӣ барои омодагардонии мутахассисони «бакалавр» - «магистр» равона карда шуда буд;

- Барномаи «ТЕМПУС» ПроТренинг бо ширкати ДДОТ ба номи С. Айнӣ, ДДХ ба номи Б. Фафуров, ДДХ ба номи М. Назаршоев, ДМТ, ДДЗТ ба номи С.Улуғзода, Донишгоҳи шаҳри Нарва (Эстония) ва донишгоҳҳои Олмон, ки низоми кредитиро оид ба раванди Болоня дар амал ҷорӣ мекарданд. Барнома ба наздиксозии нақшаҳои таълимӣ барои омодагардонии мутахассисони «бакалавр» - «магистр» равона карда шуда буд ва дигар барномаҳои муштарак.

Дар барномаҳои номбаркардашудаи муштарак дараҷаҳои гуногуни ҳамгирий ба даст оварда мешаванд.

*Модел* ташкилаи сохторӣ-функционалиест, ки объекти таҳқиқ ва таълимро таҷдид менамояд. Зери мағхуми модел низоми фикран созмондодашуда ё ба таври моддӣ амаликардашударо мефаҳманд, ки объектро инъикос ё такрор намуда, метавонад онро чунон ҷой қунонад, ки омӯзиши он доир ба объекти мазкур ба мо иттилои нав дихад. Модели ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии омӯзгорони ояндаи забони ҳориҷӣ бояд тавсифи аз лиҳози илмӣ асосноки раванди мазкурро таъмин созад. Асоси концептуалии банақшагирии модели мазкур қоидаҳои зерин мебошанд.

Тамоюли шахсиятӣ ҳамчун мағхум ба сифати категорияи педагогие амал менамояд, ки моҳияти он аз чунон муносибат ба тарҳрезӣ ва амалигардонии раванди таълиму тарбия иборат аст, ки зимни он мақсад ва меъёри самаранокии он рушди шахсиятӣ ва қасбии донишҷӯ мешавад. Тамоюли шахсиятӣ ба ҳама бузургиҳои раванди таҳсилот даҳл мекунад, татбиқи амалии он бошад, дар асоси принципҳои муносибати системавӣ ба роҳ монда мешавад.

Ҳамчун асоси таҳияи модели салоҳиятмандии байнифарҳангӣ қоидаҳои концептуалии методологияи когнитивӣ-байнифарҳангӣ, принципҳои назарияи банақшагириӣ, қоидаҳои назарияи фаъолмандии таълим ва идоракунии фаъолияти маърифатии муҳассилин амал менамоянд. Дар рисолаи мазкур мағхуми салоҳиятмандии байнифарҳангӣ ҳамчун қобилият ва омодагӣ ба ҳамдигарфаҳмӣ ва

фаъолияти мутақобилаи созгор бо намояндагони чомеаи дигари лингвистӣ-фарҳангӣ дар асоси азхудкуни донишҳо оид ба ҷаҳоне, ки дар воҳидҳои забон ва коммуникатсияи шомили бунёди когнитивӣ инъикос меёбад, муайян карда мешавад.

Барои коркарди модели салоҳиятмандии байнифарҳангӣ пеш аз ҳама муайян намудани фарогирии предметӣ-мундариҷавӣ ва тартиботии он зарур аст. Масъалаи мундариҷавии салоҳиятмандии байнифарҳангӣ, яъне объекти моделсозиро баррасӣ карда, тазаккур додан бояд, ки тибқи анъана бисёр олимон ҷанбаи мундариҷавии салоҳиятро бо истилоҳоти «донишҳо», «малакаҳо», «маҳоратҳо» баррасӣ мекунанд.

Дар гунаи графикии модели салоҳиятмандии байнифарҳангӣ қисматҳои предметӣ-мундариҷавии онро донишҳое, ки ташаккули гайризаминалӣ манзараи оламро таъмин месозанд, ташкил медиҳанд. Дар соҳтори когнитивии донишҳои шахс иттилооти таҳвилёфта бояд тавассути маҷмӯи муайяни равандҳои менталӣ гузаранд, ҷамъ гарданд ва аз лиҳози концептуалий дар бахшҳои донишҳо ташкил ёбанд.

Ташаккули «манзараи олам»-и концептуалий-ташкилии чомеаи дигар, воридсозии ҳайати мағҳумҳо, категорияҳо, зухуроте, ки дар забони модарӣ шабех надоранд ё аз дидгоҳи функционалий-мағҳумӣ дар забонҳо бо сабаби тафовутҳо дар инъикоси ҷаҳон аз ҷониби ҳалқҳои гуногун, ки барои соҳтани «шуури дубораи когнитивӣ» дар инсон ҳамчун маҷмӯи нави когнитивии донишҳо заруранд, дар асоси амалиёт оид ба азхудкуни донишҳо ва фаъолияти когнитивӣ-коммуникативӣ амалий карда мешавад.

Манбаи ташаккули маҳоратҳои байнифарҳангӣ матни асли гайризаминалӣ прагматике мебошад, ки он воҳидҳои дорои қисмати миллӣ-фарҳангии семантикаро дар бар мегирад. Матни прагматикии гайризаминалӣ ҳамчун бунёди донишҳои заминавӣ, метазабонӣ, метакоммуникативӣ, иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва метакогнитивӣ ва ҳамчун замина барои муоширати байнифарҳангӣ амал мекунад, азхудкуни фарҳангӣ гайрро тавассути забон таъмин менамояд.

Таърифи аз чониби олими олмонӣ Т.Баумер (Th.Baumer) [201], пешниҳодшударо ҳамчун асос пазируфта ва нуқтаи назари Н. Д. Галсковаро [41] ба инобат гирифта, дар сохтори салоҳиятмандии байнифарҳангӣ қисматҳои зеринро ҷудо мекунанд:

- қисмати прагматикӣ - донишҳоро аз ҳусуси низоми забони мавриди омӯзиш, мулоҳизаҳои грамматикӣ ва синтаксисӣ мутобиқи меъёрҳои забони мушаххас, донистани воқеиятҳо, донишҳои кишваршиносӣ, маҳоратҳо ва малакаҳое, ки барои ошнӣ бо арзишҳои этникӣ-фарҳангии кишвари забони мавриди омӯзиш ва истифодаи амалии забони хориҷӣ мусоидат мекунанд, ташаккул медиҳад;

- қисмати когнитивӣ - дар шуур сохторҳои ибтидоии когнитивиро, ки идрок ва фаҳмиши забон ва олами ҷомеаи дигари иҷтимоӣ-фарҳангӣ, идрок ва фаҳмиши хориқаҳои фарҳанги дигарро таъмин менамоянд, ташаккул медиҳад;

- қисмати эмотсионалӣ - муносабати мусбатро ба забони мавриди омӯзиш, ба фарҳанги ҳалқе, ки бо ин забон гап мезанад, муносабати гамхорона ва таваҷҷуҳ ба хориқаҳои менталитети дигарро коркард менамояд;

- қисмати рафториро донишҳо оид ба меъёрҳои одоби муоширати ҳаррӯза, ки ҳусусияти рафтори нутқӣ ва менталитети миллии намояндагони забонро инъикос менамоянд, донишҳо оид ба воситаҳои муоширати ғайрилафзии дар ҷомеаи фарҳангии мазкур қабулшударо тартиб медиҳанд [22, с.14].

Бо вучуди ин, худи таҷрибаи интиҳоби меъёрҳои ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангӣ барои ҳалли проблемаҳои ташхиси хориқаи матлуб шоистаи таваҷҷуҳ аст.

Моҳиятан, ҳамин ҳусусиятҳои салоҳиятмандии байнифарҳангиро Р.А.Вафеев низ ҷудо карда, мағҳуми зикршударо ҳамчун «донистани одатҳои ҳаётӣ, ахлоқ, анъанаҳо, муқаррароти ҷомеаи мазкур» муайян мекунад, ки «он муқаррароти инфиродӣ ва гурӯҳӣ, ангезаҳои гурӯҳӣ, шаклҳои рафтор, қисматҳои ғайрилафзӣ (имову ишора, қиёфабозӣ),

анъанаҳои миллӣ-фарҳангӣ, низоми арзишҳоро ташаккул медиҳад» [34, с.73]. Дар баробари ин, зикр накардан мумкин нест, ки тавсифи мазкур ба қаринаи тамоюли шаҳсиятӣ дошта нигаронида шудааст.

Дар педагогикаи ватанӣ, ки бештар ба қисми таркибии арзишӣ-маънӣ, мундариҷавӣ, шаҳсиятӣ дахлдор аст, муносибати салоҳиятмандӣ, ба анъанавӣ мухолифат накарда ва зарурати тавседиҳии тамоюли амалии онро пазируфта, мундариҷаи онро ба андозаи ҷашмрас бо қисмҳои таркибии шаҳсӣ густариш мебахшад, ки ин онро самти гуманистӣ медиҳад. Азбаски муносибати салоҳиятмандӣ мустақиман бо ғояи омодагии ҳаматарафа ва тарбияи фард на фақат ба сифати мутахассис, устои касби худ, балки инчунин ҳамчун шаҳсият ва узви колектив ва ҷомеа марбут аст, он аз ҷиҳати асоси худ гуманитарӣ мебошад [84, с.33].

Муносибати босалоҳият дар таҳсилот ба модели нави (салоҳиятмандии) таҳсилот, яъне чунон лоиҳаи низоми мақсаднокӣ, банақшагирӣ, ташкилдиҳӣ ва баҳогузории раванди таълиму тарбияи омӯзиши забони хориҷӣ, ки дар он чун натиҷаи асосии таҳсилотӣ салоҳиятмандии қасбии байнифарҳангӣ амал мекунад, таваҷҷуҳ зохир менамояд.

В. И. Байденко муносибати босалохиятре ҳамчун «методи моделсозӣ ва лоиҳасозии натиҷаҳои таҳсилот» муайян мекунад [13, с.37].

Аломати асосии ба назар аёни истифодаи муносибати салоҳиятмандӣ, хусусияти фарқунандаи он дар амалигардонии раванди таълиму тарбия, ҷараёни амалияи нутқи шифоҳӣ ва ҳаттӣ оид ба забони олмонӣ, гузариш аз технологияи интиқоли донишҳо ба технологияҳои фаъоли мутамоил ба раванди маҳсулноки эҷодӣ, самтгирии тартиботии таълиму тарбия, ҷанбаи ангезавӣ, ҳамгирии сифатҳои шахсият, ки дар раванди омодагии қасбӣ ташаккул мейбанд, мебошад.

Ҳама қавоиди концептуалии номбурда асоси раванди ташаккули салохиятмандии байнифарҳангии муаллими ояндаи забони хориҷиро

ташкил медиҳад. Модели мазкур баҳшҳои мақсаднокӣ, мундариҷавӣ, фаъолмандӣ ва натиҷавиро дар бар мегирад.

Бахши мақсаднокиро ягонагии мақсад ва низоми вазифаҳо, ки ҳалли маҷмӯи онҳоро таъмин менамояд, ташкил медиҳад. Ҳамин тавр, мақсади модели коркардшуда ташаккулдиҳии салоҳиятмандии байнифарҳангии муаллимони ояндаи забони хориҷӣ мебошад.

*Вазифаҳои модел:*

- таъмин намудани омодагии ангезавии донишҷӯён ба ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангӣ, дар онҳо ташаккул додани арзишҳо ва гояҳои бунёдии касбӣ (қисмати арзишнокӣ-ангезавӣ);
- ташаккул додани малакаҳои ҳамкории колективӣ, қобилияти амал кардан тибқи арзишҳо, меъёрҳо ва қоидаҳо (қисмати фаъолмандӣ);
- ташаккул додани муносибати эмотсионалӣ-арзишии донишҷӯён ба меъёрҳо ва қоидаҳои одоби муоширати иттиҳодиявӣ (қисмати эмотсионалӣ-иродавӣ);
- ташаккул додани маҳоратҳои рефлексивӣ ва арзишдоварии идрок (қисмати рефлексивӣ-баҳодиҳӣ).

Қисматҳои мақсаднокӣ ва натиҷавии модели раванди ташаккулдиҳии салоҳиятмандии байнифарҳангии муалими ояндаи забони хориҷӣ дар ягонагии ҳамдигар амал мекунанд. Қисмати натиҷавӣ аз қисматҳои ҳамбастаи байнфарҳангии муалими ояндаи забони хориҷӣ иборат аст, ки ба он бояд инҳоро ворид кард:

- ангезаҳо, мақсадҳо, муқаррароти арзишии донишҷӯ, ки муносибати ўро ба фаъолияти ояндаи касбӣ ва фарҳанг ҳамчун арзишҳо, талаботи донишҷӯ ба ташаккулдиҳӣ ва худпарваришидии фарҳангӣ худ, қӯшиш барои худтакомулдиҳӣ - қисмати арзишӣ-ангезавӣ пешбинӣ менамоянд;
- услуби рафткор, интихоби тарзҳои рафткор ва ҳалли вазифаҳои амалӣ - қисмати фаъолмандӣ;
- маҳорати худтанзимкунии эмотсионалӣ-иродавии рафткори шахсият бо мақсади бадастоварии натиҷаҳои баланд; муносибати

мусбати фаъолонаи шомили тобиши эмотсионалӣ ба худтакомулдиҳии шахсиятӣ ва касбӣ - қисмати эмотсионалӣ-иродавӣ;

-идрок ва арзёбии сатҳи салоҳияти касбии худ, услуби рафтор, хусусиятҳои доираи арзишӣ-ангезавии шахсият - қисмати рефлексивӣ-баҳодиҳӣ.

Қисмати низомофаринандай салоҳиятмандии байнифарҳангии омӯзгори ояндаи забони хориҷӣ (олмонӣ), аз нигоҳи мо, қисмати ангезавӣ-арзишӣ мебошад, ки он ба ташаккули шахсияти омӯзгори оянда мусоидат мекунад, вайро ба қабули арзишии фаъолияти касбӣ ҳидоят менамояд.

*Бахши мундариҷавӣ.* Интихоби аз лиҳози илмӣ асосноки мундариҷаи раванди ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён яке аз шартҳои асосии сермаҳсулии ҷустуҷӯи роҳҳои беҳтаргардонии он мебошад. Бахши мундариҷавӣ дар модел тавассути мундариҷаи омодасозии назариявии муаллимони ояндаи забони олмонӣ муаррифӣ мегардад ва он аз доираи нисбатан мустақили мундариҷаи раванди таълиму тарбияи таҳсилоти касбии омӯзгорон иборат аст, ки азхудкуни он барои аз ҷониби шахсият ҳосил кардани салоҳиятмандии байнифарҳангӣ, мундариҷаи омодагии назариявии нозирон ба ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии омӯзгорони забони олмонӣ тавассути ошносозии онҳо бо фарҳангӣ муассисаи таҳсилоти олӣ шароит фароҳам меоварад.

Омодагии назариявии муаллимони ояндаи забони хориҷӣ мақсади дар онҳо ташаккул додани донишҷо дар соҳаи фаъолияти касбӣ, назарияи фарҳангӣ иттиҳодиявӣ, муоширати корӣ дар раванди омӯзиши фанҳои гуманитарӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ, умумикасбӣ ва маҳсус, арзишҳои асосии касбро дорад.

Ба андешаи мо, ташаккул додани салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён вазифаи нозирони гурӯҳҳо мебошад, чунки маҳз ҳамонҳо миёнравони байни донишҷӯён ва маъмурияти муассисаи таҳсилоти олиянд. Раванди мазкур танҳо дар ҳолате муваффақона ҳоҳад буд, ки

агар нозир худаш аз худ намунаи сифатҳои инсонӣ ва касбӣ падидор созад, донишҳо ва маҳоратҳои дахлдорро андӯхта бошад. Он гоҳ ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангӣ худ ба худ ба амал меояд - донишҷӯён намунаи лозимиро дар намуди шахсияти муайян доранд, эътиром, тақлид ва кӯшиши ба сатҳи зарурӣ расидан ҳамчун кори шахсан матлуб пайдо мегардад. Ва ин ҷо нақши калидиро барқароршавии муносибатҳои субъект-субъектии нозирон ва донишҷӯён, ҳамкорӣ ва ҳамэҷодгарӣ дар асоси шарикӣ, ҳамрайъӣ, гуфтугӯ мебозад. Ҳамчунин мақсади чунин муносибатҳо ташаккул додани донишҳо ва маҳоратҳои салоҳиятмандии байнифарҳангии муаллимони ояндаи забони хориҷӣ мебошад.


*Дар бахии фаъолмандии модел механизмҳои ташаккулдиҳии салоҳиятмандии байнифарҳангии муаллимони ояндаи забони олмонӣ, аз қабили аломатҳои зоҳирии муассисаи таҳсилоти олӣ (рамзҳо, маросимҳо, услуги фирмавӣ, худидоракуни донишҷӯён, осорхонаи муассисаи таҳсилоти олӣ, ниҳоди нозирӣ, кори варзишӣ-оммавӣ, корҳои илмӣ-таҳқиқотии донишҷӯён, корҳои талимӣ-таҳқиқотии донишҷӯён, кори эҷодӣ ва меҳанпарастӣ ва гайра ворид карда шудаанд.*

Модели коркардшудаи педагогӣ барои таъмин намудани ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён - муаллимони ояндаи забони хориҷӣ ҳангоми таълими онҳо дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ таъйин гардидааст.

Марбут ба ин, машғулиятҳо оид ба ЗХ бояд тавре ба роҳ монда шаванд, ки дар ҷараёни муоширати педагогӣ маҳоратҳои зерин мубрамият пайдо қунанд ва рушд ёбанд:

- ҷудо намудани хусусиятҳои умумӣ ва фарҳангии маҳсус дар моделҳои рушди кишварҳо ва тамаддунҳои гуногун, миллатҳо ва ҳалқиятҳо, табақаҳои муҳталифи иҷтимоии ҷомеа;

- омодагии муаррифӣ кардани кишвар ва фарҳанги худ, зимнан сабабҳои нофаҳмии имконпазирро пешгирӣ намудан ва аз ҳисоби интихоби воситаҳои мувофиқи фаъолияти мутақобилаи нутқӣ онҳоро аз миён бардоштан; (*Ниг. Расми 2, Модели ташаккулёбии СБФ-и донишҷӯён*)



- эътироф кардани ҳуқуқи мавҷудият барои моделҳои гуногуни фарҳангӣ ва меъёрҳои ҳаётӣ, ойинҳои дар асоси онҳо ташаккулёфта;
- омодагӣ ҷиҳати дигаронро таҳқир нанамуда ва ба итоати афзалиятҳои бегона наафтода, ба таври асоснок пуштибонӣ кардани мавқеъҳои худ [1, с.38].

Масъалаҳои шомили хусусияти этникӣ-психологӣ, этникӣ-психологӣ-лингвистӣ ва этникӣ-фарҳангӣ бо мақсадҳо ва вазифаҳои муоширати байнифарҳангӣ зич вобастаанд, ки онҳо шиносоиро бо доираи масоили аз ҷониби фанҳои гуногун баррасишаванд ва мутааллиқ ба вижагии таълими ЗХ иқтизо мекунанд.

Модели СБФ-и аз ҷониби мо коркардшуда истифодабарии воситаҳои муайян: асбобҳои аёни, воситаҳои аудиовизуалий, корбурди технологияи инноватсионӣ дар таълим (таҷхизоти лингофонӣ, дастгоҳи видеойӣ, магнитофон, компьютер, таҳтai интерактивӣ, проектори мултимедиавӣ ва гайра); маводи чопии ВАО, адабиёти илмӣ ва маълумотӣ; захираҳои иттилоотии Интернет, муаррифиҳои электронӣ ва гайраро пешбинӣ мекунад.

*Ба сифати натиҷаи модел таҳарруки мусбати афзоиши сатҳи ташаккулёбии СБФ-и донишҷӯён дар гурӯҳҳои бисёрэтникӣ амал мекунад. Дар модел ҳама унсурҳо бо ҳамдигар вобаста буда, як воҳиди томро ташкил медиҳанд. Дар қисми озмоиши таҳқиқот мо санчиши ҳамаҷонибаи онро анҷом додем.*

Бо назардошли қоидаҳои дар боло номбаршуда ва модели мавриди коркард қароргирифта мо дар сатҳи ташаккулёбӣ дар факултетҳои забонҳои романӣ-германӣ ва англисии ДДОТ ба номи С.Айнӣ ва факултаи забонҳои хориҷии ДДБ ба номи Н.Хусрав таълими озмоиши (методикаи Н. М. Андронкина) гузарондем.

Дар раванди таълими таҳлил, фаҳмонидан, тафсир ва баҳодиҳии матнҳои фарҳанг ва рушди фаъолияти мутақобилаи байнифарҳангӣ, ташаккули ҷанбаҳои интерактивӣ ва персептивӣ беҳбутиҳои сифатӣ ва миқдории мулоҳизаҳои тавзехии муаллимони ояндаи ЗХ ба амал омаданд. Аз ҷумла, хусусиятҳои сифатии мулоҳизаҳо дар ГО ба ҳисоби миёна 32,3 % афзуданд. Зимнан сатҳи ташаккулёбии маҳоратҳои коркарди мулоҳизаҳои мустақилона дар ГО 29,2 % боло рафт.

Дар ташаккули СБФ парвариши эҳсоси арзишҳои фарҳангӣ, яъне баландбардории идроки фарҳангӣ хосатан муҳим аст. Методи мазкур аз

намудҳои боқимондаи таълим, пеш аз ҳама, бо он фарқ дорад, ки кор бар болои шахсияти донишҷӯ ва хусусиятҳои онро, ки фарҳанги худӣ ба вучуд овардааст, тақозо менамояд. Дар ин робита, дар назди низоми таҳсилоти олии касбии (минбаъд: ТОК) ҷумҳурии мо проблемаҳои муҳим истодаанд: омодагардонии шахс ба ҳаёт дар ҷомеаи бисёрэтниқӣ, ташаккулдиҳии маҳоратҳои муошират кардан ва ҳамкорӣ ба роҳ андохтан бо одамони миллатҳо, ирқҳо, динҳои гуногун, маҳфуз доштани фарҳанги миллӣ, ки бе он гуногуншаклӣ ва ғановати фарҳанги умунибашарӣ номумкин аст.

Дар модели СБФ қисмати предметӣ-мундариҷавии он аз донишҳое, ки ташаккули манзараи гайризаминавии оламро таъмин мекунанд, иборат мебошад. Дар соҳтори системавии донишҳо дар шахсият иттилооти воридшаванда бояд тавассути маҷмӯи муайяни равандҳои менталӣ гузарад, ҷамъ гардад ва дар баҳшҳои донишҳо ба таври концептуалий ташкил ёбад.

Ташаккули СБФ ба фарҳанги иттиҳодиявии муаллими забони хориҷӣ мусоидат менамояд. Ҳама гуна соҳаи фаъолияти касбӣ меҳоҳад мутахассис - хатмкунандаи муассисаи таҳсилоти олиро, ки асосҳои фарҳанги иттиҳодиявии соҳаро азхуд кардааст, ба даст орад. Ин имкон медиҳад, ки мутахассис зудтар ба кор ворид карда шавад, давраи мутобиқат хеле қӯтоҳ мегардад. Бештари хатмкардагони қобилтари шуъбаҳои забони олмонии ДДОТ ва ДДБ тибқи шартнома ҳангоми гузаштани таҷрибаомӯзии педагогӣ ё истеҳсолӣ баъди итномими муассисаи таҳсилоти олӣ метавонанд дар литсейҳо, муассисаҳои таҳсилоти миёна, донишгоҳҳо, созмонҳои олмонӣ дар ҶТ ё Сафорати ҶФО дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кор таъмин гарданд.

Омили навбатии вижай ташаккули СБФ фаъолияти илмӣ-таҳқиқотии донишҷӯён мебошад. Амалия нишон медиҳад, ки ошно гардондан ва ворид кунондани донишҷӯён ба кори таҳқиқотӣ, мусаллаҳ намудан бо принципҳои одоби муоширати илмӣ ва методҳои илмӣ ба рушди тафаккури интиқодӣ, таҳлилий ва бадеӣ мусоидат мекунад. Аз

лихози тарбиявӣ дар раванди фаъолияти таҳқиқотӣ муносибатҳои шахсият ташаккул меёбанд, барои амалиёти онҳо дар ташаккули СБФ шароитҳо фароҳам оварда мешаванд. Дар раванди кори таҳқиқотӣ донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии озмоиши воқеиятҳои фарҳангии ҳаёти рӯзмарра (ғизо, манзил, истироҳат, муносибатҳо дар хонавода, либос ва ғайра), рамзҳои ранг, тавҷеҳоти одоби нутқ, мақолҳо, зарбулмасалҳо, шаклҳои ғайрилафзии муюшират дар фарҳангги тоҷикӣ ва олмонӣ тибқи методи лингвистӣ-кишваршиносии муқоисавиро омӯхтанд. Аз ҷумла донишҷӯён мавзӯъҳои зеринро таҳқиқ намуданд: «Таҳлили муқоисавии зарбудмасалу мақолҳо дар забонҳои олмонӣ ва тоҷикӣ», «Ойину маросимҳое, ки фарҳангги миллиро дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ инъикос месозанд», «Монандиҳо ва тафовутҳои маросимҳои тӯй дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ» ва ҳоказо.

Дар асоси ҳама гуфтаҳои болоӣ хулоса баровардан мумкин аст, ки модели коркарднамудаи мо барои таъминсозии ташаккули СБФ-и муаллимони ояндаи ҶҲ дар гуруҳҳои бисёрэтникӣ (ГБЭ) ҳангоми фаъолияти таълимӣ, беруназаудиторӣ ва таҷрибаомӯзии педагогӣ таъйин гардидааст. СБФ чунин салоҳиятҳоро, мисли коммуникативӣ ва байнифарҳангӣ, забонӣ ва нутқӣ, лингвистӣ-фарҳангӣ ва иҷтимоӣ-лингвистӣ-фарҳангӣ, фаро мегирад. Ташаккули СБФ ва шахсияти забонии бисёрфарҳангӣ барои фаъолияти муштараки байнифарҳангии (ФМБФ) муаллимони ояндаи ҶҲ метавонад тавассути муносибати шахсиятӣ-фаъолмандӣ дар таълими ҶҲ дар гуруҳҳои бисёрэтникии муассисаҳои таҳсилоти олии омӯзгории ҶТ таъмин карда шавад, ки мақсади он аз ташаккул додани шахсияти забонии бисёрфарҳангӣ ва СБФ, ки қисми таркибӣ, қисмати салоҳиятмандии касбӣ мебошад, иборат аст.

## **Натиҷагирий оиди боби якум**

Салоҳиятмандии байнифарҳангии омӯзгорони ояндаи забони хориҷӣ дар ГБЭ ноил гаштан ба чунон сатҳи азхудкуни забонро пешбинӣ меқунад, ки он имкон медиҳад, аввало, ба ҳама гуна ҳодисаҳои гайриинтизор дар рафти сухбат уҳдабароёна вокуниш нишон дода шавад; дуюм, ҳатти созгори рафтори нутқӣ муайян карда шавад; сеюм, воситаҳои мушаххаси коммуникатсия дуруст интихоб карда шаванд; ниҳоят, ҷаҳорум, ин воситаҳо мувоғиқи ҳодисаи рӯйдода истифода бурда шаванд.

Ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангӣ проблемаи мубрами маорифи мусир мебошад. Ба мадди аввал ангезаҳои маърифатии муҳассилин бо баҳисобгирии таҷрибаи андӯхтаи онҳо ҷиҳати фаъолияти маърифатӣ, ҷаҳонбинӣ, майлу ҳоҳишҳои ботиниашон бароварда мешаванд. Ангеза барои омӯзиш ва фаҳмиши фарҳангҳои дигар яке аз воситаҳои такомул баҳшидани раванди ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии муҳассилин аст.

Салоҳиятмандии байнифарҳангӣ барои бадастоварии ҳамдигарфаҳмӣ дар ҷараёни коммуникатсияи байнифарҳангӣ мусоидат менамояд. Таҳти мағҳуми салоҳиятмандии байнифарҳангӣ қобилияти амалисозии муошират ба забони хориҷӣ бо назардошти тафовути фарҳангҳо ва қолабҳои тафаккур фаҳмида мешавад.

Донистани воситаҳои гайрилафзии муошират бо баҳисобгирии мансубияти фарҳангии коммуникант барои ҳамкории муваффақонаи байнифарҳангӣ ва ҳамдигарфаҳмии созгор бисёр муҳим аст, зоро ин имкон медиҳад, ки муносибатҳои таҳаммулпазирона ба роҳ монда шаванд, аз «шоки фарҳангӣ» парҳез карда шавад, ҳолатҳои низоъангез пешгирий карда шаванд, ҳамчунин он ба созмондии беҳтарини раванди муошират дар маҷмӯъ мусоидат меқунад.

Ба таври комилан умумӣ фаъолияти мутақобилаи фардҳо, гурӯҳҳо ё созмонҳое, ки ба фарҳангҳои гуногун мутааллиқанд, коммуникатсияи байнифарҳангӣ номида мешавад. Зимнан аҳаммиятнокии тафовутҳои

фарҳангӣ, қобилияти онҳоро дарк намудан, фаҳмидан ва онҳоро дар ҷараёни коммуникатсия айнан ба ҳисоб гирифтан масъалаи ҳалқунанда мебошад. Ҷиҳати бадастоварии ҳамдигарфаҳмӣ дар чунин раванд маҷмӯи муайяни донишҳо, малакаҳо ва маҳоратҳои барои ҳама коммуникантҳо умумие, ки дар назарияи коммуникатсияи байнифарҳангӣ салоҳиятмандии коммуникатсионӣ ном гирифтааст, зарур аст.

Маънои дигаргунсозии мундариҷаи омодагии фарҳангӣ-нутқӣ ҳамчун ҷанбаи салоҳиятмандии байнифарҳангӣ ҳамгироӣ ва ҳамомезӣ мебошад. Асоси бавучудоварии чунин муносибат ба ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангиро алгоритми коркарди баҳшҳои мундариҷавии омодагии фарҳангӣ-нутқии донишҷӯён бо назардошти талаботи стандарти таҳсилоти гуманитарӣ ва механизмҳои мутобиқат дар раванди воқеии педагогӣ ташкил медиҳад.

Барои таълими муваффақонаи 3Х нақши муҳимро фаъолияти мутақобилаи омӯзгор ва толтбилмон мебозад, ки зимнан дар байни онҳо ҳусни тафоҳум ба вуҷуд меояд ва ин дар машғулиятҳо ҳамкории муҳим мебошад. Яъне зикр кардан муҳим, ки на ҳама вақт омодагии касбии муаллим ва маҳорати тарҳрезии амалиёти худ самара баҳш аст, агар муносибатҳои миёни онҳо ва муҳассилин дуруст роҳандозӣ нашаванд.

Мафҳуми аҳаммияти гуманистии муоширати байнифарҳангӣ аз вазифаҳои маҳсусан интихоб гардида (гуфтугӯҳо, бозиҳои коммуникативӣ, вазифаҳо ва гайра) иборат аст. Онҳо дар шуури муҳассилин зоҳир намудани субъектнокӣ, рефлексивият, ангеза, интиқодгарӣ, маъниэҷодкуниро таҳrik мебахшанд. Оид ба мавҷудияти меъёри гуногунсатҳи рушди шаҳсиятӣ-касбӣ дар раванди муоширати касбӣ-фарҳангшиносии донишҷӯён фарҳанги ташаккулёфтai муоширати касбӣ шаҳодат медиҳад.

Ҷанбаи прагматикии мақсади таълими забонҳои ҳориҷӣ бо ташаккули донишҳо, маҳоратҳо ва малакаҳои донишҷӯён вобаста мебошад, ки ба даст овардани он барои ошно гардидани онҳо бо

арзишҳои этникӣ-фарҳангии кишвари забони мавриди омӯзиш ва амалан истифода бурдани забони хориҷӣ дар ҳолатҳои ҳамдигарфаҳмии байнифарҳангӣ имкон фароҳам меорад. Маҷмӯи чунин донишҳо, маҳоратҳо ва малакаҳо салоҳиятмандии коммуникативии муҳассилинро ташкил медиҳад. Консепсияи салоҳиятмандии коммуникативӣ натиҷаи кӯшиши амалишудаи ҳудуд гузоштан дар миёни маҳоратҳои академӣ ва ибтидоии байнишахсии коммуникативӣ мебошад.

Муносибати коммуникативиро ба асос гирифта, дар раванди таълими забонҳои хориҷӣ маҳорати муошират бо забони хориҷиро ташаккул додан, ё ба дигар сухан, ҳосил кардани салоҳиятмандии коммуникативӣ зарур аст. Салоҳиятмандии коммуникативӣ маҳорати истифода бурдан аз ҳама намудҳои фаъолияти нутқӣ: хониш, истимоъ, гуфтор ва хатро пешбинӣ меқунад.

Мундариҷаи модели ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии омӯзгорони ояндаи забони хориҷиро дар ГБЭ муносибатҳои системавӣ, фарҳангшиносӣ, ба шахсият нигаронидашуда оид ба ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён ба вучуд оварда, он мақсадҳо, принципҳо, таъминоти дидактикӣ, давраҳои ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯёнро ҳамчун қисмати омодагии касбии онҳо дар бар мегирад.

Моҳияти муносибати системавӣ аз баррасии раванди ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангӣ ба сифати низоми комиле иборат аст, ки он унсурҳо (қисматҳо)-и бо ҳам вобастаи дар сохтори муайян фароҳамомадаро шомил мебошад. Робитаҳои дохилии байни унсурҳои низом ва робитаҳои берунии низоми мазкур бо дигар низомҳо объективианд, онҳо барои худи объектҳо ё унсурҳо муҳимманд, онҳо гуногуншакл ва хусусияти ҳамдигарро дороянд.

Самарабахшии раванди ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии омӯзгорони ояндаи забони хориҷӣ дар низоми таҳсилоти олии касбӣ аз созмондиҳии шароитҳои худмуайянсозӣ,

худинкишофдихӣ ва худтатбиқгардонии шахсият дар фазои фарҳангӣ-таҳсилотии муассисаи таҳсилоти олий вобаста мебошад.

Ҳамин тариқ, воридсозии донишҳои байнифарҳангӣ ба қаринаи шахсиятии донишҷӯён низоми муносибатҳоро ба фарҳанги ғайр ташаккул медиҳад ва ба идроки амиқтари зуҳуроти забони модарӣ мусоидат мекунад. Матни прагматикии ғайрзабонӣ дар чаҳорҷӯбай доираи муайяни муошират ва мавзӯъҳои нутқӣ бо маҷмӯи ҳолатҳои типӣ қисмати марказташкилдиҳандай низомест, ки дар атрофи он ягонагиҳои байнифарҳангии аз лиҳози мақсаднокӣ ва мундариҷавӣ тафриқашуда бо маҷмӯи муайяни маҳоратҳои шомили тамоюли бадастоварии натиҷаи ниҳоии тарҳрезишуда ҷамъ омадаанд. Ягонагиҳои байнифарҳангии когнитивӣ-коммуникатсионӣ ва маҳоратҳои аз ҷиҳати ҳадафманӣ ва функционалиӣ бо онҳо созгор дар маҷмӯъ низоми таҳсилотеро ташкил медиҳанд, ки онҳо ибораи «забон-фарҳанг-шахсият»-ро инъикос менамоянд. Дар таҳқиқот ин ибора ҳамчун объекти таълими муоширати байнифарҳангии аз дидгоҳи лингвистӣ-фарҳангшиносӣ мувофиқ баррасӣ мегардад.

**БОБИ ДУЮМ  
ТЕХНОЛОГИЯХОИ ПЕДАГОГӢ ДАР ТАШАККУЛИ  
САЛОҲИЯТМАНДИИ БАЙНИФАРҲАНГИИ ОМӮЗГОРОНИ  
ОЯНДАИ ЗАБОНИ ХОРИЧӢ ДАР ШАРОИТИ МУҲИТИ  
БИСЁРФАРҲАНГӢ ДОНИШГОҲХОИ ОМӮЗГОРӢ**

**2.1. Технологияҳои педагогӣ ҳамчун воситаи баландбардории сифати таълими забони хориҷӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии педагогӣ дар шароити муҳити бисёрфарҳангии донишгоҳҳои омӯзгорӣ**

Дар замони мусир дар шароити модерникунонии таҳсилот методикаи таълим давраи мураккаберо аз сар мегузаронад, ки бо тағйирёбии мақсадҳои таҳсилот, коркарди Стандарти давлатии таҳсилоти дар асоси муносибати босалоҳият таҳиягаштаи насли нав вобаста мебошад. Мушкилот ҳамчунин вобаста бо гузариш ба низоми кредитии таҳсилот пайдо мешаванд.

Яке аз тамоюлҳои пешбари ҷаҳонӣ дар рушди таҳсилоти мусир гузариш ба таҳсилоти кушод ва бефосила аст, ки он асоси ҷомеаи иттилоотиро ташаккул медиҳад. Ба амал татбиқгардонии принципҳои таҳсилоти мусир метавонад ба дигаргуниҳои сифатӣ дар тамоми низом, аз ҷумла шаклҳо ва методҳои ташкили таҳсилот, нақши муаллимон ва донишҷӯён дар раванди таълим, оварда расонад.

Ҳамаи ин вазъиятҳо таҳқиқоти нави педагогиро дар соҳаи методикаи таълими забони хориҷӣ, ҷустуҷӯи воситаҳо, шаклҳо ва методҳои таълиму тарбия, ки бо коркард ва амалигардонии технологияҳои мусири таҳсилотӣ ва иттилоотӣ дар раванди таълим вобастагӣ доранд, иқтизо мекунад.

Ба ақидаи як қатор олимон, ки бо проблемаҳои ба амал татбиқ соҳтани технологияҳои мусири таҳсилотӣ ва иттилоотӣ дар муассисаи таҳсилоти олиӣ машғуланд, ивази доктринаи «таҳсил - таълим» ба «таҳсил - созандагӣ» қисми ҷудоинопазири тағйироти мусири ҳамагонӣ дар таҳсилот мебошад.

Яъне бадастоварии тавозуни азхудкунистандартини давлатии таҳсилот ва барномаҳои таълимӣ оид ба забонҳои хориҷӣ, ки асоси методологии онҳоро муносибати шахсиятӣ-фаъолмандӣ (салоҳиятмандӣ) ташкил медиҳад, яке аз вазифаҳои асосии таҳсилот мебошад. Ҳамин тавр, рушди муосири таҳсилот бо ивази парадигмаҳо, гузариш аз парадигмаи таълим ба парадигмаи омӯзиш тавсиф карда мешавад.

Тазаккур медиҳем, ки амалигардонии оммавии технологияҳои таълим дар нимаи дуюми асри XX оғоз ёфтааст. Ба муаллифони бештар маъруфи технологияҳои муосир дар хориҷа Т.Baumer [201], СН.Edelhoff [203], J.Lehtonen [204], дар Русия П. Галперин [40], В. Беспалко [20], А.Глузман [43] ва олимони тоҷик С.Н.Алиев [7], М.Лутфуллоев [109], И.Х.Каримова [84], С.Э.Неъматов [123], Ф.Шарипов [187], З.Х.Сайфуллоева [84] дигарон мансубанд.

Бо вучуди ин, роҳи рушди мағҳуми «технология» кифоятан тӯлонист. Андеша доир ба технологикунонии раванди таълимро ҳанӯз Я.А.Коменский [93] баён карда, ба он даъват намуда буд, ки таълим «техникӣ» шавад ва бо ҳамин ғояи муҳимтарини технологияҳо - кафолатнокии натиҷаро ташккул дод. Дар давоми якчанд сол мағҳумҳои технологӣ дар педагогикаи ватаниӣ қариб истифода намегаштанд, ҷуз муҳаққиқон Т. А. Илин [76] ва М. В. Кларин [87], ки онҳо таҷрибаи хориҷиро таҳлил карда, ба масъалаҳои технологияҳои педагогӣ рӯ оварданд. Ҷунон ки М.В.Кларин зикр менамояд, «технологияи педагогӣ гуфта, одатан тамоюли педагогикаи хориҷиро меноманд, ки мақсади баландбардории самаранокии раванди таълим, аз ҷониби муҳассилин бадастоварии кафолатноки натиҷаҳои нақшакашишудаи таълимро дорад [87, с.28].

Аслан ибораи «технологияи педагогӣ» тарҷумаи носаҳехи ибораи англисии an educational technology - «технологияи таҳсилотӣ» мебошад. Ҷустуҷӯи посухҳо на факат ба суолҳои «Чиро омӯзондан бояд?», «Барои чӣ омӯзондан бояд?», «Чӣ гуна омӯзондан бояд?», балки ҳамчунин ба суоли «Чӣ тавр самарабахш омӯзондан бояд?» минбаъд олимонро ба

күшиши «технолорикунонӣ»-и раванди таълим, яъне табдил додани таълим ба раванди истехсолӣ-технолоҷӣ бо натиҷаи кафолатдодашуда оварда расонд [87, с.31].

Ҳамин тавр, дар педагогика самти нав - технологияҳои педагогӣ арзи ҳастӣ кард. Дар педагогикаи мусир як қатор муносибатҳо ба мағҳумҳои «технологияи педагогӣ ва таҳсилотӣ», «методика», «метод», «техникаи педагог» вуҷуд доранд. Дар ин робита, педагогҳо мағҳумҳоеро, ки аз хусусашон сухан меравад, на ҳама вақт дақиқ ҳаммонанд мекунанд. Тавсифҳои зиёди мағҳуми «технология» мавҷуданд. Танҳо дар осори муҳаққиқони Русия чунин тавсифҳо беш аз 150-ро ташкил медиҳанд, аммо дар онҳо фаҳмиши категорияи «технологияи педагогӣ» вуҷуд надорад. Дар миёни онҳо тавсифҳои зерин нисбатан бисёртар вомехӯранд:

1. Таҷассуми тартиботии раванди педагогӣ дар шакли низоми амалиёт (яъне технология равандест, ки дар он паёпайи амалиёт ба нақша гирифта шудааст);
2. Низоми педагогие, ки дар шакли усулҳои педагогӣ пешниҳод карда шудааст;
3. Банақшагирӣ ва татбиқи нақшай таълиму тарбия дар амал.

Ҳамин тарик, предмети технологияи педагогии мусир фаъолиятҳои мутақобилаи мушаҳхаси амалии муаллимон ва таълимгирандагон дар ҳама гуна соҳа мебошанд, ки дар асоси соҳторикунонӣ, банизомдарорӣ, барномасозӣ, алгоритмикунонӣ, стандартикунонии тарзҳо ва усулҳои таълим ё тарбия ва гайра ташкил карда шудаанд [57, с.39]. Дар натиҷа натиҷаи мусбати устувор дар азҳудкуни донишҳо, маҳоратҳо ва малакаҳо аз ҷониби муҳассилин, дар ташаккули шаклҳои иҷтиимоӣ-арзишӣ ва одатҳои рафткор ба даст оварда мешавад.

Раванди коркарди технологияи таълим аз муайян намудани мақсади таълим оғоз меёбад, пас созмондиҳӣ мувофиқи мақсади ниҳоии маводи таълимӣ, ки барномаи таълимӣ муқаррар кардааст, ва интиҳоби

шаклҳо, методҳо, воситаҳои таълим ба роҳ монда мешавад. Ҷунин таърифҳо ба нақша ворид мегарданд: мақсад - восита - қоида - натиҷа.

Дар раванди таҳсилотии мусир ба амал татбиқ гардондани технологияҳои таҳсилотӣ ва иттилоотӣ имкон медиҳад, ки омӯзгор:

- амиқӣ ва мустаҳкамии донишҳоро коркард намояд,
- маҳоратҳо ва малакаҳоро дар соҳаҳои гуногуни фаъолият тавсеа бахшад;
- тафаккури технологӣ, маҳоратҳои мустақилона банақшагирии фаъолияти таълимӣ, худомӯзиро инкишоф дихад;
- одати дақиқ баҷо овардани талаботи фанни технологиро дар созмондиҳии машғулиятҳои таълимӣ парвариш намояд.

Муассисаҳои таҳсилоти олии мусир бояд ба раванди инноватсионӣ ва рушди иҷтимоӣ саҳми худро гузоранд ва технологияҳои инноватсиониеро коркард намоянд, ки онҳо ташаккули маҳоратҳои касбии донишҷӯёнро таъмин кунанд [90, с.24].

Мо дар зери мағҳуми раванди инноватсионӣ ва технологияҳои инноватсионии таълим чиро мефаҳмем? Якум, равандҳои инноватсионӣ дар таҳсилотро мо тибқи се ҷанба баррасӣ мекунем, ки иқлими умумӣ ва шароитҳоро барои онҳо фароҳам месозанд: иҷтимоӣ-иктисодӣ, психологӣ-педагогӣ ва ташкилий-идоракунӣ. Дуюм, раванди инноватсионӣ маҷмӯи воситаҳоест, ки бо ёрии онҳо ғояи педагогӣ ба навоварии таҳсилотӣ мубаддал мегардад.

Муносибати технологӣ ҳамчун ифодаи марказонидашудаи сатҳи бадастовардашудаи рушд ва татбиқсозии комёбиҳои илмӣ дар амал, нишондиҳандай мухимтарини касбияти баланди фаъолият амал мекунад. Муносибати технологиро ба таҳсилот педагогикаи рус ва ватанӣ фаъолона коркард менамояд ва асарҳои С.Н.Алиев [7], В. П. Беспалко [20], М. В. Кларин [87], С.Э.Нематов [123], Х.Г.Сайфуллоев [153], Г.К.Селевко [158], Н. Н. Огольцова, В. А. Стародубцев [128] ва дигар олимон ба он бахшида шудаанд.

Технологияи педагогӣ низоми амалкарди ҳама қисматҳои раванди таҳсил мебошад, ки дар асоси илмӣ сохта шудааст, дар вақт ва фазо барномарезӣ карда шудааст ва ба натиҷаҳои пешбинишуда оварда мерасонад.

Г. К. Селевко дар соҳтори технологияи педагогӣ унсурҳои зеринро чудо мекунад:

- концепсия (шомили асоси фалсафӣ, психологӣ, дидактикӣ, иҷтимоӣ-педагогӣ);
- мақсадҳои таълим, натиҷаҳои банақшагирифташуда;
- мундариҷаи таълим;
- воситаҳои ташхиси ҳолати ҷории муҳассилин;
- меъёрҳои интиҳоби моделҳои беҳтарини таълим барои шароитҳои мазкур;
- интиҳоби моделҳои таълим (методҳо ва шаклҳои фаъолияти муаллим ва муҳассилин) [158, с.138].

Таснифи технологияҳои таълим аз рӯйи аломатҳои гуногун анҷом дода мешавад, лекин дар ҳоли ҳозир таснифи аз ҷониби умум эътирофгардида вуҷуд надорад. Масалан, Г. К. Селевко гурӯҳҳои зерини технологияҳои таҳсилотии муосирро ҷудо мекунад:

- аз рӯйи омили пешбари рушди психикӣ: технологияҳои биогенӣ, сотсиогенӣ, психогенӣ ва идеалистӣ;
- аз рӯйи тамоюли соҳтори шахсиятӣ, технологияҳои иттилоотӣ, амалиётӣ, эмотсионалӣ-бадеӣ ва эмотсионалӣ-ахлоқӣ, технологияи худинкишофдиҳӣ, технологияҳои эвристикӣ ва амалиӣ;
- аз рӯйи ҳусусияти мундариҷа ва соҳтор, технологияҳои таълимдиҳандагӣ ва тарбиядиҳандагӣ, дунявӣ ва динӣ, умумитаҳсилотӣ ва ба қасбият нигаронидашуда, гуманитарӣ ва технократӣ ва ҳоказо [158, с.142].

Ба соҳтори технологияи таълим инҳо доҳил мешванд:

- асоси концептуалиӣ;
- қисми мундариҷавӣ (мақсадҳо, мундариҷаи таълим);

- қисми тартиботӣ (созмондиҳии раванди таълим, методҳо ва шаклҳои фаъолияти таълимии муҳассилин, фаъолияти омӯзгор: идоракуни раванди таҳсилот, ташхиси раванди таълим) [158, с.144].

Яъне технологияи таълим категорияи системавиест, ки ба истифодаи дидактикаи дониши илмӣ, муносибатҳои илмӣ ба таҳлил ва ташкили раванди таълим бо назардошти инноватсияҳои таҷрибавии муаллимон ва самтгирӣ ба ҳосил кардани натиҷаҳои баланд дар рушди шахсияти талаба нигаронида шудааст.

Маҳз имрӯз барои бо муваффақият гузарондани машгулияти муосир бояд мавқеи худро аз нав дарк намуд, бояд фаҳмид, ки чаро ва барои чӣ тағйирот, ва пеш аз ҳама, тағйир ёфтани худ лозим аст.

Дар робита ба ҳамин масъала, айни ҳол дар шуъбаи забони олмонии ДДОТ ба номи С.Айнӣ *китобҳои дарсии ватанӣ ва хориҷӣ* барои донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии омӯзгорӣ, ки колективи муаллифони зерин коркард намудааст, маъруфияти зиёд дорад.

Niebisch Daniela, Penning - Himstra Sylvette u.a. Schritte international 1-6. Hueber Verlag, 2006; Т. Камъянова, Deutsch, М., «Славянский дом книги», 2003; Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка (для начинающих). – М.: ЧеРо, 1999. - 334 с.; Deutschland erzählt (сборник произведений немецких писателей). Frankfurt am Mein: Fischer Taschenbuch Verlag, 1991. – 399 с.; Themen neu 3 Kursbuch von Hartmut Aufderstraße, Heiko Bock, Jutta Müller, Helmut Müller. – Ismaning: Max Huber Verlag, 1999. - 160 с.; Themen neu 3 Arbeitsbuch von Hartmut Aufderstraße, Heiko Bock, Jutta Müller, Helmut Müller. – Ismaning: Max Huber Verlag, 1999. - 160 с.; Menschen in Deutschland, Hrsg Volker Borbein. – Berlin: Langenscheidt, 1995. - 136 с.

Ин лавозимоти дарсӣ маводҳои саҳҳи таълимӣ, супоришҳои проблемавӣ ва бозиҳои нақшофариро фаро гирифта, ба асосҳои коммуникатсияро азхуд кардани муҳассилин нигаронида шудаанд. Ба таркиби онҳо маводҳои дидактикӣ оид ба таъриҳ ва фарҳанги ҶФО ва Австрия, ки дар шакли порчаҳо аз адабиёти бадеӣ, маълумотҳои

таърихӣ, мақолаҳои рӯзномаҳо ва маҷаллаҳо, матнҳои рекламавӣ-иттилоотӣ пешниҳод гаштаанд, дохил мешаванд.

Ба технологияҳои ғайрианъанавие, ки истифодаи муносибати мазкурро ба таълим дар раванди педагогии воқеӣ таъмин месозанд, технологияи *таълими амсилавӣ* дохил мешавад [32, с.27].

Технологияи амсилавӣ ба гояе асос меёбад, ки донишҷӯ худаш меомӯзад (донишҷоро дастрас мекунад, таҳлил менамояд, дар амал ҷорӣ месозад), омӯзгор бошад, раванди таълими ӯро назорат мебарад. Ичрои кори илмӣ-таҳқиқотии инфиродӣ ба бунёди кифоятҳои хуб ташаккулёфтai донишҳо оид ба методҳои маърифати илмӣ, хусусиятҳои лоиҳакашӣ ва гузарондани озмоиш асос меёбад, яъне аввал ташкили омодасозии назариявии муҳассилин пешбинӣ карда мешавад, ки дар рафти он аввалан донишҳо оид ба давраҳои озмоиш, маҳоратҳо оид ба кор бо адабиёт, коркарди омории натиҷаҳои озмоиш ташаккул меёбанд. Ҳамчунин дар вақти ин омодасозӣ муҳокима ташкил дода мешавад, ки ба туфайли он муҳассилин мавзӯъҳои таҳқиқоти инфиродиашонро мустақилона интихоб менамоянд, гузаронидани озмоишро ба нақша мегиранд.

Унсурҳои бештар муҳимми технологияи амсилавӣ инҳоянд:

- 1) таҳияи бахшӣ (амсилавӣ)-и маводи таълими;
- 2) бартарии фаъолияти мустақилона ва эҷодӣ дар машғулиятаҳо зери роҳбарии муаллим оид ба азҳудкунии донишҳо ва маҳоратҳо;
- 3) созмондиҳии худсанчиш ва санчиши беруни ташакули фаъолияти таълими, азҳудкунии маводи таълими дар асоси рефлексияи муаллим ва донишҷӯ [32, с.42].

Моҳияти таълими амсилавӣ аз он иборат аст, ки хонанда тавонад бо барномаи инфиродии таълимии барояш пешниҳодшуда, ки нақшай мақсадноки амалиёт, инчунин мақсадҳои дидактикро фаро мегирад, мустақилона кор кунад.

Истифодаи таълими амсилавӣ дар амалияи таълим васеъ роҳ ёфтааст.

Татбиқгардонии технологияи амсилавӣ ба рушди инноватсионии муассисаҳои таҳсилоти олии педагогӣ таъсир мерасонад, чунки ба ҷиҳатҳои хуби низоми амсилавӣ инҳоро мансуб донистан мумкин аст:

- 1) рушди тафаккури босамараи донишҷӯён;
- 2) имконияти худсанчиши таълим аз ҷониби донишҷӯ ва фаъолияти ҳуд аз ҷониби муаллим;
- 3) фаъолгардонии фаъолияти маърифатӣ;
- 4) имкони худбаҳодиҳӣ;
- 5) ташаккули мустақилият [32, с.43].

Ҳамин тавр, таълими амсилавиро, ки мақсади асосиаш аз бадастоварии натиҷаи самаранок дар азхудкунии донишҳои илмӣ ва ташаккулдиҳии сифатҳои қасбӣ ва шахсиятии омӯзгорони ояндаи забонҳои хориҷӣ иборат аст, метавон ҳамчун воситаи ояндадори такомулбахши раванди таҳсилот дар муассисаҳои олии таҳсилотӣ баррасӣ кард.

Таълими забони хориҷӣ барои донишҷӯён яке аз талаботи асосӣ дар раванди омодасозии мутахассисони баландихтисосест, ки забони хориҷиро ҳамчун воситаи коммуникатсияи байналмилалӣ ҳам дар доираи манфиатҳои қасбӣ, ҳам дар ҳолатҳои муоширати иҷтимоӣ фаъолона азбар кардаанд.

Донистани забони хориҷӣ ба мутахассис имкон медиҳад, ки чунин паҳлуҳои фаъолияти қасбӣ, мисли шиносоии саривақтӣ бо технологияҳо, қашфиёт ва тамоюлҳои навтарин дар инкишофи илм ва техника, барқарорсозии робитаҳои қасбӣ бо шарикони хориҷиро дар амал ҷорӣ созад, яъне баландбардории сатҳи салоҳиятмандии қасбии ӯро таъмин менамояд.

*Таълим дар ҳамкорӣ* (cooperative learning) ё таълим дар гурӯҳҳои хурд дар педагогика кайҳо ин ҷониб истифода мегардад [91]. Фояи таълим дар гурӯҳҳо ба солҳои 20-и асри XX мутааллиқ аст. Вале коркарди технологияи таълими муштарак дар гурӯҳҳои хурд фақат дар солҳои 1970 оғоз ёфтааст. Вазифаи асосии технологияи номбурда

фароҳам овардани шароитҳо барои фаъолияти якҷояи таълимии муҳассилин дар ҳолатҳои мухталифи таълимӣ мебошад [135, с.26].

Ҳамин тарик, он метавонад шароитҳои заруриро барои фаъолгардонии фаъолияти маърифатӣ ва нутқӣ таъмин кунад ва ба ҳар кас имкон дихад, ки маводи нави забониро дарк намояд, таҷрибаи шифоҳии кифоиро барои ташаккули маҳоратҳо ва малакаҳои зарурӣ ҳосил созад.

Раванди технологији кори гурӯҳӣ дар ҳамкорӣ аз унсурҳои зерин иборат аст:

- пеш гузоштани вазифаи маърифатӣ (ҳолати проблемавӣ);
- ҷудо намудани гурӯҳ ба гурӯҳҳои хурд мувофиқи мақсадҳои таълимӣ;
- тақсим кардани маводи дидактика;
- банақшагирии кор дар гурӯҳ;
- иҷрои инфириодӣ ё ҷуфтни вазифа, муҳокимаи натиҷаҳо;
- муҳокимаи вазифаи умумии гурӯҳ (мулоҳизаҳо, иловаҳо, тасҳехҳо);
- иттилоъ аз ҳусуси натиҷаҳои кори гурӯҳ;
- ҳулосаи умумӣ доир ба кори гурӯҳҳои хурд ҷиҳати бадастоварии вазифаи дар пеш гузошташуда ва баҳогузорӣ [135, 28].

Вазифаҳои таълимӣ тавре интихоб карда мешаванд, ки ҳама аъзои даста бо ҳам вобаста ва дар баробари ин дар азхудкуни мавод ва ҳалли вазифаҳо кифоятан мустақил мебошанд. Муаллим нақши мушовирро мебозад. Вай метавонад ба донишҷӯён ё гурӯҳи алоҳида бештар таваҷҷӯҳ зоҳир намояд. Ҳусусияти вазифаҳо метавонад гуногун бошад: ҳам проблемавӣ, ҳам тафриқавӣ. Вазифа пурра ё қисм-қисм дода мешавад (ҳар донишҷӯй бо қисми худ машгул мегардад) ё вазифа бонавбат иҷро мегардад (ҳар вазифаи навбатиро донишҷӯи навбатӣ иҷро мекунад). Чунин машқ метавонад зимни кор бо матни нав истифода гардад - он имкон медиҳад, ки дар муддати кӯтоҳ маводи кифоятан пурмуҳтавои забонӣ коркард карда шавад, ба донишҷӯён имкон медиҳад, ки оид ба

санцидани фаҳмиши маводи хонда ва шунидаашон сүхбати хурде биороянд.

Намудҳои асосии фаъолияти гуруҳиро дар машғулияти забони ҳориҷӣ номбар мекунем:

- шиносой бо маводи нав (машқи фонетикӣ, сабти калима ва ибораҳои нав, хониши азназаргузаронӣ);
- мустаҳкамкуни маводи нав (кори донишҷӯён ба тариқи ҷуфтӣ, дар ҳамкорӣ);
- дар гурӯҳ муҳокима намудани маводи хонда ва фаҳмидашуда;
- сүхбати пешакӣ барои фаҳмидани сатҳи дарки маводи нав;
- таҷрибаи нутқ дар асоси маводи нав (кор дар гурӯҳҳои хурд, таҳияи гуфтугӯҳо, нақлҳо, суолҳо).

Тазакқур додан зарур аст, ки барои донишҷӯ дар гурӯҳи бисёрэтникеи худи раванди муоширати ғайрзабонӣ аз ҳама бештар мушкил мебошад, чунки ҳусусияти таълими ихисосӣ на танҳо омӯзиши асосҳои забони олмонӣ (Allgemein Deutsch), балки боз омӯзиши лексикаи шомили тамоюли этникеи-фарҳангиро дар коммуникатсияи байнифарҳангӣ талаб менамояд. Аз ин рӯ кор тавассути ҷуфтҳо ё гурӯҳҳои хурд (3-4 нафар) шакли беҳтарини таълими 3X аст [52, с.54].

Аммо гурӯҳҳоро ташкил кардан ва ба онҳо вазифаҳои даҳлдор додан кофӣ нест, балки инчунин таваҷҷуҳи ҳар донишҷӯро барои иҷрои онҳо бедор намудан лозим меояд. Бино бар ин масъалаи *ангезаи* фаъолияти мустақилонаи таълимии донишҷӯён аввалиндарача аст.

*Чанбаи ангезавӣ* ҳамчунин барои фаъолгардонии ҳама равандҳои психологияи - тафаккур, идроқ, фаҳмиш ва азҳудкуни маводи забони ғайр аҳаммияти ҳалкунанда дорад. Ба ин хотир сатҳи ангезаро баланд бардоштан, ба рушди маърифат ва фаъолияти зехни донишҷӯён мусоидат кардан ва оқибат ҷиҳати боло бурдани самаранокии раванди таълим қӯшиш ба ҳарҷ додан зарур аст. Шароити дохилӣ (А.А.Леонтьев), эҳсосоти психикий ва ҷисмонӣ, ниёзмандии ботинӣ ё зоҳирӣ бошуурона (ангезаҳо) маъно мебахшанд ва бо ҳамин фаъолияти нутқӣ-андешавӣ ва

тафаккурро таҳрик дода, хоҳишу майли зиёдтар омӯхтан ва бо забони хориҷӣ фикр ронданро ба бор меоранд [135, с.37].

Таҷрибаи шахсиро асос пазируфта, зикр менамоем, ки донишҷӯёнро на фақат бо ёрии ваъда додан ҷиҳати гузоштани баҳои ниҳоӣ ба таври «ғайрииҳтиёрон», балки инчунин бо ёрии вазифаҳое, ки тавассути унсурҳои бозӣ бо ба ҳисоб гирифтани фаъолияти қасбии оянда омода карда шудаанд, ангехтан мумкин аст. Масалан, барои муаллимони ояндаи ҶХ таҳияи суолҳо барои кроссворд аз рӯйи истилоҳот, мағҳумҳо, супоришҳои қалидӣ шавқовар мебошад. Дар чунин супориш ҳам маҳоратҳои лексикӣ, ҳам маҳоратҳои грамматикиӣ, маҳоратҳои ҳатнависӣ, тафаккур, таваҷҷӯҳмандӣ, хотира машқ дода мешаванд.

Ғайр аз ин, дар ҳар гурӯҳ ҳамеша донишҷӯёни дорои сатҳи коғии донишҳоро дарёфтан мумкин аст, ки онҳо метавонанд ба донишҷӯёни камтар омодашуда ёрӣ расонанд. Дар ин зимн имкони муаллим ҷиҳати тафтиш кардани кори ҳар донишҷӯ аз мавқеи мушовир амалӣ гардонда мешавад.

Баъди хотимаи иҷрои вазифаҳо ҳама гурӯҳҳо муҳокимаи якҷояи натиҷаҳоро баргузор менамоянд. Баҳоҳо ё холҳо барои кори инфириодиро дар гурӯҳ ҷамъбаст ва баҳои умумӣ барои гурӯҳро эълон мекунанд. Ҳамин тариқ саҳми ҳар донишҷӯ ба ҳисоб гирифта мешавад.

Зимни созмондиҳии технологияи таълим дар ҳамкорӣ як қатор тавсияҳоро зикр намудан зарур аст:

- аввалқадам ба роҳ мондани муносибатҳои эҳтиромона бо донишҷӯён;
- донишҷӯёнро ба кори фаъолонаи якҷояи эҷодӣ ҳидоят кардан;
- ба гурӯҳҳои хурд фақат донишҷӯёни сустхонро ҷалб намудан мумкин нест;
- агар донишҷӯ аз ширкат дар кори якҷоя даст кашад, барои кор дар гурӯҳ маҷбур намудани ӯ мувофиқи мақсад нест;

- дар синфхона ба андозаи ақлпазир муҳити пурғавғо иҷозат дода мешавад;

- донишҷӯёнро барои анҷом бахшидани кор шитобонидан мумкин нест, валекин зимнан вақти барои иҷрои супориш ҷудошударо гӯшзад кардан мебояд.

Иҷрои ин тавсияҳо имкон медиҳад, ки донишҷӯён дар вазъияти озодона таълим гиранд. Дар ин зимн онҳо маҳдудият ва нороҳатии психологӣ эҳсос намекунанд, яъне ҳар донишҷӯ метавонад ба ин намуди фаъолият чизи наве ворид созад, ў метавонад дар раванди фаъолияти мутақобила бо дигар одамон «ман»-и худро пурратар шиносад.

Ба амал ҷорисозии технологияҳои иттилотӣ таҳсилотро аз низоми иттилоотӣ вобаста мегардонад, гузариш ба ҳомилони иттилооти электронӣ бошад, ба зарурати таваҷҷуҳи амиқ зоҳир кардан барои масъалаи амнияти иттилоотӣ оварда мерасонад. Ҳама гуна даҳолат ба кори низоми иттилоотӣ: ягон асбобро беичозат ғртғтан, нобуд намудан ё дастрасии беичозат метавонад дар ҷараёни таълим мушкилоти зиёд ба бор орад.

Нишонаҳои вижай зерини технологияҳои муосир ҷудо карда мешаванд:

- коркарди дақиқ ва муттасили дидактикаи мақсадҳои таълим;
- соҳторикунонӣ, батартибдарорӣ, пуррагардонии иттилооте, ки бояд азхуд карда шавад;
- истифодаи маҷмӯии васоити дидактикӣ, техникӣ, аз ҷумла компютерии таълим ва санчиш;
- то ҳадди имкон тавсеа бахшидани функцияҳои ташхисии таълим;
- кафолатнокии сатҳи кифоятан баланди сифати таълим.

Дар натиҷа модели таълими инноватсионӣ пешбинӣ мекунад:

- иштироки фаъолонаи донишҷӯён дар раванди таълим;
- имкониятҳои истифодаи амалии донишҳо дар шароитҳои воқеӣ;
- пешниҳоди консепсияҳо ва донишҳо дар шаклҳои гуногунтарин;

- гузариш ба таълим ҳамчун ба фаъолияти колективӣ, таваҷҷуҳи хоса ба раванди таълим.

Аммо нақши муҳимро дар ноил гаштан ба дараҷаи матлуби натиҷаҳои таълими донишҷӯён, дар такомулдиҳии раванди таълиму тарбия шакли санчиши донишҳо ва маҳоратҳо мебозад.

Дар асоси он, ки санчиш ё тафтиши натиҷаҳои таълим қисмати ҳатмии раванди таълим мебошад ва дар ҳама марҳилаҳои таълим ҷой дорад, мо чунин мешуморем, ки баъди омӯзиши ягон баҳш ё барномаи фан дар маҷмӯъ онро гузарондан лозим аст. Моҳияти тафтиши натиҷаҳои таълим аз ошкоргардонии сатҳи донишҳоро азхуд кардани донишҷӯён иборат мебошад, ки он бояд ба стандарти таҳсилот оид ба ин ё он фан мувофиқат намояд [14, с.34].

Санчиш, ки қисми таркибии таълим аст, функцияҳои таҳсилотӣ, таълимӣ, тарбиявӣ, инкишофдиҳандагӣ дорад. Аммо функцияи асосии санчиш функцияи ташхисӣ мебошад, ки он дар навбати худ дар як қатор вазифаҳо вобаста аз намуди санчиш: ҷорӣ, мобайнӣ ё ниҳоӣ мушаххас мегардад.

Аз рӯйи натиҷаҳои назарпурсие, ки дар байни донишҷӯёни факултаи забонҳои романӣ-германӣ анҷом ёфт (дар назарпурсӣ 300 донишҷӯ ширкат варзид), 63 %-и пурсидашудагон ба тестгузаронӣ, 37 % ба санчиши даҳонӣ ё хаттӣ бартарӣ медиҳанд.

Бешубҳа, аз як ҷониб, тафтиши тестӣ дар назди шаклҳои анъанавии тафтиши донишҳои донишҷӯён як қатор афзалиятҳо дорад, зоро имкон медиҳад вақти машғулиятҳо самараноктар истифода бурда шавад, ҳачми калони мундариҷа фаро гирифта шавад, бо донишҷӯён зуд робитаи мутақобила барқарор карда ва натиҷаҳои азхудкуни мавод муайян гардонда шаванд, ба норасоиҳои донишҳо диққат дода ва онҳо ислоҳ карда шаванд. Тафтиши тестӣ на фақат тафтиши яквақтаи донишҳои донишҷӯёни ҳама гурӯҳро таъмин месозад, балки ҳамчунин ангезаи онҳоро барои омодагӣ ба ҳар машғулият ташаккул медиҳад, онҳоро ба ҷорҷӯбаи интизом медарорад.

Талаботи асосии вазифаҳо барои тестҳо чунинанд [117, с.29]:

- ба як мавзӯъ дохил карда шаванд;
- байни ҳам вобаста бошанд;
- ё аз лиҳози мушкилӣ, ё аз лиҳози мантиқ ҳамдигарро пурракунанд ва мураттаб бошанд;
- шакли тест бояд ягона, якхела, муқаррарӣ, қулай бошад;
- истилоҳот, мағҳумҳое, ки дар тестҳо истифода мегарданд, бояд ба ҳама маълум бошанд ва ҳам ба талаботи барномаҳо, ҳам ба талаботи сарчашмаҳо мувофиқат кунанд;
- пайдарпайии вазифаҳои тестӣ аз рӯйи принсиби: аз сода ба мураккабтар муайян карда мешавад;
- вазифаҳо бояд кӯтоҳ бошанд (барои андешидан доир ба икрои як вазифа бояд на зиёдтар аз ду дақиқа вақт сарф карда шавад).

Аз лиҳози миқдор намудҳои зерини тестҳоро тафовут медиҳанд:

- кӯтоҳ (то 20 супориш);
- миёна (то 25-50 супориш);
- дароз (бештар аз 50 супориш).

Тестҳо тибқи сатҳи азхудкунии донишҳо, маҳоратҳо, малакаҳо ба се сатҳ ҷудо мешаванд. Тестҳои сатҳи якум, дар навбати худ, ба чунин даста тақсим мешаванд:

- тестҳои ташхисӣ (суолҳое пешниҳод мегарданд, ки онҳо ҷавоби алтернативӣ тақозо меқунанд);
- тестҳои тафовутӣ (якҷоя бо вазифа ҷавобҳое муштамиланд, ки аз онҳо донишҷӯён бояд як ё якчандторо интихоб намоянд);
- тестҳои муқоисавӣ (ёфтани умумиятҳо ва ё фарқиятҳо пешниҳод карда мешавад);
- тестҳои вазифавӣ бо ҷавобҳои интихобӣ (дар вазифа шарти вазифа ва ҳама маълумоти зарурии аввалия тавҷех карда мешавад, дар ҷавобҳо якчанд гунаи натиҷаи ҳалл ба шакли рақамӣ ё ҳуруфотӣ пешниҳод карда мешавад).

Тавсия мегардад, ки тестҳои дараҷаи аввал барои санчиши васатии донишҳои донишҷӯён дар ҷаҳорҷӯбаи як курси муайян гузаронда шаванд. Тестҳои дараҷаи дуюм - ҳангоми санчиши васатӣ (мобайни) оид ба бахшҳои асосии курсҳо, ки бе донистани онҳо фаҳмиши фан душвор аст ва ё фан умуман нофаҳмост. Тести дараҷаи сеюм - зимни санчиши ниҳоии ҳамаи курс.

Ҳамин тавр, арзиши асосии тестҳо аз санчиши худбаҳудии комили донишҳои донишҷӯён иборат аст, ки объективияти ба ҳадди ниҳоӣ имконпазири онро таъмин мекунад (донишҷӯёнро ҳангоми раванди тафтиши донишҳо дар шароитҳои гуногун вомегузорад) ва аз лиҳози зуд ичрошавии тафтиш бурд менамояд.

Аз дигар сӯй, тафтиши тестӣ як қатор норасоиҳо дорад - имконнопазирии тафтиши фарҳанги нутқи донишҷӯён (хаттӣ ё шифоҳӣ) ва баҳисобгирии он категорияҳои донишҷӯён, ки бо сабаби баъзе ҳусусиятҳои психикӣ ба методикаи тестӣ кам мувофиқат мекунанд ва баҳоҳои паст ё баланд мегиранд; маҳдудияти мундариҷаи фанни таълимӣ (фанҳое ҳастанд, ки мундариҷаи онҳоро низоми вазифаҳои тестӣ хуб фаро намегиранд); пастравии таҳассуси омӯзгор (омӯзгор истифодаи воситаҳои маҳсус ва иловагиро барои рушди қасбии худ қатъ мекунад). Ю.Василенко, М.Подзолков, А.Тиняков, Е.Бологов камбудиҳои тестҳоро ба назар ғирифта, чунин меҳисобанд, ки тестҳо оид ба фанҳои маҳсуси таҳсилоти олии қасбӣ танҳо дар шакли санчиши мобайни қобили қабуланд, вале санчиш оид ба ҳама курсро ба шакли хаттӣ гузарондан лозим аст [35, с.3].

Аммо тестгузаронӣ дар таълим на фақат санчиши донишҳои донишҷӯён мебошад. Санчиши тестии донишҳо шакли азхудкунӣ, дақиқгардонӣ, дарк намудан ва ба низом даровардани мавод аст. Ҳар қадар тафтиш беҳтар созмон дода шавад, ҳамон қадар барои чунин омӯзиш имкониятҳо бештаранд.

Пас, тест:

- шакли санчиши педагогии кори донишчұ (ташкілдіхі) ва методикаи омодагии мустақилонаи хонагй, сифати донишхо ва маҳоратхой ү чихати маводи аллакай азхудкардашуда тафтиш карда мешаванд);
- шакли дар донишчұён парвариш додани маҳоратхой истифодабарии донишхо ва маҳоратхой худ;
- шакли таҳрик бахшидан ба машғулиятхой доимй;
- шакли худсанчй мебошад.

Ҳамин тарик, тестхо фаъолияти маърифатии донишчұёнро суръат мебахшанд ва инкишоф медиҳанд. Маводхой дастури Н.П.Баликов, ки дар онҳо шаклхой мухталифи вазифаҳои тестй дода шудаанд, гувоҳи онанд, ки зимни истифодаи системавии тестхо дар раванди таълимұ тарбия донишчұён чунин методхой маърифатро, ҳамчун методхой муқоисавй-таърихй, сабабй-натиҷавй, методи монандй, азбар менамоянд, дар онҳо тафаккури мантиқй рушд мекунад, нұқтаи назари худ ташаккул мейбад.

Он чй ба санчиши өзінің дахл дорад, он дар байни ҳама санчишхо мұхиттарин аст. Мақсади он фаъолияти донишчұёнро идора кардан ва ислоҳ намудан мебошад. Он имкон медиҳад, ки доир ба рафт ва сифати азхудкуни маводи таълимй иттилооти муттасил дарёфт карда шавад, дар таълим саривақт тағийирот ворид карда шаванд [43, с.5].

Тафтиши өзінің на танҳо назорат, балки бештар таълим аст, чунки он бо азхудкунй, такрор ва таҳлили маводи таълимй вобаста мебошад. Санчиши өзінің бояд муттасил гузаронда шавад, ки дар навбати худ, он сифати аз өзінің донишчұён омұхтани бахшхой фанро баланд мебардорад. Мо чунин мәхисобем, ки санчиши өзінің өзінің маротиба дар як семестр оид ба фанхое, ки микдори машғулиятхой синфиашон на камтар аз 64 соат аст, гузарондан лозим мебошад. Барои ошкор гардондани натижаҳои ниҳои таълими фанни алохида санчиши өзінің зарур аст.

Санчиши чамъбастӣ санчиши ҳамгирой мебошад. Аз рӯйи он оид ба дастовардҳои донишҷӯён ҳукм мекунанд. Чунин мешуморем, ки танҳо мувофиқати методҳои санчиш ҷараёни таълимро пурсамар мегардонад.

Пурра, ҳамаҷониба, объективӣ будани санчиши дидактико бо маҷмӯи тестҳои дидактикий таъмин бояд кард, яъне бо маҷмӯи вазифаҳои стандартикардашуда доир ба маводи муайяне, ки сатҳи азхудкунии донишҷӯёнро муқаррар месозад, тафтиши барномарезишудаи донишҳоро доир ба ин ё он бахши фанни таълими амали менамояд. Ин, дар навбати худ, ба муаллимон имкон медиҳад тафтиш кунанд, ки донишҷӯён то қадом андоза маводи мавриди омӯзишро пурра азхуд кардаанд, қадом масъалаҳои коркарди иловагӣ тақозо менамоянд ва ба қадом масъалаҳои маводи омӯхташуда бори дигар баргаштан лозим меояд [18, с.16].

Ба андешаи мо, тестҳо метавонанд ҳам барои санчиши ҷорӣ доир ба бахшҳои ҷудогонаи фан, ҳам барои санчиши чамъбастӣ дар рафти гузарондани санчиш ё имтиҳон мавриди истифода қарор гиранд.

Чунин меъёрҳои баҳогузории донишҳо пешниҳод карда мешаванд:

90 %-и ҷавобҳои дуруст - «аъло»;

80 %-и ҷавобҳои дуруст - «хуб»;

51 %-и ҷавобҳои дуруст - «қаноатбахш»;

камтар 50 %-и ҷавобҳои дуруст - «ғайриқаноатбахш».

Санчиши чамъбастиро оид ба фанҳои гуманитарӣ ва як қатор умуникасбӣ, ҳусусияти фанро ба назар гирифта, ҳам ба шакли ҳаттӣ, ҳам ба шакли тестӣ гузарондан лозим аст, аммо фақат баъди он, ки тестҳо аз муҳокимаи колективӣ дар ҷаҳорҷӯбаи кафедраи таҳассусӣ гузаранд ва барои истифода дар раванди таълим иҷозат дода шаванд, яъне ҳамчун маводи сифатӣ пешниҳод гарданд. Му чунин мешуморем, ки тестҳои барои санчиши донишҳои донишҷӯён таҳиякардаи ҳам Н. П. Баликов, ҳам А. Глузман ба талаботи пешгузошташуда созгоранд ва метавонанд ҳам дар вақти санчиши ҷорӣ, ҳам дар вақти санчиши чамъбастӣ мавриди истифода қарор гиранд.

Ҳамин тариқ, метавонем тазаккур дихем, ки дар ДДОТ ба номи С.Айнӣ ва ДДБ ба номи Н.Хусрав ба нақши кори мустақилонаи донишҷӯён дар худташаккулдиҳии шахсиятӣ ва қасбӣ ва рушди иқтидори шахсияти худ диққат дода мешавад; методҳои санчиши донишҳои донишҷӯён моҳирона тавъам карда мешаванд; низоми холӣ-рейтингӣ ба сифати санчиши дониши донишҷӯён истифода бурда мешавад; дар байнни донишҷӯён барномаҳои мубодилавӣ ташкил дода мешаванд; ба раванди таълим мутахассисони соҳаҳои бо фанни мушаҳҳас вобастабуда ҷалб карда мешаванд; ҳамкории байналмилалӣ бо дигар муассисаҳои таҳсилоти олиӣ амиқтар мешаванд.

## **2.2. Технологияи фаъолияти муштараки педагогии донишҷӯён дар шароити муоширати байнифарҳангӣ**

Проблемаи фаъолияти мутақобилаи педагогӣ робитаи тӯлонӣ ё муваққатии муаллим ва муҳассилин мебошад, ки зимнан дар рафтор, фаъолият ва муносабати онҳо тағйироти дутарафа ба амал меоянд. Фаъолияти мутақобилаи педагогӣ як навъ равандест, ки фаъолияти мутақобилаи омӯзгорон ва муҳассилинро бо истифодай воситаҳои таълиму тарбия созмон медиҳад, то вазифаҳои таҳсилот барои рушд ва қонеъгардонии талаботи шахсият ва ҷомеа дар маҷмӯъ ҳал карда шаванд.

Фаъолияти мутақобилаи байнифарҳангӣ имрӯз ҳамчун ошнӣ, таъсиргузории мутахассисони ба фарҳангҳои гуногун тааллукdoшта ба яқдигар дар фаъолияти қасбӣ, дар низомҳои иҷтимоӣ фаҳмида мешавад. Асоси чунин фаъолияти мутақобила инҳоянд: нутқ ва фарҳанги нутқӣ; фарҳанги муошират; фарҳанги иттилоотӣ; услуб, фарҳанги рафтор дар шароитҳои фаъолияти қасбӣ; фарҳанги эҷодӣ; фарҳанги қасбӣ; фарҳанги меҳнат ва истироҳат; фарҳанги худтатбиқсозӣ; фарҳанги истеъмол; фарҳанги ахлоқӣ; фарҳанги ҳуқуқӣ; фарҳанги сиёсӣ; фарҳанги илмӣ-техникӣ; фарҳанги идоракунӣ (қабули роҳҳалҳо, роҳҳалҳои муноқишаҳо); фарҳанги тавакkal ва ҳоказо.

Тавре мушоҳида мешавад, донишҳо ва маҳоратҳое, ки қисмати салоҳиятмандии қасбӣ-забониро ташкил медиҳанд, метавонанд на фақат ба азхудкунӣ ва таҳияи забонии иттилот аз ҷониби мутахассис, балки инчунин ба ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангӣ таъсири зиёди мусbat расонанд. Зимнан барои донишҷӯён омӯзондани фаҳмидани фарҳанги ғайр, ҷой ва аҳаммияти падидаҳои нави фарҳангӣ, тарзҳои воридсозии онҳо ба доираи фарҳангии ҳуд, ба соҳтори рафтор ва тарзи ҳаёти ҳуд муҳим аст. Вале дар ин раванд метавонад номувофиқатии ягон падидаи фарҳангӣ бо падидаҳои умумӣ ба мушоҳида расад. Он гоҳ, ба

қавли Т.Г.Грушевитская, мафхуми «бегона» бо нишонаҳо ва хусусиятҳои ба худ хос пайдо мегардад:

- бегона ҳамчун ғайримаҳаллӣ, хориҷӣ, ки берун аз ҳудудҳои фарҳанги худӣ қарор дорад;
- бегона ҳамчун шигифтовар, ғайриодӣ, ки бо муҳити одатӣ ва муқаррарии атроф ихтилоф дорад;
- бегона ҳамчун ношинос, номаълум ва барои эътироф дастнорас;
- бегона ҳамчун мофавқуттабиӣ, муқтадир, ки дар назди он инсон заиф аст;
- бегона ҳамчун воҳимаангез, ки ба ҳаёт таҳдид менамояд [51, с.55].

Тавре мебинем, гунаҳои семантикаи мафхуми «бегона» имкон медиҳанд он ба маънои хеле густарда - ҳамчун кулли чизе, ки аз тасаввуроти худбаҳудӣ, одатӣ ва маълум берун аст, баррасӣ карда шавад.

Мафхуми ба «бегона» муқобили «ҳудӣ» доираи падидаҳои олами атрофро фаро мегирад, ки онро инсон ҳамчун шинос, муқаррарӣ ва худ ба худ вуҷуддошта мепазирад. Ва ҳангоме намояндагони нотайёри фарҳангҳои гуногун бо зухуроти барояшон нофаҳмои «бегона» вомехӯранд, он гоҳ нофаҳмии ошкоро, нопазирои «бегона», афкор, гояҳои он падид меояд, ки зимни дуруст фаҳмидани онҳо зухуроти мазкур метавонистанд ба манфиати умум хидмат расонанд, ба пешрафт мусоидат намоянд.

Дар ин робита, нуқтаи назари олимони соҳаи ҷомеашиносӣ-забоншиносӣ ба проблемаҳои муоширати байнифарҳангӣ холӣ аз эътибор нест. Дар осори онҳо пайдоиши проблема ба чунин сабабҳо марбут дониста мешавад:

- тафриқадиҳии маҷмӯи арзишҳо дар фарҳангҳои гуногун - ҳар низоми алоҳидаи арзишҳои фарҳангӣ ба гурӯҳи муайяни иҷтимоӣ хос аст;
- норавшании шаклҳои (носаҳехии ҳудудҳо)-и муносибатҳои иҷтимоӣ - ҳамон як одам узви гурӯҳҳои муҳталифи иҷтимоӣ мебошад ва

муносибати ҳар чуфти чудогонаи афрод аз назари мақоми иҷтимоияшон наметавонад яктарафа дақиқ муайян карда шавад (масалан, муносибатҳои зердаст бо роҳбар метавонанд аз сабаби он, ки ғайр аз муносибати истеҳсолӣ метавонад дар байни онҳо муносибати дӯстона (ё баракс, душманона) ҳам вучуд дошта бошад, мураккаб шаванд;

- мавҷудияти идеологияҳои афзалиятдошта дар гурӯҳҳои фарҳангӣ.

Ба ақидаи мутахассисони хориҷӣ, маҳз ҳамин омилҳо ҳусусияти муюширатро муайян месозанд ва ба он тобиши созгори миллӣ медиҳанд [201]. Масалан, агар як одам ба дигаре озор расонад ва дуюмӣ фахмад, ки ин ба ваҷҳи надонистани тафовутҳои фарҳангӣ рух дод, чунин озорро бахшидан осон аст. Вале агар озори зуҳурӯфта ҳамчун ифшии ҳадафмандонаи ҳавобаландӣ ва густоҳӣ баррасӣ гардад, метавонад низои ҷиддӣ бархезад. Марбут ба ин, барои амалияи таҳсилот назарияи ба истилоҳ «нисбияти идрок» аҳаммияти муайян дорад. Ин назария имкон медиҳад фахмонда шавад, ки одамон ҳодисоти руҳдодаро чӣ гуна дарк менамоянд, ёрӣ мерасонад равshan карда шавад, ки зимни муюширати байнифарҳангӣ чӣ воқеа мегузараад. Қоидаҳои асосии назарияи номбурда инҳоянд:

- кулли рафткорҳо аз нуқтаи назари субъекти мушаҳҳас оқилона ва мантиқиянд;

- намояндагони фарҳангҳои гуногун олами атрофи худро ба таври гуногун дарк меқунанд ва ташкил медиҳанд ва ин вобаста ба мероси муайяни фарҳангӣ маънои муайян пайдо менамояд;

- барои фаъолияти мутақобила бо намояндагони дигар фарҳангҳо мояд айнан мисли онҳо дарк намудан ва шарҳ додани ҳолатро омӯзем; барои ин қӯшидан лозим аст, ки худро ба ҷойи онҳо гузорӣ.

Барои таҳқиқоти мо модели азхудкуни фарҳанги бегонаи Т.Г.Грушевитская аҳаммияти шакнопазир дорад [51]. Ин модел аз ду гурӯҳи амалиёт ташкил мейбад: этносентрӣ ва этнорелятивистӣ.

Этносентризм (аз забони юнонӣ - гурӯҳ, қавм, ҳалқ ва забони лотинии миёна - марказ) ҳусусияти худшиносии этникии идрок ва

арзишдоварии ҳодисаҳои ҳаёт тавассути дидгоҳи анъанаҳо ва арзишҳои гурӯҳи этникии худ, ки ба сифати як навъ маҳаки ҳамагонӣ амал менамояд.

Этнорелятивизм аз пазирифтани тафовутҳои фарҳангӣ ҳамчун як падидаи ногузир ва мусбат оғоз меёбад ва тавассути мутобиқат бо он гузашта, бо ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии шахс анҷом мепазирад.

Гузариш аз этносентризм ба этнорелятивизм тавассути ивази парадигмаҳо, аз абсолютизм ба релятивизм, сурат мегирад. Релятивизм (аз забони лотинии *relativus* - нисбӣ) принсипи методологиест, ки аз мутлақунонии нисбият ва шартӣ будани донишҳо иборат буда, ба инкори имконияти маърифати ҳақиқати объективӣ бурда мерасонад.

Тазакқур додан лозим аст, ки ҳисси ҳамрайъӣ (эмпатия) дар инсон солҳои тӯлонӣ инкишоф ёфта, шакли торафт афзояндаи донишҳоро оид ба дигар фарҳангҳо, забонҳо, фаҳмиши услубҳои гуногуни коммуникатсионӣ, инчуни баландшавии ҳассосият ба ҳолатҳои гуногуне, ки зимни онҳо истифодаи арзишҳои алтернативии фарҳангӣ имконпазир аст, ба худ қасб мекунад. Мутобиқати амиқтар бо таҳаммулгарой вобаста мебошад, ки зери ин мағхум на фаҳмиши одии фарқиятҳои фарҳангҳо, балки ҳамчунин фаҳмиши пурраи ин фарқиятҳо дар ҳолатҳои мушаҳҳаси фарҳангӣ дар назар дошта мешавад. Он танҳо ҳамчун натиҷаи таҷрибаи шахсӣ дар фарҳангӣ бегона имконпазир аст. Амалан натиҷаи таҳаммулгарой дуфарҳангӣ ё бисёрфарҳангӣ мебошад. Таҳаммулгарой қисми дараҷаи баланди назокатмандии байнифарҳангӣ буда, хулосаи муносибати мусбат ба тафовутҳои фарҳангист [51, с.57].

Ҳамгироӣ натиҷаи ниҳоии мутобиқат ба фарҳангӣ бегона мебошад, ки он ҳамчун фарҳангӣ худӣ эҳсос мегардад. Марҳилаи якуми ҳамгироӣ - баҳогузории қаринавӣ воситаero тасвир мекунад, ки он ба инсон барои таҳлил ва арзёбии мавҷудияти якчанд гунаи рафтори фарҳангӣ имкон медиҳад. Баҳодиҳии қаринавӣ имкон медиҳад, ки инсон модели беҳтарини рафторро дар ҳолати мушаҳҳас интихоб намояд. Ин

шакли ҳамгирой марҳилаи охирини рушди ҳассосии байнифарҳангӣ барои аксарияти одамон мебошад.

Муҳаққиқон бар ақидае муттафиқанд, ки бисёрфарҳангӣ бояд арзиши муҳимми инсонӣ ва иҷтимоӣ, гояе шавад, ки барои ба даст овардани он башарият кӯшиш намояд.

Фаъолиятҳои мутақобилаи педагогӣ аз рӯйи чунин намудҳо фарқ карда мешаванд:

- «худи муносибати педагогии тарбиядиҳандагон ва тарбиягирандагон;
- муносибатҳои тарафайн бо қалонсолон ва ҳамсолон;
- муносибати худ бо худ» [17, с.286].

Барои самараи хуби фаъолияти мутақобилаи педагогӣ нақши муҳимро мундариҷа ва усулҳои худи нуғуз, инчунин хислатҳои инфиродӣ-психологии субъектҳо мебозанд. Зимни муоширати оқилонаи педагогӣ чунин функсияҳои асосии фаъолияти шогирд ва муаллимро ҷудо мекунанд:

1. «таркибӣ - ҳангоми баррасӣ ва фаҳмондани донишҳо ва аҳаммияти амалии мавзӯъ зухур меёбад;
2. ташкилий - дар фаъолияти якҷояи шогирд ва устод амали мегардад ва он иттилоънокиву масъулияtnокӣ барои комёбиҳо дар фаъолияти шахсии таълимӣ-тарбиявӣ мебошад;
3. коммуникативӣ-ҳасманандқунонӣ - ҳамомезии фаъолияти инфиродӣ, гурӯҳӣ, ҷабҳавӣ, ёрии ҳамдигари педагогӣ ва иттилоъ додани донишҷӯён оид ба он, ки чиро онҳо бояд донанд, фаҳманд ва чиро омӯзанд;
4. иттилоотӣ-таълимӣ - робитаи фанни таълимиро бо амалия барои ҷаҳонбинии дуруст дар амал ҷорӣ месозад ва донишҷӯро ба ҳаёти ҷамъияти муроҷеъ менамояд. Ин функсия тавассути ҳаҷми иттилоотии машгулиятҳои таълимӣ тавъам бо баёни эмотсионалии маводи таълимӣ ҳаракат мекунад ва ба доираи аёнӣ-эҳсосии таълимгирандагон такя менамояд;

5. эмотсионалӣ-ислоҳӣ - тавассути принсипҳои «дурнамоҳои кушод» ва таълими «ғолибона» ва муносибати эътимодкорона байни муаллим ва хонанда ҷараён мегирад;

6. санчишӣ-баҳогузорӣ дар санчиши тарафайни муаллим ва шогирд ва дар натиҷабардории якҷоя, ҳудсанчиш ва ҳудбаҳодиҳӣ зоҳир мегардад» [75, с.12].

Фаъолияти маърифатӣ аз якчанд навъи муносибатҳо иборат аст:

- фаъолияти мутақобилаи муҳассилин бо маводи таълимӣ, муҳассилин байни яқдигар;
- фаъолияти мутақобилаи байни муаллим ва шогирд.

Сифати муносибатҳои дутарафаи мазкур барои ҳоҳиш ва омодагии донишҷӯён барои бадастоварии донишҳои нав ва ширкат варзидан дар муошират бо ҶҲ асос медиҳад. Раванди таълиму тарбия бояд на фақат ба омодасозии мутахассис, балки инчунин ба ташаккулдиҳии шахсияти ӯ равона карда шавад.

Фаъолияти мутақобилаи педагогии омӯзгор ва донишҷӯй дар раванди омӯзиши забони ҳориҷӣ бар асоси муошират роҳандозӣ мегардад. Дар айни замон мақсади таълими забони ҳориҷӣ - «омӯзондани муошират» барои ҷомеа эътирофшуда ва мубрам аст. Зимнан мақсадҳои дигари таълими забони ҳориҷӣ «азхудкунии фарҳангӣ забони ғайр» [77, с.37], «омодасозии касбии мутахассис» [118, с.26] низ кифоятан мубрам мебошанд.

Раванди интерактивӣ бо маҳсулнокии баланди коммуникатсия, муошират, гуногуни намудҳои фаъолият тасниф карда мешавад ва иштирокчиёно барои идроки фаъолияти ҳуд ҳидоят месозад. Тибқи тавсифи Е.В.Коротаева, фаъолияти мутақобилаи мазкур «фаъолияти мақсадноки тақвиятдодашудаи омӯзгор ва муҳассилин доир ба ташкили фаъолияти мутақобила дар байни ҳамдигар бо мақсади рушд» мебошад [98, с.5].

Фаъолияти мутақобилаи педагогиро инчунин А.Глузман [43], В. А. Сластенин [161], Г. И. Шукина [193] ва дигарон дар осори худ таҳқик намудаанд.

Муоширати касбӣ-фарҳангшиносӣ барои одам ҳам барои фаъолият, ҳам барои худифодасозӣ, худинкишофдиҳӣ ва худтатбиқгардонии шахсият лозим аст. Дар илми педагогика муошират василаи ташаккули шахсият ва густардагии таҷрибаи иҷтимоии ў баррасӣ мегардад. Дар асоси муносибатҳо ва ҷанбаҳои гуногун дар омӯзиши муоширати нутқӣ ва муоширати байнифарҳангӣ асарҳои М. М. Бахтин [16], М. С. Каган [181], А. А. Леонтьев [108], И. А. Зимняя [73], Е.М.Верешагин, В.Г.Костомаров [38], А.П.Садохин [151], В. В. Сафонова [156], В. П. Фурманова [180], Г. С. Тер-Минасова[171], С.Н.Алиев [6], С.Э.Неъматов [123], Г.Г.Қаршиева [85], Х.Г.Сайфуллоев [153], Ф.Шарипов [187], Т.Баумер (Th.Baumer), [201] Х.Дювелл (H.Düwell) [202] ва дигарон эҷод шудаанд.

Мувофиқи назарияи А. А. Леонтьев, «барои муоширати комил ба инсон маҳоратҳое мисли зуд самтгирий кардан дар шароитҳои муошират, дуруст ба нақша гирифтани нутқи худ, интихоб намудани мундариҷаи воқеияти муошират, ёфтани воситаҳои созгори таҳвилдиҳии мундариҷа ва таъмин кардани робитаи мутақобила заруранд. Агар ягон ҳалқаи воқеияти муошират халалдор шавад, пас он самарарабаҳш наҳоҳад буд» [108, с.4].

Марбут ба ин, проблемаи омодагардонии омӯзгорони ояндаи 3Х, ки ба ҳаёт ва фаъолияти касбӣ дар шароитҳои муҳити байнифарҳангӣ қобиланд, мубрамии вижаро молик мегардад.

Аз ин сабаб дар раванди таҳсилот ташаккул додани маҳоратҳои муоширати байнифарҳангӣ зарур аст. Дар педагогикаи ҷаҳонӣ донишҳо ҷиҳати таҳқиқи проблемаи мазкур анҷӯҳта шудаанд. Дар асарҳои И. И. Халеева [181], С. Г. Тер-Минасова [171], В. В. Сафонова[156], П.В.Сисоев [170], И.Х.Каримова [84], С.Э.Неъматов [123], С.Алеман Чионда (C.Allemann Ghionda) [200], Т.Баумер (Th.Baumer) [201], Х.Дювелл

(H.Düwell) [202], X.Еделхоф (Ch.Edelhoff) [203] ва ғайра масъалаҳо ва хусусиятҳои муоширати байнифарҳангӣ барои рушди ҳамрайъӣ ва тарбияи кушодӣ ва таҳаммулпазирӣ нисбати ин ё он миллат мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд.

Таҳқиқотро ба асос гирифта, мо мефаҳмем, ки муоширати байнифарҳангӣ маҷмӯи қобилиятҳои идроқ ва иҷрои амалиёти коммуникатсионӣ дар муҳити байнифарҳангӣ ба дараҷаи кифоятан баланд мебошад.

Маҳоратҳои маҳсуси коммуникатсиияи байнифарҳангӣ ёрӣ мерасонанд, ки инҳо барҳам зада шаванд:

- «мавқеи фарҳангмеҳварӣ ва зуҳури этносентризм, ки зимни онҳо фарҳанги худ, арзишҳо, анъанаҳо, тарзҳои ҳалли проблемаҳо ба сифати марказӣ ва ҷаҳони ягона пазируфта шуда, фарҳанги дигар, анъанаҳо ва русуми дигар нодуруст, аз меъёр дур ё ҳамчун хислати душманона шуморида мешаванд;

- монеаҳои субъективӣ ва принсипиалии байнифарҳангӣ;

- коркарди этносентризми чандир, ки он ҳангом мо барои фаҳмидан ва объективона баҳо додани фарҳанги ғайр қӯшиш ба ҳарҷ медиҳем;

- интиҳоби одам дар нақши миёнарави байни фарҳангҳо, субъекти гуфтугӯи фарҳангҳо, яъне дар натиҷа рушд ёфтан ба сатҳи «инсони бисёрфарҳанг;

- наздик гардондани фаъолиятҳои мутақобилаи фарҳанги худӣ бо фарҳанги бегона» [106, с.98].

Ба ақидаи X.Еделхоф (Ch.Edelhoff), «наздик гардондани фарҳанги худӣ ва фарҳанги ба он наздик фаъолонатар дар амал татбиқ мейёбад, наздик гардондани ду фарҳанги мухолиф низ бояд чунин бошад» [203, с.121].

Ҳама гуфтаҳои боло имкон медиҳад хулоса барорем, ки маҳоратҳои пешбари маҳсуси коммуникатсиияи байнифарҳангӣ инҳо мебошанд:

- гузарондани таҳлили муқоисавии хусусиятҳои фарҳанги худӣ ва бегона;
- ба таври интиқодӣ дарк намудани онҳо ва бо ҳамин фарҳанги кишвари худ ва таҷрибаи фарҳангии худро ғанӣ гардондан;
- дар воқеяиятҳои кишваршиносӣ ва фарҳангӣ самтгирӣ кардан;
- мутобиқ шудан ба ҷониби дигар бидуни зарар барои шарафи худ;
- фарқ гузоштан миёни низоъҳои байнифарҳангӣ ва низоъҳои қалбакӣ;
- ҳал кардан ва аз байн бардоштани нофаҳмиҳо ва низоъҳои эҳтимолие, ки дар асоси байнифарҳангӣ рух медиҳанд.

Бахши маҳоратҳои маҳсуси муоширати байнифарҳангӣ роҳи ҳусни тафоҳум бо шарикони хориҷиро муайян мекунад, ҳисси ҳамрайъӣ ва идроки байнифарҳангиро рушд мебахшад, ба кори муназзами муассисаҳои муштараки таҳсилотӣ ва дастаҳои байналмилалӣ мусоидат менамояд.

Чустуҷӯи ғояҳо дар проблемаи мавриди таҳқиқ моро ба зарурати истифодаи маҷмӯи равияҳои фарҳангшиносӣ, шахсиятӣ-фаъолмандӣ, иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва қаринавӣ мутмаин гардонд. Ин муносибатҳо дар раванди ташаккули маҳоратҳои муоширати байнифарҳангӣ дар муаллимони ояндаи ЗҲ заруранд.

Дар психология фаъолияти мутақобила «дақиқ намудани худи мағхуми фаъолияти мутақобила; ҷудосозии қисматҳои соҳтор ва мундариҷаи он; муайянгардонии ҷойи он дар инкишофи равандҳои психикии фард мебошад. Фаъолияти мутақобила дар психология ба сифати категорияи мустақил, ҳам ба сифати ҷанбаи интерактивии муошират, ҳам ба сифати наవъи фаъолияти фард, ҳам ба сифати фаъолмандии инсон дар маҷмӯъ баррасӣ карда мешавад. Фаъолияти мутақобила чун асоси ҳама наవъи фаъолият амал менамояд. Муоширати лафзӣ шакли маҳсуси фаъолияти мутақобилаи одамон аст. Таҳқиқоти психологӣ робитаи генетикии мағхумҳои «муошират», «фаъолият», «фаъолияти мутақобила»-ро нишон медиҳанд» [53, с.39].

Дар педагогика мафхуми «фаъолияти мутақобила» «асоси амалкард ва рушди равандҳои таҳсилотӣ, муайянкунии мақсадҳо, мундариҷа, методҳо ва шаклҳои фаъолияти педагогӣ, ангезаҳои рафтор ва қувваҳои ҳаракаткунандаи раванди педагогӣ мебошад. Фаъолияти мутақобила ҳамчун раванди мубодилаи тарафайн ва ганишавии тарафайн аз ҳисоби маънои фаъолият, таҷриба, эҳсосот, муқаррароти омӯзгор ва муҳассилин тавзеҳ дода мешавад. Фаъолияти мутақобилаи педагогӣ ҳамчун дар амал ҷорисозии доимии амалиёти коммуникативии муаллим бо мақсади аз ҷониби талаба вокуниши даҳлдорро барангехтан фаҳмида мешавад» [116, с.53].

Мо хусусияти фаъолияти мутақобилаи педагогиро дар шароитҳои бисёрфарҳангӣ муайян карда, муқаррар намудем, ки асоси фаъолияти мутақобилаи омӯзгор ва донишҷӯ робитаи иҷтимоӣ мебошад ва бар ин асос шомили алломатҳои асосӣ ва принципҳои пешбари онҳост. «Хусусияти фаъолияти мутақобилаи педагогии омӯзгор ва донишҷӯён зимни муқоисаи парадигмаи авторитарӣ ва технологияҳои педагогии муносир мушоҳида карда мешавад. Ба сифати нишонаҳои хусусиятноки асосӣ гуфтугӯй ва субъектӣ будани онро чудо кардан мувофиқи мақсад аст. Гуфтугӯ ҳамчун меҳвари фаъолияти мутақобилаи педагогӣ амал мекунад. Зери мафхуми субъективият қобилияти шахсият оид ба намояндаи ирода, муносибатҳо будан; ба худ аз хусуси амалиёти худ ҳисбот додан; стратеги ҳаёти худ будан; равобити худро бо дигар одамон идрок намудан фаҳмида мешавад» [116, с.54].

Ба назари мо чунин менамояд, ки барои фаъолияти пурмаҳсули мутақобилаи омӯзгор ва муҳассилин дар раванди омӯзиши ҶҲ фаъолиятҳои зерин муҳимманд:

- муҳассилин дар раванди таълим фаъолона ширкат менамоянд, барои муошират бо забони хориҷӣ талабот эҳсос мекунанд;
- муҳассилин ба ҳалли вазифаҳо ҷалб карда шудаанд, ки дар натиҷаи он ҳисси қаноатмандӣ аз фаъолияти таълимӣ падид меояд;

- вақте аз муҳассилин дар бораи баёни ақида, эҳососот, таҷрибаи худ ҳоҳиш менамоянд, таҷрибаи шахсияти онҳо ҷалб карда мешавад;
- кори гурӯҳӣ, ки фаъолиятмандӣ, ташаббускорӣ ва уҳдабароиро таҳрик медиҳад, ҳавасманд гардонда мешавад;
- нақши муаллим вобаста аз вазифаҳо дар ҳар давраи дарс гуногун аст (созмондиҳанда, ҳамоҳангсоз, мушовир). Дар натиҷа таълим ба худ таъсири маҳсулнок мепазирад.

Ҳамин тавр, фаъолияти мутақобилаи пурмаҳсули ҳадафмандонаи муаллим ва муҳассилин иқтидори коммуникативӣ ва эҷодии муаллим ва муҳассилин, таҷрибаи андӯхташудаи фаъолияти коммуникативӣ ва истифодаи забони хориҷӣ бо ҳама гуна усулҳоро дар амал ҷорӣ мекунад.

Ба қавли А. А. Бодалев, «қишири коммуникативии шахсият ҳамчун хориқаи психологие амал мекунад, ки он имкон медиҳад асоси шахсияте, ки дар муошират татбиқ меёбад, чудо карда шавад. Услуби муошират сифатҳои шахсиятиро, ки ба қишири коммуникативӣ дохиланд, муайян мекунад. Дар раванди рушд дигаргунии сифатҳои шахсиятий ба вуҷуд меояд. Бино бар ин дар раванди фаъолияти касбӣ қишири коммуникативии шахсият инкишоф меёбад ва ба раванд ва натиҷаи ин фаъолият таъсир мерасонад» [26, с.66].

Ба назари мо, барои омода гардонидани донишҷӯён ба фаъолияти мутақобилаи маҳсулнок дар ҳолати муоширати байнифарҳангӣ қишири коммуникативии муаллимро такмил додан лозим аст, то ки вай дар донишҷӯ шахсияти соҳибеътибореро мисли худ бубинад.

Чунон ки Д.Шейлз менигород, «муаллими забони хориҷӣ бояд чунин бошад:

- идоракунанда;
- омӯзиши забони хориҷиро осонкунанда;
- шарик;
- миёнарав;
- ангезанда;
- мушовир / коршинос;

- рұхбаландкунанда;
- манбай ғояҳо;
- таъминкунандаи робитаи мутақобила;
- сомеи миннатпазир / мураббӣ
- муҳаққик;
- ботаҳаммул» [188, с.77].

Мувофиқи дидгоҳи А. А. Алхазишвили, «баъзе сифатҳои касбии омӯзгор бояд дар заминаи услуби демократии фаъолияти мутақобила бошанд. Аз ҷумла:

- а) маҳорати омӯзгор оид ба ҳамсұхбати баробархуқуқи шогирдони худ шудан;
- б) маҳорати вонамуд кардани мароқ ба мавзӯи сұхбат, ҳатто агар он шавқи ӯро бедор насозад (дар худ ҳиссаи муайяни ҳунарпешагӣ доштан);
- в) маҳорати сұхбатро тақвият баҳшидан» [8, с.57].

Дар давраи таълим дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ барои донишҷӯ таҷрибаи фаъолияти мутақобилаи маҳсулнокро бо омӯзгор ба даст овардан муҳим мебошад. Зеро ҳусусияти таълими забони хориҷӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ чунин аст, ки методи дилҳоҳе, ки муаллим дар машғулиятҳо истифодааш мебарад, асбоби омодагардонии муаллимони оянда ба фаъолияти маҳсулноки мутақобила бо муҳассилин дар раванди таълим мебошад.

Фаъолияти мутақобилаи байнифарҳангии пурмаҳсул дар раванди таълим ҳамоҳангсозии амалиёт, ёрмандии тарафайн, дастгирии яқдигар, муносибат дар асоси ҳамкории эътимоднокро таъмин менамояд. Дар робита ба фаъолияти мутақобилаи байнифарҳангии омӯзгорони ояндаи забони хориҷии муассисаҳои таҳсилоти олии педагогӣ мо кори таҷрибавӣ-озмоиши баргузор намудем.

Дар ибтидои давраи муқарраркунандаи кори таҷрибавӣ-озмоиши таҳлили вазъи проблемаи ташаккули салоҳияти байнифарҳангии донишҷӯён – омӯзгорони ояндаи забони хориҷии ДДОТ ба номи С.Айнӣ

ва ДДБ ба номи Н.Хусрав гузаронда шуд. Дар ин давра самтҳои афзалиятнок дар мундариҷаи кор оид ба инкишофи салоҳиятмандии байнифарҳангии шогирдон муайян карда шуда, меъёрҳо, нишондодҳо ва дараҷаҳои ташаккули салоҳияти байнифарҳангии донишҷӯёни ДДОТ ва ДДБ коркард карда шуданд. Ташхиси дараҷаи ибтидоии салоҳияти байнифарҳангии толибилимон ба роҳ андохта шуд; шароитҳои педагогие, ки ба ташаккули босамараи салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯёни донишгоҳҳои педагогӣ мусоидат мекунанд, ошкор ва аз лиҳози назариявӣ асоснок карда шуданд.

Аз таҳлили натиҷаи буришҳое, ки дар *давраи муқарраркунандай* озмоиш гузаронда шуданд, чунин хулоса бароварда шуданд:

Донишҷӯён доир ба ҳусусиятҳои миллию фарҳангии кишвари забонаш омӯхташаванда ва расму оини кишвари худ дониши коғӣ надоранд. Онҳо маълумотҳои байнифарҳангиро саҳех тафсир карда наметавонанд, лексикаи аз лиҳози лингвистӣ азҳуд кардаи онҳо қавӣ нест. Тибқи натиҷаҳои ташхиси соли 2015 дар ДДОТ танҳо 20,3 % муҳассилини ГО ва 19,0 % муҳассилини ГС ва дар ДДБ фақат 17,9 % муҳассилини ГО ва 16,4 % муҳассилини ГС дараҷаи баланди ташаккули донишҳо ва маҳоратҳои байнифарҳангиро шомиланд.

Маълумотҳои ҳосилкарда аз он шаҳодат медоданд, ки донишҷӯи муассисаҳои таҳсилоти олии омӯзгорӣ ба талаботи наве, ки дар пеши мутахассиси ҳозиразамон аз нуқтаи назари омодагии вай дар соҳаи салоҳиятмандии байнифарҳангӣ гузошта мешаванд, мутобиқат намекунад.

Тавре ки аз таҳқиқоти мазкур маълум гардид, ки бештари донишҷӯён - омӯзгорони ояндаи забони хориҷӣ дараҷаҳои миёна (45,4 % дар ГО ва 44,2 % дар ГС) ва пасти (33,1 % дар ГО ва 38,1 % дар ГС) ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангиро дороянд.

## Чадвали 1

### Омӯзиши мүқоисавии дарацаҳои ташаккули СБФ дар ГО ва ГС то таълими озмоиший(маълумотҳо бо %%)

Дарацаҳои зуҳурот	ДДОТ		ДДБ		Баҳисоби миёна	
	ГО	ГС	ГО	ГС	ГО	ГС
Баланд	20, 3	19, 0	17, 9	16, 4	19, 1	17, 7
Миёна	47, 4	43, 4	48, 3	44, 9	45, 4	44, 2
Поён	32, 3	37, 6	33, 8	38, 7	33, 1	38, 1

Дар давраи ташаккулдиҳандай таълими озмоиший мо технологияҳои инноватсионии педагогиро бо истифодаи методҳои интерактивӣ дар машғулиятҳои гурӯҳии интерактивӣ (диалог, полилог, бозиҳои нақшофарӣ, усулҳои ҳамкорӣ дар даста, моделсозӣ, тренингҳо, case-study, муколамаҳои суқротӣ ва ғайра), ки ҷиҳати равияи шахсиятӣ-фаъолмандӣ ҳудинкишофдигӣ, шуҷоатмандӣ ва ҳудзоҳирнамойиро пешбинӣ менамояд, иқтидори шахсиятии донишҷӯёнро васеъ мекунад, ба онҳо барои азхудкунии муваффақонаи забону фарҳанги хориҷӣ имкониятҳои бештар медиҳад ва барои ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯйн мусоидат мекунад, мавриди истифода қарор додем.

Бад-ин минвол донишҷӯён ба омӯзиши забон ва фарҳанги хориҷӣ (олмонӣ) шавқи назаррас зоҳир менамуданд. Онҳо бо мароқи зиёд иттилооти нави байнифарҳангиро азхуд мекарданд. Аз ин ҷиҳат дараҷаи кифоятан баланди шавқ ба мундариҷаи байнифарҳангии фанни «Амалияи нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ» (АНШҲ) шаҳодат медиҳад. Дар аксарияти донишҷӯён дараҷаи баланди ангеза ба азхудкунии салоҳиятмандии байнифарҳангӣ мушоҳида карда мешавад.

Дар ҷараёни таҳқиқоти худ мо таҳарруки дарацаҳои ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангӣ дар донишҷӯён ва қисматҳои он дар гурӯҳҳои озмоиший ва санчиширо омӯхтем. Мо таҳқиқотро бо ёрии

методикаи коркардшуда ичро намудем ва бо маълумотҳои аввалия муқоиса кардем.

## Чадвали 2


### Омӯзиши муқоисавии дараҷаҳои ташаккули СБФ дар ГО ва ГС баъди таълими озмоишӣ (маълумотҳо бо %%)

Дараҷаҳои зуҳурот	ДДОТ		ДДБ		Баҳисоби миёна	
	ГО	ГС	ГО	ГС	ГО	ГС
Баланд	55, 3	26, 4	52, 7	25, 6	54, 0	26, 0
Миёна	36, 5	33, 2	34, 4	32, 8	35, 5	33, 0
Поён	8, 2	40, 4	12, 9	41, 6	10, 5	41, 0

Аз ҷадвали 2 ва диаграмма дида мешавад, ки аз лиҳози дараҷаи ташаккули СИФ дар ГО ва ГС донишҷӯёни ҳар ду муассисаи таҳсилоти олий ҷандон фарқ намекунанд, ҳарчанд нишондодҳои шӯбай забонҳои хориҷии ДДОТ беҳтаранд. Мачмӯан, тибқи муқоиса, натиҷаҳо аз рӯйи ҳама бузургихо дар гурӯҳҳои озмоишӣ, нисбат ба гурӯҳҳои санчишӣ, хеле баландтаранд; ба ҳисоби миёна, зиёда аз нисфи донишҷӯёни ГО вазифаро ба дараҷаи баланд ичро карданд: онҳо 55,3%-и пурсидашудагонро ташкил медиҳанд, сеяки санцидашудагон (36,5 %) ба дараҷаи миёна ва миқдори тамоман ками донишҷӯён вазифаро ба дараҷаи поён ичро карданд, ҳамагӣ 8,2 %. Аз рӯйи ҳама бузургихо нишондодҳои ГС қафо мемонанд, ки оид ба дараҷаи пасти ташаккули СБФ-и омӯзгорони ояндаи забони хориҷӣ гувоҳӣ медиҳад.

Маълумотҳои хусусияти миқдорӣ дошта моро қонеъ гардониданд. Он чӣ ба хусусияти сифатии ичрои вазифа даҳл дорад, донишҷӯёни ГО ба осонӣ аз уҳдааш баромаданд, аксарияти онҳо аз лиҳози аҳамиятнокӣ ва моҳиятан тавонистанд, ки хусусиятҳои иҷтимоӣ-фарҳангии ҳалқи забони мавриди омӯзишро равшанӣ бахшанд.

### Омӯзиши муқоисавии дараҷаҳои ташаккули СБФ дар ГО ва ГС (бо %)



Пурсидашудагон аз гурӯҳҳои озмоиши тавонистанд, ки чунин сифатҳои муҳиму афзалиятноки муоширати байнифарҳангии омӯзгорони ояндаи забони хориҷии муассисаҳои таҳсилоти олии педагогиро амсоли «Донишу маҳоратҳо вобаста ба хусусиятҳои забони олмонӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии педагогӣ» (ҷои 1 - 68, 7 %), «Азхудкунии фаъолияти тамоюли қасбӣ бо истифодаи забони хориҷӣ» (ҷои 2 - 67, 43 %), «Ташкили ҳамкории эҷодкорона аз лиҳози муносибати субъект-субъектӣ» (ҷои 3 - 65,58 %), «Маҳорати шунидан ва зуд ҳал кардани супоришҳои байнифарҳангӣ» (ҷои 4 - 64,41 %), «Барҳурдор будан аз нутқи хориҷӣ, қиёфабозӣ, имову ишораҳо, усулҳои таъсиррасонӣ ба шахси дигар, усулҳои худизҳорнамоӣ бо истифодаи забони хориҷӣ» (ҷои 5 - 62, 4 %), «Маҳорати гӯш кардани нутқи хориҷӣ, бодиққат будан, фаҳмидани ҳамсухбат (ҷои 6 - 60, 3 %) ва ғайра ҷудо кунад.

Ҳамин тарик, маълумотҳои миқдорӣ ва сифатӣ оид ба таҳарруки мусбати натиҷаҳои дар шароитҳои таҳқиқоти таҷрибавӣ-озмоиши

бадастовардашуда аз эътимоднокии *фарзияи таҳқиқот* шаҳодат медиҳанд. Маълумотхое, ки дар натиҷаи буришҳои мобайни таълими озмоиши ҳосил гаштаанд, гувоҳи тағйироти сифатӣ дар донишҳои донишҷӯён марбут ба моҳияти муоширати байнифарҳангӣ ва қасбӣ мебошанд; онҳо барои саҳехтар муайян кардани сифатҳои шахсияти барои инкишофи салоҳиятмандии омӯзгорони ояндаи забони хориҷии муассисаҳои таҳсилоти олии педагогӣ мусоидат намуданд.

Дар баробари ин дар оғози кор бо гурӯҳҳои озмоиши ҳарои муайян гардондани ангезаи донишҷӯ ба таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти олий назарпурсии анкетавӣ гузаронда шуд. Инчунин барои ошкор соҳтани сатҳи донишҳо оид ба мавзӯъ *тестгузаронӣ* сурат гирифт. Ҳамзамон тренингҳо доир ба ташкили муоширати педагогӣ ва барқарорсозии иқлими бароҳати психологӣ дар гурӯҳҳо анҷом дода шуданд. Нақшай намунавии ташкили фаъолияти мутақобилаи педагогии муаллими забони хориҷӣ бо муаллимони ояндаи забони хориҷӣ коркард гардид.

Ҳангоми ҷамъбасти натиҷаҳо маълум шуд, ки гурӯҳи озмоиши (ГО) ба раванди омӯзиши забони хориҷӣ *ангезаи баланд* дорад. Дар айни ҳол иштирокчиёни колективи донишҷӯён муносибатҳои баробари байнишахсияти доштанд. Гурӯҳи озмоиши колективи муттаҳид буд, иқлими психологӣ ва рӯҳияи иштирокчиён ба муоширати педагогӣ мусоидат мекард. Дар гурӯҳ инчунин ду сарвар ошкор гардонда шуд.

Дар натиҷа ду стратегияи рафтор мавриди коркард қарор гирифт: аз як ҷониб, дар ГО ба раванди омӯзиши забони хориҷӣ зиёд таваҷҷӯҳ зоҳир карда шуд, оид ба ҷанбаҳои гуногуни забони хориҷӣ, шаклҳои анъанавии кор (хониш, тарҷума, нақл) ҳаҷми калони иттилоот пешниҳод карда шуд. Аз ҷониби дигар, ба рушди маҳоратҳои гуфтор ва муошират дикқат дода шуд. Дар кор муколамаҳо, сұхбатҳо, супоришҳои эҷодӣ истифода бурда шуданд.

Натиҷаҳои ташкили фаъолияти мутақобилаи омӯзгор ва донишҷӯён зуд мутобиқшавии донишҷӯён ба раванди таълими муассисаҳои таҳсилоти олий буд. Дар ибтидои ин давра донишҷӯёни ГО

бо ду гурӯхи донишҷӯёни забони хориҷӣ мусобиқа-озмун гузаронданд. Рейтингҳои якум, дуюм ва ниҳоии имтиҳонӣ муваффақиятнок анҷом ёфтанд.

Давраи сеюм барои мутобиқ гаштани донишҷӯён ва ошкор сохтани хислатҳои инфириодии ҳар яке аз онҳо мусоидат намуд ва ба омӯзиши забони хориҷӣ ангеза бахшид. Барои семестри сеюм (давраи сеюм) иштирок дар олимпиадаи донишгоҳӣ оид ба забони олмонӣ анъана шудааст, ки донишҷӯёни ГО дар он фаъолона ширкат варзиданд.

Дар давраи сеюм омодасозии лингвистӣ-кишваршиносии донишҷӯён созмон дода шуд. Гузариш аз намудҳои колективии кор ба намуди инфириодӣ оғоз меёбад. Аммо муоширати педагогӣ барои донишҷӯён ва омӯзгор вобаста ба самарабахшии раванди тарбияву таҳсил мубрам боқӣ мемонад.

Давраҳои чоруму панҷум муҳим ва мураккабанд. Донишҷӯён дар курси сеюм раванди таълимиро дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ аллакай равшан тасаввур менамоянд. Аммо дар бисёр донишҷӯёни гурӯхи санчишӣ (ГС) қолабҳои манфии рафтор ба вучуд меоянд: фаъолмандӣ дар вақти машгулиятҳо суст мешавад, ангеза нисбати таҳсил поён меравад. Чунин манзара барои гурӯхи санчишӣ хос буд. Дар ГО низ тағйирот ба вуқӯъ пайвастанд, аммо дар шакли нармтар. Фазои корӣ дар ГО ғановатмандтар, шиддатноктар буд. Донишҷӯён бештар ҷудогона кор мекарданд, шаклҳои инфириодии корро афзал медонистанд. Дар ГО донишҷӯён ба муоширати байнишахсӣ ва педагогӣ ниёз эҳсос мекарданд, муносибатҳои тарафайн муътадилтар ва суботноктар сурат мегирифтанд.

Зимни ҷамъбасти курс оид ба проблемаи омӯзиши забони олмонӣ аз ҷониби омӯзгорони оянда, нақши фаъолияти мутақобилаи педагогии омӯзгор ва донишҷӯён «мизи мудаввар» гузаронда шуд. Коршиносон натиҷаҳоро арзишдоварӣ карданд ва худбаҳодиҳии донишҷӯён ошкор гардонда шуд.

### Чадвали 3

**Баҳои рушди дараҷаҳои фаъолияти мутақобилаи педагогии омӯзгор ва донишҷӯёни гурӯҳҳои санчишӣ ва озмоиши дар рафти кори таҷрибавӣ-озмоиши (худбаҳодиҳии донишҷӯён):**

Гурӯҳҳо	ГО		ГС	
Озмоиши // Дараҷаҳо	Оғози озмоиши	Анҷоми озмоиши	Оғози озмоиши	Анҷо ми озмоиши
Дониши донишҷӯён	54,4	72,4	43,4	54,5
Ангезаи донишҷӯён	55,4	74,6	42,3	53,2
Омодагии донишҷӯён ба муоширати педагогӣ	56,5	74,6	42,4	52,5
Талаботи донишҷӯён ба муоширати педагогӣ	55,6	75,7	41,2	50,4
Қаноатмандӣ аз иқлими психологӣ дар коллектов	55,5	74,4	41,4	50,7
Салоҳиятмандии касбии омӯзгор	55,3	75,8	41,3	50,1

Чадвали мазкур доир ба таъсири фаъолияти мутақобилаи педагогӣ ба самаранокии раванди тарбия ва таҳсил дар машғулиятҳо шаҳодат медиҳанд. Зимнан дар ГО нишондодҳои ҷанбаҳое, ки маҳз бо фаъолияти таълимӣ вобастаанд, баланд рафтанд. Раванди фаъолияти мутақобилаи педагогӣ бештар пурсамар гашт, чунки муваффақиятнокии фаъолияти таълимии донишҷӯён афзуд. Дар баробари ин қаноатмандии муаллим аз фаъолияти касбӣ ва талабот ба муоширати байниҳамдигарӣ дар ГО нисбат бо ГС баландтар аст.

Маълумотҳои кори таҷрибавӣ-озмоиши қонунияти соҳтани модели фаъолияти мутақобилаи педагогиро тасдиқ намуданд.

Чунон ки маълумотҳои ҷадвалҳои 3 ва 4 нишон медиҳанд, дар ГС дараҷа кам боло рафт, дар ҳоле ки дар ГО он ба таври кифоя баланд гашт. Аз рӯйи таҳқиқоти анҷомдодашуда оид ба самаранокии барномаи коркардшуда ҳукм баровардан мумкин аст.

**Баҳои рушди дараҷаҳои фаъолияти мутақобилаи педагогии омӯзгор ва  
донишҷӯёни гурӯҳҳои санчишӣ ва озмоиши дар рафти кори таҷрибавӣ-  
озмоиши (баҳодиҳии коршиносон)**

Гурӯҳҳо	ГО		ГС	
Озмоишиҳо// Дараҷаҳо	Оғози озмоиши	Анҷоми озмоиши	Оғози озмоиши	Анҷоми озмоиши
Дониши донишҷӯён	50,1	61,2	31,1	34,3
Ангезаи донишҷӯён	51,2	62,5	32,2	35,3
Омодагии донишҷӯён ба муоширати педагогӣ	51,4	62,6	32,4	35,2
Қаноатмандӣ аз иқлими психологӣ дар коллектив	52,2	63,3	32,3	35,2
Салоҳиятмандии касбии омӯзгор	53,1	64,2	32,1	35,6

Ҳамин тариқ, баррасии раванди педагогӣ аз лиҳози фаъолияти мутақобилаи сермаҳсули иҷтимоӣ-психологӣ асос медиҳад, ки доир ба омодасозии муаллими ояндаи забони хориҷӣ ба фаъолияти мутақобилаи пурмаҳсул бо муҳассилин дар раванди муоширати байнифарҳангӣ хулоسابарорӣ карда шавад.

## **2.3. Самаранокии технологияҳои педагогӣ дар ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангӣ дар давраи таълими таҷрибавии омӯзгорони ояндаи забони хориҷӣ**

Ба амал ҷорисозии технологияҳои педагогӣ дар раванди ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангӣ дар раванди таълим мундариҷаи предметӣ ва иҷтимоии фаъолияти касбӣ, ғанигардонии мундариҷаи маводҳои таълимиро бо ҷанбаҳое, ки имкониятҳои таъсири мутақобилаи фарҳангҳои миллӣ, сатҳи баланди фаъолмандии донишҷӯёнро ҳамчун субъекти раванди таҳсил ба назар мегиранд, таъмин менамояд.

Таҳлили моделҳои муосири ҳатмкунандагон аз суръат гирифтани тамоюли коммуникативии онҳо гувоҳӣ медиҳад. Ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангӣ қисми ҷудоинопазири омодагии мутахассиси муосире мебошад, ки вай дар шароитҳои муҳити байнифарҳангӣ ва ҷомеаи бисёрфарҳангӣ зиндагӣ ва кор меқунад. Инро ба асос гирифта, мо моҳияти салоҳиятмандии байнифарҳангиро муайян кардаем, ки онро ҳамчун маҷмӯи қобилиятҳои идроқ ва иҷрои амалиёти коммуникативӣ дар муҳити байнифарҳангӣ дар сатҳи кифоятан баланд мефаҳмем.

Ҳосилсозии малакаҳои муоширати байнифарҳангӣ аз ҷониби муаллимони ояндаи ҶХ се давраро фаро мегирад: аввал, машгулиятҳои синфӣ, ки дар онҳо истифодаи амалии маводи омӯхташаванди назариявӣ муҳокима карда мешавад, Чунин технологияҳои таълим, монанди диалог, полilog, бозихои нақшофарӣ ва ҳучуми мағзӣ мавриди истифода қарор мегиранд. Дуюм, кори мустақилонаи донишҷӯён дар намуди иҷрои корҳои курсӣ ё рисолаҳои ҳатм (дипломӣ), ки зимни он чунин намудҳои малакаҳои амалӣ, мисли гузаронидани таҳқиқот, таҳлили зуҳурот ё объект, муайянсозии проблема ва роҳҳои ҳалли он коркард карда мешаванд. Сеюм, бадастоварии таҷрибаи аввалияи фаъолияти касбӣ, ҳосил намудани малакаҳои амалии кор дар рафти *таҷрибаомӯзии педагогӣ* сурат мепазирад.

Тачрибаомӯзии педагогии донишҷӯён дар факултетҳои забонҳои романӣ-германӣ ва забони англisisи ДДОТ ба номи С.Айнӣ ва факултети забонҳои хориҷии ДДБ ба номи Н.Хусрав қисми асосии барномаи таълимии муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро (МТОК) ташкил медиҳад ва он раванди мақсаднокест, ки ташаккули касбӣ ва шахсиятии омӯзгори ояндаи 3X-ро барои рушди салоҳиятмандии байнифарҳангӣ муттаҳид мегардонад. Таъмини хуҷҷатии амалияи педагогӣ бо стандарти таҳсилотӣ, барномаҳо оид ба педагогика ва тачрибаҳои педагогӣ, тавсияҳо оид ба ташкили тачрибаомӯзии донишҷӯёни МТОК ҶТ, дастурҳои таълимӣ-методӣ оид ба ташкил ва мундариҷаи тачрибаомӯзии педагогӣ муайян карда мешавад.

Тачрибаомӯзии педагогӣ ҳалқаи пайванди байни омодагии назариявии донишҷӯён ва кори мустақилонаи онҳо дар муассисаҳои таҳсилотӣ олӣ ва миёнаи умумӣ мебошад. Он ба ҳар донишҷӯ имкон медиҳад, ки ӯ на фақат дараҷаи азхудқуни сифатҳои касбии муҳим, балки инчунин маҳоратҳои лингвистиашро муайян созад. Дар назди муалими оянда вазифаи амалан истифодабарии низоми донишҳо: оид ба соҳтор, давраҳои асосии рушд ва нақши 3X дар ҷомеаи муосир; оид ба системаҳои фонетикӣ ва грамматикӣ, таркиби луғавӣ, хусусиятҳои услубӣ ва оид ба асосҳои тарҷума ҳамчун шабакаи муоширати байназабонӣ ва байнифарҳангӣ; оид ба нақши 3X дар шароитҳои гуманитарикунонии таҳсилот; оид ба хусусиятҳои равобити байнифаннии 3X ва таъсири тарафайни он бо дигар соҳаҳои фаннӣ дар раванди фаъолияти таҳсилотӣ меистад.

Дар давраи тачрибаомӯзии педагогӣ донишҷӯ ба муҳити таҳсилотии касбии бисёрфарҳангӣ ворид шуда, бояд ба он мутобиқ шавад, тачрибаи зарурии корро ҳосил намояд, меърҳо ва қоидаҳои муайяни муошират дар колективро азхуд кунад [7, с.82]. Вокунишҳо тавассути номаҳо ва ифтихорномаҳое, ки маъмурияти бисёр муассисаҳои таҳсилотии миёна додаанд, аз омодагии хуби назариявӣ ва амалиявии омӯзгорони оянда ба тачрибаомӯзии педагогӣ, қобилияти онҳо ба

таҳқиқ ва таҳлил, дарацаи баланди омодагии омӯзгорони ояндаи забонҳои хориҷӣ ба фаъолияти касбӣ, фаъолмандӣ, шавқмандӣ, уҳдабароӣ ва масъулиятнокии онҳо шаҳодат медиҳанд.

Натиҷаи фаъолияти мутақобилаи педагогии маъмуриятҳои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва донишҷӯёни таҷрибаомӯз, колективи муаллимон ва донишҷӯёни таҷрибаомӯз анъанаи хубе шудааст, ки бисёр ҳатмкунандагони шуъбаҳои забонҳои англисӣ ва олмонии ДДОТ ва ДДБ баъди итноми таҳсили муассисаи таҳсилоти олий барои кори омӯзгорӣ ҳамон муассисаҳои таҳсилотиеро интихоб мекунанд, ки дар онҳо таҷрибаомӯзии педагогиро гузаштаанд. Ҳамчун ҳавасмандӣ барои кор дар чунин муассисаҳо метавонад коромӯзӣ дар кишварҳои забони мавриди омӯзиш бо мақсади шиносой ба хусусияҳои фарҳангии кишвар ва такомулдиҳии омодагии касбӣ хидмат намояд. Ба таҷрибаомӯзони собиқ *Моҳинав Давлатова, Савсан Пирумиоева, Умеда Пирумиоева, Зулайҳо Убайдова, Майсара Эмомова* аз МТМУ № 89, *Мехрона Гаффорова, Умеда Мадиева* аз МТМУ № 28 ва *Раъно Амирқулов* аз МТМУ № 33 шаҳри Душанбе чунин имконият насиб шудааст.

Дар таҷрибаомӯзии педагогӣ дар назди донишҷӯёни таҷрибаомӯз вазифаи мустаҳкамгардонӣ ва такомулдиҳии маҳоратҳо ва малакаҳои зарурӣ барои амалисозии фаъолияти касбии байнифарҳангӣ меистад:

- аз лиҳози фонетикӣ, грамматикӣ, лексикӣ, услубӣ дуруст ифода кардани афкори худ бо ЗХ ба шакли ҳаттӣ ва даҳонӣ;
- ҳангоми дарс ва берун аз он ба вучуд овардани ҳолати муоширати байнифарҳангӣ;
- аз тариқи шунавоӣ фаҳмидани нутқи монологӣ ва гуфтугӯии асл;
- гузаронидани кори тарбиявӣ-таҳсилотӣ мувофиқи барномаҳои таълимӣ;
- таъмин намудани муҳити мусоиди педагогӣ барои рушд, тарбия ва таҳсили хонандагон;
- таҳия кардан, ба низом даровардан ва додани суолҳо;

- муфассал тавзех додан ва таҳлил намудани фаъолияти талабагон;
- корро чамъбаст кардан, хулоса баровардан; фаъолияти баҳогузорӣ ва рефлексивиро ба амал татбиқ гардондан.

Дар рафти таҷрибаомӯзии педагогӣ муаллими ояндаи ҶҲ бояд самтҳои зерини афзалиятноки фаъолияти педагогиро азхуд намояд:

- таҳлил ва арзёбии таълиму тарбия ва рушди талабагон;
- таҳлили ҳолатҳо ва зухуроти фаъолияти педагогии худ ва фаъолияти таҷрибаомӯзони дигар дар масъалаи муоширати байнифарҳангӣ;
- банақшагирӣ, омодасозӣ ва гузаронидани чорабиниҳои таълимӣ-тарбиявӣ (дарсҳо, машғулиятҳои берун аз дарсӣ); тарҳрезии мундариҷаи машғулиятҳо ва тағйирдиҳии маводи таълимӣ ба шакли барои талабагон дастрас;
- банақшагирӣ ва созмондиҳии корҳо бо талабагон оид ба муоширати байнифарҳангӣ;
- истифода ва таҳияи технологияи иттилоотӣ-коммуникатсионии шомили хусусияти байнифарҳангӣ дар фаъолияти таҳсилотӣ;
- дар амал ҷорӣ кардани вазифаҳои коммуникативӣ-таълимӣ, ташкилиӣ ва конструктивӣ-банақшагирӣ;
- истифодай методҳо ва шаклҳои ҳамгироӣ бо дигар соҳаҳои фаннии фаъолияти таҳсилотӣ.

Намуди якуми таҷрибаомӯзии педагогӣ таҷрибаи психологӣ-педагогиро фаро мегирад, ки он асоси методологии фаъолияти гайритаълимии муаллими оянда мебошад ва моҳияти гуманистии муносибати ба шахсият нигаронидашуда (таҷрибаи мушоҳидаҳо ва дарсҳои намунавӣ)-ро инъикос менамояд.

Намуди дуюми таҷрибаомӯзии педагогӣ таҷрибаи дарсҳо ва машғулиятҳои санчишӣ, таҷрибаи кори беруназсинфӣ бо фан мебошад. Мақсади асосии ин намуди таҷрибаомӯзӣ омодасозӣ ва гузаронидани дарсҳо аз синфи панҷум то синфи нуҳуми муассисаҳои таҳсилоти миёнай умумӣ мебошад. Омӯзгорони ояндаи ҶҲ таҷрибаи муайяни кори

педагогӣ ҳосил мекунанд, хусусиятҳои қасб ва раванди таҳсилу тарбия дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаро дарк менамоянд. Ташаккулёбии майли хонанда дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ба интихоби фарҳангӣ, таъкиди имконияти пайгирии фарҳанги миллӣ, ҳалқии худ, эътирофи ҳукуқи дигар ҳалқҳо ва қавмҳо ба мавҷудият ва рушду нумӯ хеле муҳим аст [154, с.244]. Ин ба он вобаста мебошад, ки дар ҶТ як қатор ноҳияҳо аз лиҳози таркиби миллӣ ва қавмии худ бисёр гуногунанд.

Барои муаллимони ояндаи 3Х дар вақти гузаштани таҷрибаомӯзии педагогии мазкур номавҷудии маҳоратҳои мустақилияти ташкилотчигӣ, ташкилдидҳии оқилонаи вақт ба дараҷаи муайян душворӣ дошт, ки ин дар сифати омодасозии машғулиятҳои таълимиқ акс ёфтааст. Таҷрибаи педагогии «Кори беруназсинфӣ оид ба забони хориҷӣ» як навъ зина ё нули мутобиқатӣ ба намуди навбатии таҷриба «Таҷрибаи дарсҳои санчишӣ» мебошад, ки мақсади асосии он - мутобиқшавии омӯзгорони ояндаи 3Х ба шароитҳои кор дар муассисаҳои таҳсилотӣ дар фаъолияти мутақобилаи зичи донишҷӯ, роҳбари таҷрибаомӯзӣ ва омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ амалӣ мегардад. Онҳо доир ба ташаккулдидҳии ҳадди ақали зарурӣ маҳоратҳо ва малакаҳои қасбӣ-педагогии омӯзгорони ояндаи 3Х кори мақсаднок роҳандозӣ менамоянд.

Мақсади асосӣ ва хусусияти ҳоси намуди сеюми таҷрибаомӯзии педагогӣ - таҷрибаомӯзии пеш аз ҳатм (барои бакалаврҳо) ва пеш аз диплом (барои таълими панҷсола) кори мустақилона ва худтатбиқгардонии бевоситаи донишҷӯён дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба сифати муалими 3Х мебошад. Донишҷӯён дарсҳои худро дар асоси донишҳои дар донишгоҳ оид ба фанҳои назариявии муҳталифи силсилаи психологӣ-педагогӣ, методикаи таълим ва амалияи забони мавриди омӯзиш - АНШҲ бадастоварда созмон медиҳанд. Дар рафти таҷрибаомӯзии мазкур аз ҳатмкунандагон азхудкунии сатҳи баландтари омӯзонидани фанни таълимиқ, мустақилияти банақшагирӣ ва гузаронидани кори таълимиқ ва тарбиявӣ тақозо мегардад.

Мо мавқеи Е.И.Пассовро аз чиҳате тарафдорӣ мекунем, ки низоми омодасозии касбии шахсият бояд ба интиқоли фарҳанги касбӣ ба муаллими оянда нигаронида шавад. Он донишҳо оид ба соҳаҳои истифодаи фаъолият; таҷрибаи дар амал татбиқсозии тарзҳои маълуми фаъолият; маҳорати муносибати эҷодкорона кардан ба ҳалли вазифаи нави касбӣ; таҷрибаи муносибати эмотсионалӣ ба фаъолияти касбӣ тавассути низоми арзишҳои шахсиятро дар бар мегирад [130, с.31].

Дар давраи таҷрибаомӯзии педагогӣ донишҷӯёни таҷрибаомӯз мекӯшиданд муҳити таҳсилотии бисёрфарҳангиро ба вучуд оваранд ва рушд бахшанд, ки он як қисми муҳити таҳсилотӣ дар маҷмӯъ бошад. Вазифаи ин муҳит аз таъмини ҳусни тафоҳум, фаъолияти мутақобилаи самаранок дар байни иштирокчиёни раванди таҳсилот иборат буд. Барои ин таҷрибаомӯзон кӯшиш ба ҳарҷ медоданд шароитҳоеро фароҳам созанд, ки аз як тараф, ба ташаккули тавъамии этникии хонандагон мадад расонанд, аз тарафи дигар, ба ҷудоии этникӣ-фарҳангии онҳо монеъ шаванд. Масалан, дар бештари муассисаҳои таҳсилотие, ки таҷрибаомӯзии педагогӣ дар онҳо мегузарад, намояндагони гурӯҳҳои гуногуни этникӣ аз Ҳучанд, Ҳатлон, Зарафшон ва Бадаҳшон таҳсил мекунанд. Дар баъзе синфҳо якҷоя бо тоҷикон ӯзбекҳо, қирғизҳо, туркманҳо ва дигарон таҳсил мекунанд, агарчи онҳо то ҳадди муайян бо забони тоҷикӣ ҳарф мезананд.

Бисёр чиз, агар на ҳама чиз, аз истеъдод ва маҳорати омӯзгор, лаёқати ӯ ҷиҳати созмон додани «ҷустуҷӯҳо» дар дарс вобаста аст. Аз ин рӯ барои муаллимони ояндаи ҶХ азхудкунии технологияҳои нави педагогие, ки бо ёрии онҳо иҷрои талаботи стандартҳои нав имконпазир бошад, зарур аст. Амалий гардонидани Стандарти давлатии таҳсилоти (СДТ) ҶТ оид ба таҳсилоти миёнаи умумӣ дар кори муассисаҳои таҳсилотӣ самти афзалиятнок мебошад.

Дар давраи гузаронидани таҷрибаомӯзии педагогӣ барои муаллимони ояндаи забони хориҷӣ ба амал ҷорӣ намудани муносибати фаъолмандӣ муҳим ба шумор меравад. Ҷанбаи фаъолмандии таълим

*homo agens* - одами амалкунандаро ба маркази баррасӣ мебарорад. Муносибати фаъолмандӣ чунин раванди фаъолияти одам аст, ки ба ташаккули шуур ва шахсияти вай дар маҷмӯъ нигаронида шудааст. Муносибати фаъолмандӣ дар таълим аз мавқei таълимгиранда ба амал татбиқсозии намудҳои гуногуни фаъолиятҳоро барои ҳалли вазифаҳои проблемавие ташкил медиҳад, ки онҳо барои муҳассилин хусусияти шахсиятӣ-маънӣ доранд. Вазифаҳои таълими як қисми ҳамгирии фаъолият мешаванд. Ҳамзамон амалиёти креативӣ (ақлонӣ) ҷузъи таркибии муҳимтарини амалиёт мебошад. Барои муаллим ин маънное дорад, ки ў бояд вазифаи дар талаба ташаккул додани маҳорати амалисозии фаъолиятро ҳал кунад.

Вазифаи муаллим ҳангоми муносибати фаъолмандӣ дар фаъолият оид ба идоракунии раванди таълим зухур меёбад. Тавре ки Л.С.Виготский бо обуранг тазаккур додааст, «муаллим бояд релсҳое бошад, ки вагонҳо аз онҳо факат самти ҳаракатро гирифта, рӯ-рӯяшон озодона ва мустақилона ҳаракат кунанд» [39, с.57].

Омӯзгорро чунин масъалаҳо машғул медоранд:

- Дарси муосирро аз нуктаи назари муносибати шахсиятӣ-фаъолмандӣ чӣ гуна созмон бояд дод?
- Мақсадҳои дарсро аз мавқei натиҷаҳои банақшагирифташуда чӣ гуна тавҷеҳ бояд кард?
- Кадом маводи таълимиро интихоб кардан ва чӣ гуна онро соҳторӣ кунондан лозим аст?
- Кадом методҳо ва воситаҳои таълимиро интихоб кардан лозим аст?
- Тавъамии оқилонаи шаклҳо ва методҳои таълими забони олмониро чӣ гуна таъмин кардан лозим аст?

Муносибати фаъолмандӣ на танҳо ба азҳкудкуни донишҳо, балки зиёдтар ба ташаккули малакаҳо ва маҳоратҳо, рушди фаъолияти эҷодкорона нигаронида шудааст. Маҳз ҳамин муносибат имкон медиҳад, ки ҷудоии байни донишҳои назариявӣ ва истифодаи онҳо дар амал аз миён бардошта шавад. Зери мағҳуми муносибати фаъолмандӣ чунон

тарзи созмондиҳии фаъолияти таълимӣ-маърифатии муҳассилин фаҳмида мешавад, ки зимни он муҳассилин на «қабулкунандагон»-и нофаъол мебошанд, балки худашон дар раванди таълимӣ фаъолона шикат меварзанд. Зарур аст, ки худи талаба фаъолона таҳсил кунад. Вазифаи муаллим аз интихоби технологияи лозими таълим ва зимнан мақсадҳои дар пеш гузошташударо ба асос гирифтани иборат мебошад. Фаъолияти омӯзгор дар баробари ин тағиیر меёбад: вай «интиқолдиҳанда»-и донишҳо нест, балки якҷоя бо муҳассилин фаъолиятро созмон медиҳад. Муносибати фаъолмандӣ ба талабот нисбати технологияҳои таълимие, ки мақсадҳои таҳсилотии муосирро дар амал ҷорӣ месозанд, ҷавобгӯ мебошад:

- ба фаъолият воридшавии муҳассилинро таъмин мекунад;
- барои таълими гуногунсатҳ ва дар амал татбиқ намудани ҳама принципҳои дидактикаи муносибати фаъолмандона шароитҳои мусоид фароҳам меоварад;
- гузаронидани ҳама давраҳои зарурии азхудкуни мағҳумҳоро таъмин менамояд, ки ин имкон медиҳад мустаҳкамии донишҳо хеле афзояд;
- шароитҳоеро ташкил медиҳад, ки худи донишҷӯён дар раванди фаъолияти маърифатӣ, таҳқиқотӣ, кор бар болои супориши донишҳоро ба даст оваранд;
- таълим ба сифати ҳамкорӣ - кори муштараки омӯзгор бо муҳассилин дар рафти азхудкуни донишҳо ва ҳалли мушкилот амал менамояд, дар ин робита вазифаҳои фаъолияти педагогии омӯзгор тағиир меёбанд.

Муносибати фаъолмандӣ усулҳои зиёди муҳталифи ташкили раванди таълимро ба вучуд меорад. Муносибати фаъолмандӣ дар назди омӯзгор вазифаҳои нав гузошта, барои рушди иқтидори эҷодӣ дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти омӯзгор: ҳоҳ шакли дарс ё чорабинӣ бошад, ҳоҳ банақшагирии ҳама маводи таълимӣ ё давраҳои мушаххаси дарс, истифодаи методҳо ва технологияҳои нав дар раванди таълиму тарбия ё

тачди迪 назари методҳои қуҳнаи классикӣ бошад, хеле таҳрик медиҳад. Барои амалан татбиқ гардондани ин муносибат ба андозаи маҳсус истифодаи *фаъолияти лоиҳасозӣ* мусоидат мекунад. Фояи асосии технологияи мазкур созмондиҳии шароитҳо барои фаъолияти фаъолонаи якҷояи таълимии муҳассилин дар ҳолатҳои гуногуни таълимӣ мебошад, ки ҳангоми он ҳар кас на фақат барои натиҷаи кори худ, балки муҳимтар аз ин, барои натиҷаи тамоми кор ҷавоб мегӯяд.

Ҳамчунин *фаъолияти лоиҳасозӣ* муҳим аст. Он истифодаи методҳои проблемавӣ, таҳқиқотӣ, ҷустуҷуero пешбинӣ мекунад, ки дақиқан ба натиҷаи амалии воқеии барои талаба муҳим, аз як ҷониб, аз ҷониби дигар, ба коркарди *лоиҳасозӣ* проблема дар маҷмӯъ бо баҳисобгирии омилҳои гуногун ва шароитҳои ҳалли он ва дар амал татбиқгардонии натиҷаҳо нигаронида шудааст.

Дар вақти таҷрибаомӯзии педагогӣ *методи лоиҳаҳо (лоиҳасозӣ)* аз сабаби тавъамии оқилонаи донишҳои назариявӣ ва истифодаи амалии онҳо барои ҳалли проблемаҳои воқеяти атроф дар фаъолияти якҷояи мактаббачагон васеъ паҳн шуд ва маъруфияти зиёд ёфт. Тавре ки донишҷӯён мулоҳиза меронанд, ҳар чиро, ки маърифат мекунам, медонам, ки ин барои чӣ лозим аст ва онро ман чӣ гуна истифода мебарам. Ин ифодаи асосии фаҳмиши муосири фаъолияти банақшагирӣ мебошад, ки бисёр низомҳои таҳсилотиро, ки барои ёфтани тавозуни байни донишҳои академӣ ва маҳоратҳои амалий мекӯшанд, ба худ ҷалб менамояд.

Он чӣ, ки ба истифодаи *матнҳои асл* зимни омодасозии Интер-шоу, иди театри қунонидашуда барои хонандагони синфҳои V-VIII-и МТМУ № № 8, 28, 89 шаҳри Душанбе, МТМУ № № 9, 11, 12, литсейи № 1, литсейи хусусии «Аминҷон», литсейи назди ДДБ даҳл дорад, он ба инкишофи тафаккур ва эмотсияҳо дар чаҳорҷӯбаи гуфтугӯи фарҳангҳо мусоидат кард. Басаҳнагузории афсонаҳо бо забонҳои олмонӣ ва англисӣ маҳорати мувоғиқ қунонидани амалиёти худ бо дигар муҳассилинро талаб менамуд. Ҷараёни омодасозӣ (интихоби сенария,

таҳияи либосҳо ва ороиши саҳна, тамринҳо) на камтар аз худи ид мароқангез буд. Аз ҷумла, ҷанд сол ин ҷониб ҳонандагони синфи VIII-и МТМУ № № 8, 28, 89 шаҳри Душанбе бо ёрии таҷрибаомӯзон намоишномаҳои «Dieter in Fayzabad» - «Дитер дар Файзобод», «Rizo besucht Leipzig» - «Ризо ба Лейпциг меравад» (муаллиф X. Сайфуллоев)-ро ба саҳна мегузоранд, ки муҳтавои онҳо тамошбинонро бо маросимҳо, ањанаҳо ва ойинҳои тоҷикон ва олмониён шинос менамояд. Дар синфҳои болоӣ дар ҷаҳорчӯбай тамоюли таълимӣ-маърифатӣ дар мактабҳои мазкур таҷрибаомӯзон соатҳои тарбиявӣ гузаронданд. Ин соатҳо имконият фароҳам оварданد, ки тасаввуроти матаббачагон доир ба паҳлухои муосири ҳаёти ҳамсолони бурунмарзӣ (кор, таҳсил ва ҳоказо) васеъ гардад ва онро бо таҷрибаи худ муқоиса намоянд.

Имрӯз, дар партави ҳалли проблемаи ташакқули салоҳиятмандии байнифарҳангии муаллимони ЗХ, ташкили таҷрибаомӯзии педагогии донишҷӯён барои таъмини шароитҳои ташакқулёбии шахсияти донишҷӯ ҳамчун субъекти фаъолияти ҳаётии худ дар ибтидои роҳи қасбиаш муқаррар карда шудааст.

Таҳлили анкетаҳои ҳонандагони синфҳои VII-IX МТМУ № № 8, 28, 89-и шаҳри Душанбе (143 нафар), ки дар синфҳои онҳо муаллимони ояндаи забони ҳориҷӣ таҷрибаомӯзии педагогиро мегузаштанд, сифатҳои нисбатан самарабахшеро, ки барои амалигардонии вазифаҳои асосии педагогӣ ёрӣ мерасонданд, муайян кард. 62 % пурсидашудагон ба некҳоҳӣ, тамкин, хушодобӣ, эҳтиром нисбати дигар муаллимон бартарӣ доданд, 34 % боқимондаи иштирокчиёни назарпурсӣ ба рӯйхат чунин сифатҳо, мисли ростқавлӣ, адолатнокӣ, ҳисси зарофатро изофа карданд.

Сифатҳои қатори якум мағҳуми таҳаммулпазириро, зимни фаъолияти қасбии омӯзгор бошад, фарҳангӣ таҳаммулпазирии ӯро инъикос мекунанд. Ба ақидаи талабагон, муаллиме, ки хислатҳои оромтабиатӣ, сабру тоқат, самимият нисбати атрофиёно шомил аст, дар синф фазои мусбати эмотсионалӣ ба вучуд меоварад, барои ҳудтатбиқгардонӣ дар фаъолияти маърифатӣ шароитҳои аз лиҳози

психологӣ бароҳат ташкил медиҳад, шавқу рағбатро ба фан ва азхудкуни муввафкаонаи донишҳо, боло бурдани *ангезаи таълимӣ* дар маҷмӯъ таҳрик мебахшад. Яъне азхудкуни сифатҳои фарҳанги таҳаммулпазирӣ ба муаллими ояндаи ЗҲ имкон медиҳад, ки вай дараҷаи баланди салоҳиятмандии қасбии байнифарҳангиро нишон дихад ва таҳсили босифати хонандагонро таъмин кунад.

Дар чаҳорҷӯбаи лоиҳаи «ZfA – Zentrale für Auslandsschulwesen» (Маркази омӯзиши забони олмонӣ дар хориҷа) ду намояндаи ЗҲ аз ҶФО - ҷаноби Винфрид Шпан дар МТМУ № 89 ва хонум Вибке Мандеки дар МТМУ № 28 шаҳри Душанбе ҳар ҳафта як маротиба бо омӯзгорони муассисаҳои таълимии номбурда барои омодасозии муҳассилин ба супоридани имтиҳон оид ба DSD (дипломи забонии олмонӣ) семинарҳо мегузаронданд. Ғайр аз ин, семинарҳои мазкур ба он мусоидат менамоянд, ки ҳама самтҳои фаъолияти марбут бо баланд бардоштани обрӯ ва нуфузи қасби омӯзгори забони хориҷӣ (олмонӣ), мутамарқазонидани ҳама қорҳо доир ба омодасозии қадрҳои омӯзгорӣ дар муассисаҳои зикрёftai таҳсилотӣ бо мақсади ташаккулдиҳии типи нави омӯзгор ҳамчун созмондиҳандай фазои креативии таҳсилотӣ-тарбиявӣ, илмӣ-чуствуҷӯӣ ва фарҳангӣ муттаҳид гардонда шаванд.

Дар давраи гузаронидани таҷрибаомӯзии педагогӣ дар МТМУ фаъолияти мутақобилаи байниэтникии талабагон нақши муҳим мебозад. Нобарориҳо дар фаъолияти мутақобилаи байниэтникро на ҳамчун мавҷудияти тағовутҳои «бартарафнашаванда»-и миёни фарҳангҳо, балки ҳамчун номавҷудии донишҳо ва маҳоратҳо баррасӣ кардан мебояд. Масалан, солҳои охир дар шаҳри Душанбе дар байни хонандагони мактабҳои ҷудогона (синфҳои алоҳида) бо сабабҳои гуногун муноқишаҳо рӯй медиҳанд. Дар ин робита, ташкил додани азхудкуни донишҳо оид ба анъанаҳо, ойинҳо, меъёрҳои ҳалқҳои дигар, инчунин мусоидат намудан ба коркарди малакаҳои ба таври осоишта ҳал намудани муносибатҳои байниэтниқӣ бисёр муҳим аст.

Бо ташаббуси Идораи раёсати маорифи шаҳри Душанбе аз моҳи августи соли 2021 тавассути муассисаи «Шаҳри доно» барномаи электронии eDonish таъсис дода шудааст, ки дар он рақами телефони волидони хонандагон сабт мегардад. Доир ба давомот, фаъолият ва рафтори хонандагон ҳар сари чанд вақт ба волидон паёмак фиристода мешавад. Баъди ба кор андохтани барномаи мазкур теъдоди чанҷолу низоъҳои талабагон кам гардидааст.

Ба қатори тадбирхое, ки барои пешгирии ҷангу низоъҳои муҳассилин дар асоси байнимилий андешидан лозиманд, пурсидашудагон инҳоро мансуб донистанд: гузаронидани муҳокимаҳои кушод дар гурӯҳҳои таълимие, ки муносибатҳои ноҳайрҳоҳона ё душманона дар байнашон ҷо дошт 41,6 %; ошкорсозии саркардагони барҳӯрдҳо бо мақсади нисбати онҳо истифода бурдани ҷораҳои маъмурӣ ё ҳуқуқӣ 29,1 %; пуркуват гардондани ҳадамоти нигоҳдории тартибу интизом дар синфҳо ва дар ҳудудҳои атроф 29,3 %. Муайян кардани маҳакҳои ҳаммонандии этнике, ки наврасон онро ба ҳуд тасаввур месозанд, муҳим аст. Он тавассути суоли анкета: «Одамони миллатҳои гуногуно беш аз ҳама чӣ муттаҳид менамояд, наздик мекунад?» ба қайд гирифта мешуд. Маълум гардид, ки ақидаҳои наврасони миллатҳои гуногун доир ба маҳакҳои афзалиятнок тавъаманд. Онҳо бисёртар одату анъанаҳои умумӣ (аз 53,4 % то 46,6 %) ва забони умумиро (аз 64,2 % то 35,8 %) номбар менамоянд. Марбут ба ин, мо гузаронидани ҷорабиниҳоеро мувофиқи мақсад мөҳисобем, ки дар онҳо расму русуми гурӯҳҳои этникӣ бо ҳам монанд ё наздиканд: идҳои миллии тоҷикӣ, ӯзбекӣ ва олмонӣ, мөҳмоннавозӣ, ширкат дар тӯйҳо, маросимҳои мотам ва ғайра, ки ба муттаҳид қунондани намояндагони гурӯҳҳои этнике синфҳои муайян мусоидат менамояд.

Барои муайян гардондани таҳарруки дараҷаи ташаккулёбии таҳаммулпазирии байниэтникии дошишҷӯён дар гурӯҳҳои бисёрэтникий мо пурсиши анкетавӣ гузаронидем, ки натиҷаҳои он дар ҷадвали 5 пешниҳод карда шудаанд.

**Чадвали 5**

**Дарацаи ташаккулёбии таҳаммулпазирии муаллимони ояндаи забони олмонӣ дар гурӯҳҳои бисёртниқӣ (ба ҳисоби %)**

№ р/т	Дарацаи ташаккули таҳаммулпазирии байниэтниқӣ	ГО		ГС	
		Мус бат	Ман фӣ	Мус бат	Ман фӣ
1	Вақте ки намояндаи гурӯҳи дигари этниқӣ дар кори банақшагирӣ бароятон ёрӣ мерасонад, оё ба Шумо писанд меояд?	80,6	19,4	42,4	57,6
2	Вақте ки дар бозии нақшдор намояндаи гурӯҳи дигари этниқӣ ҳамроҳатон ширкат меварзад, оё барои Шумо говорост?	80,2	19,8	42,5	57,5
3	Вақте ки намояндаи гурӯҳи дигари этниқӣ ба сифати пешво амал мекунад, оё ба Шумо саҳт намерасад?	79,3	20,7	49,4	50,6
4	Оё барои Шумо омӯхтани одату анъанаҳои гурӯҳи дигари этниқӣ шавқангез аст?	80,4	19,6	41,9	58,1
5	Оё ба Шумо дар тӯйи ҳамкурсатон аз гурӯҳи дигари этниқӣ иштирок намудан мусоид аст?	79,7	20,3	41,8	58,2
6	Вақте ки ҳамкурсатон - намояндаи гурӯҳи дигари этниқӣ дар футболбозӣ гол мезанад, оё Шумо хурсанд мешавед?	82,3	17,7	43,6	56,4
7	Вақте ки дар машғулият дар шакли конфронси матбуотӣ намояндаи гурӯҳи дигари этниқӣ бо Шумо баҳс мекунад, ба Шумо саҳт намерасад?	80,2	19,8	45,7	54,3
8	Оё бо ҳамкурсатон - намояндаи гурӯҳи дигари этниқӣ ба саёҳати фарҳангӣ баромадан барои Шумо говорост?	80,1	19,9	42,9	57,1
9	Бо намояндаи гурӯҳи дигари этниқӣ зимни тамошои фильм нишастан оё ба Шумо писанд аст?	80,4	19,6	44,7	55,3
10	Оё аз иштирок бо намояндаи гурӯҳи дигари этниқӣ дар «Ҳафтаи забони олмонӣ» шод мешавед?	79,6	20,4	44,2	55,8
Ба ҳисоби миёна		80,3	19,7	43,9	56,1

Чунон ки натицаҳои анкетагузаронӣ нишон медиҳанд, 80,3 % пурсидашудагон аз ГО кори якҷояро бо намояндагони гурӯҳҳои дигари этниқӣ дар кори лоиҳавӣ, дар мусобиқаҳо, дар масъалаҳои ёрии ҳамдигарӣ ва санчиши ҳамдигарӣ, ширкат дар чорабиниҳои варзишӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангшиносӣ (тӯй, зодрӯз, маросими мотам ва ҳоказо) ба таври мусбат зикр менамоянд.

Вобаста ба ин, барои ташаккулдиҳии муоширати байнифарҳангӣ мо мувофиқи мақсад донистем, ки бо донишҷӯён-таҷрибаомӯзон дар синфҳои фазои бисёрфарҳангии шаҳрҳои Душанбе ва Бохтар чорабиниҳои дорои хусусияти давлатӣ ва миллӣ: 9 сентябр - рӯзи Истиқлолияти ҶТ, Рӯзи муаллим, Соли нав, Наврӯз, 8 март - Рӯзи модарон ва ғайраро гузаронем. Ҳамчунин дар амал ҷорӣ гардондани муносибати иҷтимоӣ-фарҳангӣ зимни ошнӣ бо идҳои анъанавии олмонӣ: Рӯзи ҳосилот (Erntedankfest), Рӯзи Николайи валӣ (Nikolaustag), Рӯзи Валентини валӣ (Verliebtag), Мавлуди Исо пайғамбар (Weihnachten), Писҳо (Ostern) бо азёдкунии сурудҳо ва шеърҳо, намоиш ва таҳияи нишонаҳои миллӣ марбут ба ид: гулчанбарҳо ба муносибати Рӯзи ҳосилот, Мавлуд, шамъҳои мавлудӣ, тақвимҳо, дараҳти писҳо, лонаҳои шомили тухмҳо ва харгӯши писҳоӣ; маросимҳои тоҷикии марбут ба Наврӯз: суманак, ҳафтсин (ҳафтшин) муҳим аст. Соатҳои тарбиявӣ ва муоширати хонандагон байни ҳамдигар ба ҳукми анъана даромаданд, ки онҳо, бешубҳа, ба талабагон барои дар муҳити бо ҳам зич наздик шудан, дӯстӣ варзидан, омӯхтани хусни тафоҳум ва таҳаммулпазирӣ имкон фароҳам меоранд.

Воситаи муҳимми рушди салоҳиятмандии байнифарҳангии муҳассилин дар давраи таҷрибаомӯзии педагогӣ истифодаи маводҳои видеой мебошад. Видеофilmҳо як навъ симоҳои фарҳангии кишваранд. Ба туфайли онҳо хонандагон метавонанд манзараҳо ва ҷойҳои тамошобоби кишварро ба ҷашми худ бинанд, раванди ид, маросим, модели рафтори одамон дар ҳаёти рӯзмарраро мушоҳида намоянд. Масалан, ташкили мусоҳиба ё бозиҳои нақшофарӣ дар мавзуъҳои «Дар

қаҳвахона», «Дар мағоза», «Дар истгоҳи роҳи оҳан», «Қайди зодрӯз», «Ҷустуҷӯ ва ба кироя гирифтани ҳучра», «Дар қабулгоҳи пизишк» ва ҳоказо дар ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии муҳассилин мусоидат карда метавонад. Ҳангоми гузарондани корҳои берунисинфӣ донишҷӯёни таҷрибаомӯз видеотекаҳои МТМУ-ҳои мазкури шаҳрҳои Душанбе ва Боҳтарро истифода бурда, ба талабагон як қатор фильмҳоро аз хусуси шаҳрҳои Олмон, Австрия, Швейсария, ИМА, пойтаҳтҳои онҳо, одамони машҳури онҳо, аз хусуси идҳои олмонӣ ва американӣ бо муҳокимаи минбаъдаи онҳо намоиш доданд.

Барои ташаккули СБФ ва, аз ин рӯ, барои муносибати шахсиятӣ-фаъолмандӣ ба таълими ЗХ ибораҳо, зарбулмасалу маколҳо аҳаммияти қалон доранд, ки дар онҳо худвижагии миллии фарҳанг, анъанаҳо, тарзи ҳаёт, таърихи ҳалқ - намояндаи забон инъикос меёбанд. Дар вақти таҷрибаомӯзии педагогӣ донишҷӯён *Абдуллоева Шоира, Шоимардонова Фарзона, Ёрова Шаҳрибону, Зарифов Насриддин, Кабиров Меҳроб, Бобоҳонова Гулсара, Буриева Муҳаррама, Маҷидова Нуқра, Раҳимова Шукроне, Розиков Меҳроб, Саломов Идебек, Бердиев Парвиз, Зуҳрои Абдуқаҳор, Мирзоева Шукроне* ва дигарон маъноҳои ибораҳо, зарбулмасалу мақолҳои олмониро дар муқоиса бо тоҷикӣ фаҳмонданд. Ҳамин тавр таваҷҷуҳи хосаи муҳассилин ба он нигаронида шуда буд, ки дар зарбулмасалҳо хиради ҳалқ, маҳорати ҳалқ ҷиҳати ба тарзи нозуқ қайд кардани паҳлуҳои ҳаёти инсон акс ёфтааст, дар онҳо мушоҳидакорӣ ва қобилияти кӯтоҳ ифода намудани муносибати худ ба олами атроф дар маҷмӯъ ошкор мегардад.

Самтгирӣ ба ташаккулдиҳии муттасили салоҳиятмандии байнифарҳангӣ ҳалли вазифаҳои зеринро пешбинӣ мекунад:

- таълими меъёрҳои муоширати байнифарҳангӣ бо ЗХ;
- рушди байнифарҳангии муҳассилин (омӯзиши мутақобилаи забони модарӣ ва фарҳангӣ худӣ, ЗХ ва фарҳангӣ олмонӣ, рушди қобилиятҳои тасаввур кардани кишвар ва фарҳангӣ худ дар шароитҳои муоширати ғайрзабонии байнифарҳангӣ дар мактаббачагон);

- дар хонандагон ташаккул додани ҳисси эҳтиром ба дигар халқҳо, омодагӣ ба ҳамкорӣ ва фаъолияти мутақобила, ҳалли якҷояи мушкилоти умумииинсонӣ.

Сафар ба кишвари забони мавриди омӯзиш, воридшавӣ ба худи фазои фарҳанг, анъанаҳо, урфу одат ва меъёрҳои иҷтимоии кишвар василаи аз ҳама самараноктарини ташаккулдиҳии салоҳиятмандии байнифарҳангӣ мебошад. Бо дастгирии молиявии бунёди олмонии «Робитаҳои Шарқ ва Ғарб» оид ба барқарорсозии робитаҳо дар байни мактаббачагони тоҷик ва олмонӣ лоиҳаи шавқоваре коркард ва амалӣ гардид. Чунин имкониятро талабагони МТМУ № № 8, 28, 89 шаҳри Душанбе ва мактаби № 11 шаҳри Боҳтар (ки донишҷӯёни ДДОТ ва ДДБ дар он ҷойҳо таҷрибаомӯзии педагогиро мегузаранд) ба даст оварданд. Аллакай беш аз бист сол боз ба муносибати иди Наврӯз ё Рӯзи Истиқлолияти ҶТ хонандагони мактабҳои номбурда ба муддати ду ҳафта ба Олмон сафар менамоянд.

Мактаббачагони тоҷик ҳар дафъа зимни ташриф ба Гимназияи озоди шаҳри Науен ду шабонарӯз дар интернат бо ҳамсолони олмонӣ ва хориҷии худ ҳаёт ба сар мебаранд. Дар ин гимназия ҳамчунин мактаббачагон аз Ҷин таҳсил мекунанд. Онҳо якҷоя вақти холиро мегузаронанд ва дар чорабиниҳои гуногуне, ки барои фаъолияти мутақобилаи байнифарҳангии онҳо мусоидат мекунанд, ширкат меварзанд.

Талабагони тоҷик, вақте ки дар Олмон қарор мегиранд, ба ҳамсолони олмониашон аз ҳусуси Ҷумҳурии Тоҷикистон, хонавода, мактаби худ, анъанаву ойинҳо ҳикоя мекунанд, маводҳои мактабии омӯхтаашонро дар амал татбиқ менамоянд ва худашон бо фарҳанг ва анъанаҳои ватани Гёте ва Шиллер, ки забони онҳоро меомӯзанд, ошно мегарданд. Дар навбати худ, онҳо ба ҶФО бо барномаи хуб омодакардашудаи консертӣ ба забонҳои тоҷикӣ, олмонӣ ва русӣ мераванд, рақсҳои миллии худро иҷро мекунанд. Чунин чорабиниҳо ба ташаккули фаъолияти мутақобилаи байнишахсиятӣ ва байнифарҳангии

хонандагони точик ва олмонӣ мусоидат менамоянд. Масалан, дар мактаби барои бачаҳои дорои имкониятҳои маҳдуд дар «Йоҳаннесштифт» дар Шпандау хонандагони точик ба ҳамсолони худ консерт намоиш доданд. Сурудҳои олмонӣ ва тоҷикӣ, рақсҳои миллӣ ичро карда шуданд. Ин ҳама дар либосҳои экзотикии тоҷикӣ, бо мушояти садои асбобҳои мусиқии миллӣ сурат гирифтанд. Дар ватан суханронии муҳассилини тоҷик дар назди ҳамсинфони худ оид ба таассурот аз Олмон *ангеза медиҳад*, ки онҳо ба таҳсил ва омӯзиши забон ва фарҳанги олмонӣ ҷиддитар муносибат намоянд.

Бо сабаби он, ки аксари хонандагон чунин имконияти сафари хорициро надоранд, ҷустуҷӯи роҳҳо ва тарзҳои босамараи ташаккулдии салоҳиятмандии байнифарҳангӣ берун аз муҳити забонӣ лозим аст. Марбут бо ин, интихоби дастурҳои таълимӣ, такомул додани донишҳои забонии худ, ҷустуҷӯ ва истифодаи маводи зарурии иловагии гуногуни забонӣ ва қишваршиносии асл вазифаи муҳим мебошад. Барои ин дар МТМУ-и шаҳрҳои Душанбе ва Бохтар, ки дар онҳо таҷрибаомӯзии педагогӣ мегузарад, маводҳои методӣ аз Олмон - нашриётҳои «Hueber», «Langenscheidt», «Klett», маводҳои Goethe-Institut, сарчашмаҳои интернетӣ, маҷаллаҳои «Juma», «Deutschland», «Der Weg», «Vitamin De», «Deutsch Kreativ», замимаи маҷаллаи «Якуми сентябр» истифода бурда мешаванд.

Қисмати асосии байнифарҳангии мундариҷаи таълим матни таълимӣ мебошад. Ба сифати матни таълимӣ ҳангоми таҷрибаомӯзии педагогӣ матнҳои асли мавзӯйӣ, қишваршиносӣ, адабӣ, гуфтугӯҳо, полilogҳо, шеърҳо, сурудҳо, номаҳо, қолабҳои ҳолатӣ, мусоҳибаҳо, матнҳои аудиоие, ки намояндагони забон сабт кардаанд, мавриди истифода қарор гирифтанд.

Дар раванди омодагардонии касбии муалими ояндаи 3Х ба маҳоратҳое, ки фаъолияти онро моделӣ мекунанд, диққати асосӣ дода шуд. Ба онҳо мансубанд: маҳоратҳои мутобиқатӣ, лоиҳасозӣ, ташкилӣ, ангезавӣ, коммуникативӣ, маҳоратҳои санчиш ва худсанчиш,

маърифатӣ, ёридиҳанда. Такомулдии маҳоратҳои зикрёфта дар раванди гузаштани таҷрибомӯзии педагогӣ дар шакли кори беруназсинфӣ доир ба забони хориҷӣ сурат гирифт, ки вазифаҳои асосиаш инҳо мебошанд:

- шинос кардан бо ҳусусиятҳои созмондии кори беруназсинфӣ оид ба ЗХ дар зинаҳои ибтидой ва миёнаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ;
- ташаккул додани тасаввурот доир ба нақши кори беруназсинфӣ дар раванди таълиму тарбия, созмондии он, вазифаҳо, технологияҳо ва ғайра;
- рушд бахшидани қобилиятыҳои қасбии донишҷӯён (коммуникативӣ, ташкилотчиғӣ, эҷодӣ ва ҳоказо).

Вобаста бо истифодаи технологияҳои педагогӣ бояд зикр кард, ки дар раванди созмондии машғулиятҳои лексиявӣ ва амалӣ дар донишҷӯён малакаҳои кор бо дастгоҳҳои аудиоӣ ва видеоӣ коркард гардианд. Онҳо дар интиҳоби маводи зарурӣ ширкат варзиданд, ин ё он порчаи кинофилм, диафилм ё гуфтугӯро дар давраи муайяни машғулияти лексиявӣ ворид намуданд. Ба якчанд донишҷӯи фаъол омодасозии слайдҳо ба лексия, тавзехи баязе масъалаҳое, ки дар лексияи мазкур баррасӣ мегардианд, бовар карда, супорида шуд. Муносабати интиҳобкардаи мо як қатор дигаргуниҳоеро, ки донишҷӯён дар машғулиятҳои семинарӣ пешниҳод карданд, тақозо менамуд. Ба онҳо рӯйхати адабиёти зарурӣ ва иловагӣ; масъалаҳое, ки коркарди маводи назариявиро оид ба мавзӯи омӯхташаванда талаб менамуданд; масъалаҳои методие, ки донишҷӯёнро барои ба китобҳои дарсии мактабӣ, дастурҳои методӣ ва адабиёти муосири лингвистӣ рӯй овардан маҷбур мекарданд, пешниҳод карда шуданд.

Баъди ин ба донишҷӯён тавсифи кӯтоҳи проблематика ва муаррифӣ дода шуд, ки онҳоро барои андешидани тактикаи суханронӣ дар назди издиҳом, таҳлил кардани шакли методии пешниҳодкардашудаи ташкили машғулиятии семинарӣ водор менамуд. Ин ҳама имкон дод, ки

мундарица ва мақсади муюширати донишчүй бо муаллим тафийр дода шавад. Дар муносибати мазкур омӯзгор на факат забони хоричиро таълим медод, балки инчунин функцияи тарбиявии таълимо ташаккул мебахшид. Ғайр аз ин, фаъолияти мутақобилаи омӯзгор бо донишчүйён дар сатҳи маҳсулнокие, ки маҳоратҳои коммуникативӣ ва ташкилотчиғии ӯро ташаккул медод, тавсеа ёфт.

Ҳар машғулияти амалӣ, ки бо неруи донишчүй омода гаштааст, аз хабари 10-15-дақиқаина оғоз мегашт; ба вай гузаронидани машғулияти амалиро оид ба коркарди малакаҳои лексикӣ-грамматикий; пурсидани ҳамкурсони худро (аз рӯи методи «Донишчүй дар нақши муаллим») бовар менамуданд.

Чунин дигаргунсозии сохтор, шаклҳо ва методҳои таълим ба донишчүйён имкон дод, ки аллакай дар курсҳои поёнӣ ба кори методӣ доир ба муайян гардондани мақсадҳо ва вазифаҳо, таҳияи раванди таълим, интиҳоби иттилооти мувофиқи мақсад ворид гарданд.

Бадастоварии натиҷаҳои мазкур моро ба проблемаи омӯзгорони забонҳои хориҷии муассисаҳои таҳсилоти олии педагогӣ марбут бо ташаккули маҳоратҳои муюширати байнифарҳангӣ ва салоҳиятмандии методӣ мутаваҷҷеҳ намуд. Бо ин мақсад курсҳои ҳарсолаи баландбардории ихтисос мавриди истифода қарор гирифтанд, ки онҳо бо ташаббуси Вазорати маориф ва илми ҶТ, Институти ҷумҳуриявии баландбардории ихтисоси кормандони маориф ва Донишгоҳи Эссен таҳти роҳбари профессор Руприхт Баур (Олмон) ва Донишгоҳи Вена таҳти роҳбари профессор Ирис Ҳойенедер (Авсрия) дар факултети забонҳои романӣ-германий ДДОТ ба номи С.Айнӣ семинарҳои байналмиллаӣ доир ба проблемаҳои муносибати босалоҳият дар таълими забони хориҷӣ созмон дода мешуданд. Аммо ягон технологияи мусоир ба муалими мазкур ҷиҳати бароҳандозии фаъолияти худ, агар худаш ба он омода набошад, ёрӣ расондан наметавонад.

Маҳз бо ин сабаб дар назди роҳбаријат ва кафедраи методикаи таълими забони хориҷии муассисаҳои таҳсилотии номбурда чунин

вазифа гузошта шуд: фароҳам соҳтани шароитҳои мусоид барои гузаронидани худмубрамгардонии омӯзгорони оянда, худомӯзиро дар асоси таҷрибаи мавҷудаи касбӣ такомул бахшидан ва гайра.

Таҷрибаи лоиҳасозӣ (тарҳрезӣ) ва дар амал ҷорисозии раванди таълим аз мавқеи *равияи ҳамгироӣ* имкон дод, ки онҳо чунин навъҳои ташкил кардан ва гузаронидани машғулиятҳои ҳамгироро тавҷех дидҳанд:

1. Навъи мустақими ҳамгироӣ - мавзӯъҳои проблемавӣ ва мақсаднокеро, ки созмондиҳии онҳо, чун қоида, ҳусусияти бахший-амсилавӣ дорад, фаро мегирад.

2. Навъи тафриқавӣ-ҳамгироӣ - муносибати тафриқавиро ба ошкоргардонии дараҷаҳои мушкилоти касбӣ, дархостҳо ва шавқу мароқи талабагон пешбинӣ меқунад.

3. Навъи ҳамгироӣ-амсилавӣ - барои донишҷӯёни дорои сатҳи баланди салоҳияти методӣ таъйин гардидааст, ҳолати муколамаи қушодро, ки ба робитаи мустақим ва мутақобила асос ёфтааст, пешбинӣ меқунад.

Зимнан шаклҳои гуногуни таълими лексия, семинарҳо, машғулиятҳои амалий, тамринҳо ба сифати пешбар амал намуданд. Онҳо ба ташаккулдиҳии вазъи нави сифатии салоҳиятмандии касбӣ, фарҳангӣ зеҳнӣ ва худинкишофдиҳӣ нигаронида шудаанд. Методи пешниҳодшудаи ташкили таълим ба таҳарруки мусбати дараҷаи салоҳиятмандии касбии омӯзгорон ва донишҷӯён мусоидат кард.

Методҳо, шаклҳо ва воситаҳои ташаккули муоширати байнифарҳангии касбии донишҷӯён - муаллимони ояндаи забони хориҷӣ дар рафти озмоиш дар факултетҳои забонҳои романӣ-германӣ ва забони англисии ДДОТ ва факултети забонҳои хориҷии ДДБ, инчунин МТМУ ва литсейҳои шаҳрҳои Душанбе ва Бохтар санҷида шуданд. Дар он 430 донишҷӯ (9 гурӯҳи академӣ), 146 талабаи МТМУ ва литсейҳо ширкат варзиданд. Муносибати инноватсионӣ ба ҳалли проблемаи таҳқиқот дар раванди озмоиш ба донишҷӯён барои донишҳои илмӣ-назариявӣ ва

амалӣ, худшиносӣ, худбаҳодиҳӣ, худислоҳкуни хусусиятҳои инфиродӣ, шахсиятӣ ва субъектӣ имкон дод. Коэффициенти давомнокӣ (пешрафт) дар ГО аз 4,8 то 15,2, коэффициенти давомнокии босифат аз 5,3 то 14,7 баланд рафта, аз нишондодҳои мазкур дар ГС хеле пеш гузашт.

Маълумотҳои таҳлили дараҷавии маҳоратҳои ташкилотчигӣ ва коммуникативии донишҷӯён, ки дар асоси арзёбии фаъолияти донишҷӯёни ГО ва ГС омӯзгор гузарондааст ва худбаҳодиҳии онҳо аз рӯи ҷадвали даҳҳолӣ *то ва баъди* озмоиши ташаккулдиҳанда мароқангез мебошад.

*Омӯзгорон* сатҳи баландрафтаи донишҷӯёнро ҷиҳати чунин маҳоратҳо, аз қабили ба вуҷуд овардани *ангезаи мусбат* ба омӯзиши ЗХ, маҳорати таваҷҷӯҳ бедор кардан ба таълим (аз 5,6 то 15,3), ташаккули маҳорати суол додан (аз 5,3 то 15,5), ҷудосозӣ ва банақшагирии пешниҳоди вазифаҳои таълимӣ ҳангоми омӯзиши маводи нав (аз 5,4 то 12,5) ба қайд гирифтанд, *донииҷӯён* бошанд, маҳоратҳои дар амал татбиқ гардонидани равобити байнифаниӣ (аз 7,2 то 15,7) ва ташкилдиҳии интиқоли иттилооти таълимиро (аз 11,5 то 17,1) ҷудо намуданд.

## Ҷадвали 6

### Таҳарруки афзоиши маҳоратҳои ташкилотчигии донишҷӯён

Гурӯҳҳо	ГО		ГС	
Озмоишиҳо// Маҳоратҳо	Оғози озмоиш	Анҷоми озмиоиш	Оғози озмоиш	Анҷоми озмоиш
Ангеза ба омӯзиши ЗХ	5,6	15,3	5,2	7,9
Маҳорати суол додан ба ҳамсӯҳбат	5,3	15,5	5,1	7,8
Банақшагирии пешниҳоди вазифаи таълимӣ	5,4	12,6	5,4	7,9
Татбиқи робитаҳои байнифаниӣ	7,2	15,7	6,6	7,7
Интиқол додани иттилооти таълимӣ	11,5	17,1	7,8	9,1

Доир ба сатҳи афзоишёфтаи маҳоратҳои коммуникативӣ дар фаъолияти донишҷӯёни ГО маълумотҳои зерини озмоиши ташаккулдиҳанд гувоҳанд: маҳоратҳои барҳам задани эҳсоси тарс ва нобоварӣ дар ин гурӯҳ аз 9,2 то 17,4 афзуданд, маҳоратҳои мутмаин гардондан - аз 5,9 то 15,6, маҳоратҳои азхудкуни истилоҳоти илмӣ

## Чадвали 7

### Таҳарруки афзоиши маҳоратҳои коммуникативӣ дар фаъолияти донишҷӯён

Гурӯҳҳо	ГО		ГС	
Озмоишиҳо// Маҳоратҳо	Оғози озмоиш	Анҷоми озмиоиш	Оғози озмоиш	Анҷоми озмиоиш
Рафъ намудани эҳсоси тарс	9,2	17,4	8,4	9,9
Мутмаин гардондани ҳамсӯҳбат	5,9	15,6	5,4	7,1
Азхудкуни истилоҳоти илмӣ бо 3Х	7,4	14,2	6,6	7,9
Маҳорати фикри худро ба 3Х ифода кардан	11,6	15,9	8,8	9,5

бо 3Х - аз 7,4 то 14,2, маҳоратҳои афкори худро ба шакли нутқи шифоҳӣ ба 3Х ифода кардан - аз 11,6 то 15,9. Дар ГС тағйироти назаррас дар маҳоратҳои ташкилотчигӣ ва коммуникативӣ рух надоданд. Маълумотҳои пешниҳодшуда аз хусуси дурустии интиҳоби тамоюли кори таҳқиқотӣ, ҳалли вазифаи дар миён гузошташуда гувоҳӣ медиҳанд ва фарзияи пешниҳодшударо тасдиқ менамоянд.

Натиҷаҳоро ҷамъbast карда, зикр намудан меҳоҳем, ки таҷрибаомӯзии педагогӣ ҳамчун воситаи ташаккулдиҳии маҳоратҳои муюширати қасбӣ-фарҳангшиносии омӯзгорони ояндаи 3Х дар мактаб се қисмати заруриро бояд фаро гирад: ташаккули захираи донишҳои заминавӣ оид ба фарҳанги миллии забони мавриди омӯзиш, ташаккули

идроки муносиб ва дўстонаи ЗХ ва воқеиятҳои он, ва, ниҳоят, тамринҳои амалӣ доир ба муоширати байнифарҳангӣ.

Таҳқиқоти дар давраи таҷрибаомӯзии педагогӣ гузаронидаи мобори дигар нишон дод, ки ба амал татбиқгардонии технологияҳои педагогӣ ва муносибати муосири гуфтугӯй ба ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангӣ мақсади таълимро пеш мениҳад, ки он ба ташаккули хусусиятҳои асосии *шахсияти забонии дуюм*, ки ба муоширати байнифарҳангӣ танҳо дар қаринаи гуфтугӯи фарҳангҳо қобилият дорад, асос меёбад. Ин ташаккули сифатҳои вижай шахсиятро, ҳамчун таҳаммулпазирӣ, қобилияти ҳамрайъӣ, ҳисси масъулият барои рафторҳои худ, ҳисси ифтихор аз мероси фарҳангии ҳалқи худ, дарки мансубияти худ ба ҷомеаи муайянни фарҳангӣ, ҳоҳиши аз хурофот раҳоӣ ёфтсан, фаҳмидан ва пазируфтани фарҳанги ғайр бо ҳиссаи муайянни назари интиқодӣ, қобилият ва ҳоҳиши фаҳмидани умумият ва фарқияти фарҳанги худ ва фарҳанги кишвари забони мавриди омӯзиш, маҳорати пешгирӣ кардани низоъҳо ва ҳалли онҳо бо роҳи осоишта ва ҳоказо пешбинӣ мекунад.

## МУҲОКИМАИ НАТИЧАҲОИ ТАҲҚИҚОТ

Имрӯз дараҷаи рушди илм, технологияи иттилоотӣ ва фаъолшавии ҳамкории байналмилалӣ аз мутахассисон мустаҳкам азхуд кардани забони хориҷӣ ва малакаҳои муоширати касбӣ-фарҳангшиносиро иқтизо мекунад. Ҳангоме донишҳо, маҳоратҳо ва малакаҳо оид ба ЗХ вуҷуд надоранд, одаме, ки дар муҳити ғайрзабонӣ афтидааст, бо мушкилот рӯ ба рӯ меояд. Онҳо метавонанд бо роҳи таълими ҳадафмандона ба даст оварда шаванд. Инчунин тасаввурот оид ба «шоки фарҳангӣ» муҳим аст, ки оқибатҳои он метавонанд ё ба муносибати таҳаммулнапазирона ба фарҳанги бегона ё ба арзишдоварии манфии фарҳанги худӣ оварда расонад.

Натиҷаҳои пурсиши анкетавие, ки мо дар ибтидои кори таҳқиқотӣ гузарондем, имкон доданд, ки мо ба як қатор суолҳои мавриди таваҷҷуҳӣ худ ҷавоб гирем: чӣ қадар донишҷӯёни шуъбаи забони олмонӣ курси пурраи таълими забони олмониро дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва дар қадом намудҳои муассисаҳо гузаштанд; қадом забон забони таълим буд (тоҷикӣ, ӯзбекӣ, русӣ); интихоб шудани ихтисоси ояндаашон аз тарафи донишҷӯён то қадом андоза асоснок буд; оё донишҷӯён таълимдиҳии ЗХ-ро дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба нақша гирифтаанд; оё онҳо бо намояндагони ЗХ-и мавриди омӯзиш муоширати байнифарҳангӣ ташкил кардаанд. Ин имкон дод, ки дараҷаи таҷрибаи иҷтимоии тодонишгоҳии донишҷӯён барои баҳисобигирии ояндаи он дар раванди ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангӣ ошкор гардонда шавад.

Бо роҳи тестгузаронӣ оид ба маълумотҳои умумии фарҳангшиносии донишҷӯён аз рӯи мавзӯъҳои хусусияти кишваршиносӣ доштаи мамолики олмонизабон дар оғози озмоиш дараҷаи маҳоратҳои муоширати байнифарҳангии донишҷӯён дар гурӯҳҳои бисёрэтникии шуъбаи забони олмонӣ муайян карда шуд. Пурсиши мазкур ба муайянсозии дониши донишҷӯён: маълумотҳои умумӣ доир ба ҶФО ва мамолики олмонизабон, шаҳрҳои Австрия, Швейцария, доир ба ҷойҳои

тамошобоби онҳо; намояндагони соҳаҳои фарҳанг, номҳои онҳо, маълумотҳои асосӣ ва ҳодисаҳои таърихӣ дар чаҳорҷӯбай барномаи МТМУ нигаронида шуда буд.

Таҳлили натиҷаҳои бадастоварда имкон дод тасдиқ карда шавад, ки 65,4 % донишҷӯёни пурсидашудаи шуъбаи забони олмонӣ дараҷаи поёни ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангӣ ва 28,3 % - дараҷаи миёнаро шомил буданд. Натиҷаҳо доир ба нопуррагии бунёди умунифарҳангӣ ва фарҳангшиносии донишҷӯёни шуъбаи забони олмонӣ, ташаккули нокифояи салоҳиятмандии лексикӣ ва грамматикий шаҳодат медоданд.

Дар асоси натиҷаҳо мақсадҳо ва вазифаҳои кори таҷрибавӣ-озмоиший оид ба ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар гурӯҳҳои бисёрэтникеи муайян карда шуданд. Мақсади он аз тафтиши модели пешниҳодкардаи мо доир ба ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар раванди омӯзиши забони хориҷӣ дар ДДОТ ва ДДБ иборат буд.

Ба вазифаҳои кори таҷрибавӣ-озмоиший инҳо доҳил мешуданд: 1) муайян кардани таъсири шароитҳои педагогӣ ба раванди ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯёни шуъбаи забони олмонии муассисаҳои таҳсилоти олии омӯзгорӣ; 2) муайян кардани таҳарруки болоравии ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар шарроитҳои этникеи-фарҳангӣ; 3) тафтиш намудани эътиимоднокии нишондодҳои муайянсозии дараҷаҳои ташаккули маҳоратҳо ба фаъолияти мутақобила дар ҳолати муоширати байнифарҳангӣ.

*Кори таҷрибавӣ-озмоиший* аз соли 2015 то соли 2021 бо донишҷӯёни курсҳои I-IV ва муаллимони ЗХ ДДОТ ба номи С. Айнӣ ва ДДБ ба номи Н.Хусрав гузаронда шуд. Ҳамагӣ дар озмоиш дар шаклҳои гуногун беш аз 430 донишҷӯ, 146 талабаи МТМУ ва литсейҳо, 9 муаллими забонҳои хориҷии муассисаҳои таҳсилоти олии номбурда ва 8 муаллими забони хориҷии МТМУ № № 8, 28, 89 шаҳри Душанбе, МТМУ № № 9, 11, 12,

литсей № 1, литсейи хусусии «Аминчон», литсейи назди ДДБ аз шаҳри Бохтар ширкат варзиданд.

Кори таҷрибавӣ-озмоиши дар шароитҳои табиии таълимӣ мегузашт ва таваҷҷуҳи донишҷӯёнро ба хусусияти қасбӣ-фарҳангшиносии таълим равона мекард. Он давоми 7 сол аз се давра иборат буд.

*Дар давраи якум (муқарраркунанда) (2015 – 2016)* - омӯзиш, таҳлил ва хулоسابарории адабиёти фалсафӣ, ҷомеашиносӣ, фарҳангшиносӣ, психологияӣ, педагогӣ ва матбуоти даврии ватаний ва хориҷӣ, ки ҷанбаҳои гуногуни масъалаи мавриди пажӯҳиширо равшаний мебахшиданд, анҷом дода шуд; омӯзиши ҳолати имрӯзаи проблемаи ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангӣ дар назария ва амалияи таҳсилоти олий; таҳлили таҷрибаи кори муаллифи таҳқиқот дар самти мазкур; дар муаллимони ояндаи ЗҲ ташаккул додани муносибати арзиший барои хусусиятҳои фарҳангшиносӣ; ташаккул додани донишҳо ва маҳоратҳои бунёдии мавзӯъҳои шифоҳӣ ва гуфтугӯӣ, мулоҳизаҳои монологӣ ва гуфтугӯиро ташкил намуд.

*Дар давраи дуюм (ташаккулдиҳанда) (2017 – 2019)* - андӯхтани иттилооти байнифарҳангӣ, коркард ва истифодаи ин иттилоот дар кори ояндаи қасбӣ буд. Шароитҳои педагогие, ки ба ташаккули самарарабахши салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён мусоидат менамоянд, ошкор гардонда ва аз ҷиҳати назариявӣ асоснок карда шуданд; озмоиши ташаккулдиҳанда сомон дода шуд, дастгоҳи мағҳумӣ, меҳвари таҳқиқот, соҳтори рисола, асбобу анҷоми кори таҷрибавӣ-озмоиши коркард карда шуд.

*Вазифаи давраи сеюм (ҷамъbastī-санҷишиӣ) (2020 – 2021)* - аз муайянгардонии санҷишии дараҷаҳои ташаккулёбии салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар гурӯҳҳои бисёрэтникиӣ; коркарди омории натиҷаҳои озмоиш, таҳияи ҷадвалҳо, диаграммаҳо, нақшаҳо; таҳлили натиҷаҳои озмоиш ва муқоисаи онҳо бо мақсадҳои дар пеш гузошташудаи озмоиш иборат буд.

Дар раванди ташхиси натицаҳои озмоиши муқарраркунанда барои муайян намудани хусусияти сифатии сатҳи ибтидоии ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар гурӯҳҳои бисёргондӣ пурсишҳои анкетавӣ ва супоришҳои санчиши тестӣ гузаронида шуданд, ки онҳо кор оид ба тафтиши донишҳо аз хусуси ањанаҳои кишвари забони мавриди омӯзиш, воқеиятҳои мавҷуда ва қоидаҳои рафткор дар ин кишварҳоро фаро мегирифтанд. Ҳангоми таҳлил таваҷҷуҳӣ назаррас ба маҳорат оид ба истифодаи методҳо ва технологияҳои шомили хусусияти байнифарҳангӣ дар машгулиятҳо ва фаъолияти берунисинфӣ зоҳир карда мешуд.

Андозаҳои санчишӣ ҳама давраҳои таҳқиқоти таҷрибавӣ-озмоиши: муқарраркунанда (солҳои 2015 – 2016), ташаккулдиҳанда (солҳои 2017 - 2019) ва ҷамъbastӣ-санчишӣ (2020 – 2021)-ро шомил буданд. Таҳлили натицаҳои бадастоварда тамоюли болоравии нишондиҳандаҳои донишҷӯёни ГО-ро нишон медиҳад, ки онҳо *дар сатҳи баланд* қарор доранд. Таҳарруки афзоиш аз рӯи меъёрҳои ангезавӣ-арзишӣ - 3,7 баробар, когнитивӣ - 2,5 баробар, рефлексивӣ-фаъолмандӣ - 3,6 баробар буд. Афзоиши мутаносиб дар ГС аз рӯйи ҳамон қисматҳо ба қайд гирифта шуд 1,1; 2,1; 2,3. Камшавии миқдори таълимгирандагони ГО, ки дар сатҳи «поён» қарор доштанд, ба мушоҳида гирифта шуд: марбут бо маҳаки ангезавӣ-арзишӣ - 3,6 баробар, когнитивӣ - 1,5 баробар, рефлексивӣ-фаъолмандӣ - 1,8 баробар (дар ГС афзоиши онҳо мутаносибан 1,1; 1,3 ва 1,4 баробарро ташкил дод). Дар анҷоми таҳқиқоти таҷрибавӣ-озмоиши тафовутҳои омории байни гурӯҳҳо ҷашмрас буданд.

Санчиши натиҷанокии рушди салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар гурӯҳҳои бисёргондӣ дар ДДОТ, ДДБ, МТМУ ва литсейҳо доир ба татбиқи созгори модели муаллифӣ дар дараҷаҳои гуногуни низоми таҳсилотӣ (дар литсей, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, гимназия, коллеж, дар низоми бакалавриат) шаҳодат медиҳад.

## Х У Л О С А Х О

Проблемаи коркарднамудаи мо «Методикаи ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар раванди омӯзиши забони хориҷӣ дар шароити муҳити бисёрфарҳангӣ» вобаста ба гояҳои бисёрфарҳангӣ дар раванди таълими забони хориҷӣ дар фазои таҳсилотии забонӣ таҳия карда шудааст. Дар асоси омӯзиши сарчашмаҳои назариявӣ ва методологӣ, амалисозии чунин равияҳо, мисли шахсиятӣ-фаъолмандӣ, арзишиносиӣ, бисёрэтникеӣ ва гайра, истифодаи технологияҳои инноватсионии педагогӣ, аз ҷумла таълими интерактивӣ, методҳои лоиҳасозӣ, технологияҳои таълими амсолавӣ, гузаронидани дарс-муаррифиҳо (рӯнамойиҳо), методҳои бозигии таълим ба ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар шароитҳои бисёрфарҳангӣ, омодагии донишҷӯён ба фаъолияти мутақобилаи педагогӣ дар ҳолати муоширати байнифарҳангӣ ва гайра, шароитҳои дидактикӣ, принсипҳо ва модели ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар шароитҳои бисёрэтникеӣ пешниҳод карда шудаанд.

Барои ба амал ҷорисозии самараноки технологияи ташаккули салоҳиятмандии педагогии донишҷӯён дар шароитҳои бисёрэтникии донишгоҳҳои омӯзгорӣ барномаи таҳқиқоти таҷрибавӣ-омӯзиший коркард гардид, ки он тафтиши шароитҳои пешниҳодкардашудаи педагогиро амалӣ намуд.

Азбаски модели функционалии ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар шароитҳои бисёрэтникеӣ ташкилаи соҳториест, ки ҷанбаҳои когнитивӣ ва коммуникативиро дар бар мегирад, муттаҳидсозии фарҳанг дар раванди таълими ҶҲ омӯхтани онро дар сатҳи байнифарҳангӣ низ талаб менамояд.

Барои дар амал ҷорӣ кардани муоширати байнифарҳангӣ бо назардошти ҳусусиятҳои лингвистӣ ва психологии он муҳассилин бояд салоҳиятмандии байнифарҳангӣ дошта бошанд. Ин салоҳиятмандӣ дорои табиати вижа аст. Он бо қисматҳои салоҳиятмандии

коммуникативии намояндаи забон монандие надорад ва метавонад танҳо ба коммуниканти байнифарҳангӣ - шахсияти забоние, ки ҳам хусусиятҳои фарҳангҳои гуногун, ҳам хусусиятҳои фаъолияти мутақобилаи фарҳангҳои мазкурро дарк намудааст, хос бошад. Салоҳиятмандии байнифарҳангӣ чунин қобилияtest, ки ба шахсияти забонӣ барои тавъамии худии фарҳангиро гум накарда, аз ҳудуди фарҳангӣ ҳудӣ баромадан ва сифатҳои ҳамоҳангсози фарҳангҳоро молик шудан имконият медиҳад.

Салоҳиятмандии байнифарҳангии нафари забони ҳориҷиро омӯзанд ба салоҳиятмандии коммуникативии ӯ муқоиса карда шуда, ба ҷанбаҳои он андозаи байнифарҳангӣ ворид месозад, аммо зимнан шомили қисматҳои худиест, ки онҳо ба салоҳиятмандии коммуникативӣ дохил намегарданд. Салоҳиятмандии байнифарҳангӣ ташаккули на фақат маҳоратҳои муоширати байнифарҳангӣ, балки маҳоратҳои истифодаи тартиботи эвристӣ ва стратегияҳои маърифати ҳамешагии хусусиятҳои фарҳангҳои мушаххас ва хусусиятҳои фаъолиятҳои мутақобила онҳоро, ки маҳсулнокии онро таъмин месозанд, пешбинӣ мекунад. Яъне раванди таҳсилот дар соҳаи таълими забонҳои ҳориҷӣ бояд на танҳо муҳассилинро бо донишҳо таъмин гардонда, маҳоратҳои онҳоро дар соҳаи СБФ ташаккул диҳад, балки ҳамчунин бояд ба шахсият чунон таъсир расонад, ки дар натиҷаи он шахсият ба организми ҳудрушдёбандай аз лиҳози эмотсионалӣ болиги зеҳнӣ-маърифатӣ табдил ёфта, тавонад аз уҳдаи ҳолатҳои нави бавуҷудомадаи фарҳангии муошират тавассути муайянсозӣ ё таҳияи асбобҳои нодири ҷустуҷӯ, коркард ва истифодаи амалии иттилоот барояд.

Ташаккули чунин намуди салоҳиятмандӣ бо истифодаи принципҳои вижай мағҳумҳои умумӣ (маърифат ва баҳисобгирии мағҳумҳои умумии фарҳангӣ, омӯзиши мутақобилаи аз лиҳози фарҳангӣ ҳамбастаи забонҳои модарӣ ва ҳориҷӣ, этнографӣ будан, стратегияҳои нутқиву рафторӣ, идрок намудан ва ҳис кардан, идоракунии ҳолатҳои психологии ҳуд, ҳамрайъӣ), мундариҷаи вижай забонҳои модарӣ ва

хориҷие, ки ҳам ҳусусиятҳои хориқаи фарҳанг, ҳам қонуниятҳои муоширати байнифарҳангиро ба ҳисоб мегирад, таъмин карда мешавад.

Маълумотҳои таҳқиқоти дар муассисаҳои таҳсилоти олии педагогӣ ва як қатор МТМУ-ҳои шаҳрҳои Душанбе ва Бохтар гузарондаамонро ба асос гирифта, мо тавонистем меъёрҳои дараҷаҳои ташаккулёбии салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯёнро дар раванди таълими забони хориҷӣ дар шароитҳои низоми кредитии таҳсилот муайян созем, ки ҳатмкунандаи муассисаҳои таҳсилоти олии педагогӣ - муаллими ояндаи забони хориҷӣ бояд ба онҳо мувофиқат кунад: қисмати ангезавӣ-шахсияти, пуррагии низоми донишҷои психологӣ-педагогӣ, маҳсус ва методӣ; чандомад ва дараҷаи зухури худсанчиши амалиёти таълимӣ-педагогии худ, худбаҳодиҳии ширкати худ дар кори якҷоя; ислоҳи рафтори худ ва ғайра.

Ташхис ва қиёси нишондодҳои асосии маҳоратҳои муоширати байнифарҳангии омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва донишҷӯён имкон дод, ки се дараҷаи ташаккулёбии онҳо муқаррар карда шавад: поён (бемаҳсул), миёна (маҳсулнок) ва баланд (касбӣ-эҷодӣ); омилҳои субъективие, ки ба он таъсири ҷашмгир расондаанд.

Ангезаҳое, ки шавқу рағбати бошууронаи донишҷуро ба фаъолияти омӯзгор ва ташаккулдиҳии шахсият ифода мекунанд, ангезаҳои иҷтимоӣ-касбӣ ва шахсятиро фаро мегиранд. Маҳоратҳои гностикий маҷмӯи донишҷои лингвистӣ ва психологӣ-педагогиро шомиланд.

Қисмати фаъолмандӣ дар маҳоратҳо, малакаҳо ва қобилиятҳои шахсият: маҳоратҳои конструктивӣ ва коммуникативӣ; таҳлили фаъолияти худ оид ба натиҷаҳои таҷрибаомӯзии педагогӣ, баҳодиҳӣ ва аз будаш зиёд баҳодиҳии қобилиятҳои худ, амалиёти педагогӣ, ояндабинии имкониятҳои худ зимни кор бо шогирдон; маҳоратҳои ташкилотчиғӣ ва банақшагирӣ ифода мейбад.

Ҳамчун асоси методологии ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар раванди таълими забони хориҷӣ дар

шароитҳои низоми кредитии таълим дар гурӯҳҳои бисёрэтниқӣ равияҳои шахсиятӣ-фаъолмандӣ, арзишиносиӣ ва ҳамгирой-фарҳангшиносие амал менамоянд, ки онҳо омӯзгори муассисаҳои таҳсилоти олиӣ ва муалими ояндаро ба амалигардонии принсипҳои субъективӣ, муколамавӣ, озодӣ ва масъулият, гуманитарикунонӣ, фарҳангтавъамӣ, рефлексивият, таҳаммулпазирӣ ва ҳамрайъӣ тамоюл медиҳанд.

Хусусияти инкишофи маҳоратҳои муоширати байнифарҳангии донишҷӯён дар шароитҳои бисёрэтникуи муассисаҳои таҳсилоти олии омӯзгорӣ ошкор карда шуд, ки он аз *ташкили қадам ба қадами таҳқиқоти манзури* назар иборат буда, зимнан давраи озмоиш, захираҳо, натиҷаҳои мониторингҳо, имкониятҳои ислоҳкунӣ дар ҳар давраи озмоиш нисбати номувофиқатӣ аз натиҷаи тарҳрезишударо ба ҳисоб гирифтааст.

Модели коркарднамудаи мо оид ба ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар шароитҳои бисёрэтникуи ДДОТ ва ДДБ дар раванди таълим истифодаи воситаҳои аёниӣ (аксҳо, ҷадвалҳо, нақшаҳо, моделҳо), ВТТ (компьютер, таҳтаи интерактивӣ, проектори мултимедиавӣ), маводҳои чопии ВАО, адабиёти илмӣ ва маълумотӣ, иттилооти интернетӣ, муаррифиҳои электронӣ ва гайраро пешбинӣ мекунад.

*Натиҷаҳои модел дар таҳарруки мусбати болоравии дараҷа ҳангоми ташаккулдиҳии салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар раванди таълими забони хориҷӣ дар шароитҳои низоми кредитии таҳсилот дар гурӯҳҳои бисёрэтниқӣ зоҳир мешавад. Ҳама қисматҳои модел байни ҳамдигар вобастаанд, онҳо ҳамчун як воҳиди том амал мекунанд. Кори озмоиширо мо бо тафтиши гунгунпаҳлу дар амал татбиқ намудем.*

Таҳқиқоти гузаронидашуда имкон дод бузургиҳои байнифарҳангии фаъолияти мутақобилае, ки маҳоратҳои зеринро ташаккул медиҳанд, муайян карда шаванд: ба зухур овардани таҳаммулпазирӣ, ҳусни таваҷҷуҳ, интиқодгарӣ; мувофиқати ақидаи худ ва ақидаи бегона; пешгирии ҳиссиёти тарсу ҳарос, маҳдудият, беэътиимодӣ дар назди

муошират; даст кашидан аз чунин сифатҳо, мисли нодуруст фаҳмидан ва тасаввуроти қолабӣ; маҳорати зоҳир кардани чандирии зеҳнӣ, бартарафсозии догматизм / худмеҳварии инфириодӣ.

Тафтиши модели коркардшударо мо дар раванди таҳқиқоти озмоишӣ, ки дар ДДОТ ва ДДБ, дар МТМУ ва литсейҳои шаҳрҳои Душанбе ва Бохтар зимни таълими забони хориҷӣ дар гурӯҳҳои бисёрэтнике гузашт, амалӣ кардем. Озмоиш дар се давра: муқарраркунанда, ташаккулдиҳанда, ҷамъбасткунанда гузашт.

Дар таҳқиқоти диссертационӣ тафтиши модели коркардшуда ва амалисозии шароитҳои педагогии пешниҳодшуда дар ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар ҷараёни таълими забони хориҷӣ дар шароитҳои низоми кредитии таҳсилот дар омӯзгорони ояндаи ЗХ дар корҳои таълимӣ, беруназсинӣ ва ҳангоми таҷрибаомӯзии педагогӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт.

Ба амал ҷорисозии шароити якуми педагогӣ тавассути кори сермаҳсул зимни ташаккулдиҳии муоширати байнифарҳангии донишҷӯён дар вақти омӯзиши ЗХ бо ташкили фаъолияти амалии онҳо, ки бо методи «фарогир» – иборат аз хониш ва кор бо матнҳои асл, ичрои машқҳо, ҳалли вазифаҳо бо роҳи суҳбат бо соҳибзабонон ва фаъолияти мутақобилаи муҳассилин татбик мейфт, гузаронда шуд.

Шароити дуюм аз истифодаи методҳои *шаклҳои интерактивии* кор иборат буд. Бештар ба шаклҳои гурӯҳӣ ва ҷуфтӣ кор таваҷҷӯҳ зоҳир карда шуд, ки онҳо ба туфайли фаъолияти мутақобилаи дохилигурӯҳӣ ва таъсиррасонии тарафайн тамоюли амалӣ доштанд.

Ба сифати шароити сеюм дар ГО «ҷорабиниҳои форигаздарсии тамоюли фарҳангӣ»: нишастҳои дӯстӣ бо иштироки донишҷӯёни хориҷӣ; воҳӯриҳо бо донишҷӯёне, ки таътили тобистонаро дар курсҳои зудомӯзии муассисаҳои таҳсилоти олии Аврупо ё ҶТ гузарондаанд, созмон дода шуданд.

Ба сифати шароити ҷорум ҳамоҳангсозии кори педагогии омӯзгорон дар гузаронидани корҳои тарбиявии муҳассилин доир ба

хусусиятҳои байнифарҳангии онҳо дар амал татбиқ карда шуд: баргузории клубҳои мубоҳисавӣ ва театр-фестивалҳо байни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии ш.Душанбе.

Ба сифати шароити панҷум санчиш ва ислоҳи кор зимни ташхиси дараҷаи маҳоратҳои ташаккулӯфтаи муоширати байнифарҳангии муаллимони ояндаи ҶХ гузаронида шуд. Дар давоми кори ташхисӣ тағйироте ошкор карда шуданд, ки онҳо дар таҳарруки инкишофи ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар раванди таълими забони хориҷӣ зимни омӯзиши ҶХ дар ГО ва ГС ба қайд гирифта шуданд.

Натиҷаҳои муайянгардонии ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар ҷараёни таълими забони хориҷӣ дар оғоз ва анҷоми кори таҷрибавӣ-озмоиши дар гурӯҳҳои озмоиши ва санчиши ҷунин буданд:

- миқдори донишҷӯёни дорои сатҳи пешрафтаи ташаккули маҳоратҳои таҳқиқшаванд 27 % афзуд, сатҳи миёна 26 % афзуд, дорои сатҳи аз 47 % поён кам шуд.

- дар гурӯҳи санчиши миқдори донишҷӯёни дорои сатҳи пешрафта 7 % афзуд, сатҳи миёна танҳо 8 % афзуд, сатҳи поён 19 % коҳиш ёфт.

Тафтиши кори таҷрибавӣ-озмоиши ва шароитҳои ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар раванди таълими забони хориҷӣ дар муҳити бисёрэтникии муассисаҳои таҳсилоти олии омӯзгорӣ *гояҳои асосии фарзияро тасдиқ намуда*, иҷропазирии амалӣ ва таъсирнокии худро исбот кард.

Дар натиҷаи таҳқиқоти диссертационии анҷомдодашуда оид ба проблемаи «Методикаи ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар раванди омӯзиши забони хориҷӣ дар шароити муҳити бисёрфарҳангӣ» **хуносаҳои зерин** бароварда шуданд:

1. Таҳлили кори таҷрибавӣ-озмоиши нишон дод, ки кори ҳадафмандона дар ташаккулдии салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар раванди таълими забони хориҷӣ дар асоси модели

тахиякардаи мо бо амалигардонии шароитҳои ҷудокардашудаи педагогӣ бештар дараҷаҳои баланд ва миёнаи ташаккулӯбии маҳоратҳои таҳқиқшавандаро дар муаллимони ояндаи 3Х таъмин мекунад [1-М, 3-М, 4-М, 6-М, 8-М].

2. Аз тариқи озмоиш тасдиқ карда шуд, ки ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар раванди таълими забони хориҷӣ ба донишҷӯёни шуъбаи забони олмонии муассисаҳои таҳсилотии олии педагогии озмоишии кишвар *давра ба давра* сурат мегирад ва зимнан аз давраи худмуайянкуни фарҳангии шахсият, ки дар ин давра донишҷӯ намояндаи фарҳангӣ худӣ мебошад, то давраи гуфтугӯи фарҳангҳо, ки дар ин давра донишҷӯ интиқолгари фарҳангҳо дар раванди таълими 3Х дар МТМУ ва ҳангоми таҷрибаомӯзии педагогӣ мебошад, мегузарад [2-М, 3-М, 5-М, 7-М, 9-М].

3. Ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар раванди таълими забони хориҷӣ қисми ҷудоинопазири омодасозии омӯзгори муосирест, ки дар шароитҳои ҷомеаи бисёрфарҳангӣ зиндагӣ ва фаъолият мекунад. Дар робита ба ин, мо моҳияти салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯёнро дар раванди таълими забони хориҷӣ, ки аз маҷмӯи қобилиятаҳои дарк ва ичрои фаъолияти муоширатӣ дар муҳити бисёрфарҳангӣ дар сатҳи хеле баланд иборат аст, равshan намудем [1-М, 2-М, 6-М, 7-М, 10-М].

4. Мубрамии ташаккулдиҳии салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар раванди таълими забони хориҷӣ дар муҳити бисёрфарҳангии муассисаҳои таҳсилоти олии омӯзгорӣ бо он муайян карда мешавад, ки равияҳои дидактикаи муассисаҳои таҳсилоти олий барои рушди комили шахсияти муҳассилин ва омодагии онҳо барои кори рақобатпазир дар ҳолатҳои сафарбарии байналмилалӣ ва ҳамгироӣ аён мебошанд [2-М, 4-М, 7-М, 11-М, 12-М].

5. Таҳқиқот натиҷанокии модели коркардшудаи ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯёнро дар раванди таълими забони хориҷӣ дар шароитҳои бисёрфарҳангӣ тасдиқ намуд, ки он

мақсад, принципо; шаклҳо, методҳо (гуфтугӯй, коммуникативӣ, эвристӣ, бозигӯй, методҳои лоиҳасозӣ, моделсозӣ), давраҳои асосӣ (муқарраркунанда, ташаккулдиҳанда ва ҷамъбасткунанда); натиҷа (сатҳи ташаккулёбии муошират: эҷодӣ, маҳсулнок ва бемаҳсул)-ро фаро меград [1-М, 2-М, 3-М, 11-М, 14-М].

6. Фанни «Амалияи нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ оид ба забони олмонӣ» (АНШҲ), ки дар асоси технологияи таълими кредитӣ-амсилаӣ коркард шуда, ба раванди таълим ворид кунонида шудааст, барои таъмини *давра ба давраи ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён* дар шароитҳои бисёрфарҳангии муассисаҳои таҳсилоти олии омӯзгорӣ якҷоя бо қисмҳои таркибии он дар асоси зерсатҳи бунёдӣ ҳангоми ташаккули салоҳиятмандиҳои лингвистӣ ва иҷтимоӣ-фарҳангии муаллимони ояндаи ҶҲ, амалисозии интихоби шаклҳо ва технологияҳои гуногуни инфириодикунонӣ ва тафриқақунонии таълим мусоидат намуд [3-М, 4-М, 12-М, 16-М, 17-М].

7. Технологияи педагогӣ дар таълими ҶҲ бо мақсади омодасозии муаллимони оянда ба фаъолияти мутақобилаи педагогӣ дар ҳолати муоширати байнифарҳангӣ ҳамчун технологияи пешӯдами шахсиятӣ-фаъолмандӣ амал мекунад ва ба низоми анъанавӣ ҳамчун яке аз шароитҳои самарабахш дар раванди таълими забони ҳориҷӣ дар шароитҳои низоми кредитии таълими муассисаи таҳсилоти олии омӯзгорӣ мебошад [4-М, 5-М, 13-М, 15-М, 18-М].

## ТАВСИЯХО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАХОИ ТАҲҚИҚОТ

Натичаҳои таҳқиқоти «Методикаи ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар раванди омӯзиши забони хориҷӣ дар шароити муҳити бисёрфарҳангӣ»-ро ҷамъбаст карда, диссертант барои истифодаи амалии онҳо **тавсияҳои зеринро** пешниҳод мекунад:

1. Ҳангоми лексияҳонӣ ба он таваҷҷуҳ намудан лозим аст, ки проблемаҳои назариявӣ дар ҳаёт амалий карда шаванд, онҳо бояд хусусияти ҳолатӣ дошта бошанд ва ба ташаккулёбии малакаҳои ҳаётии муаллимони ояндаи забонҳои хориҷӣ мусоидат кунанд.

2. Дар вақти машғулиятҳои синфӣ ва форигаздарсӣ ба парвариши таҳаммулпазирӣ ва ҳамрайъии донишҷӯён, сифатҳои пешбари шахсиятӣ, ки ба ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангӣ мусоидат мекунанд, таваҷҷуҳ намудан зарур аст.

3. Ба ташкили раванди таълим дар асоси низоми кредитӣ-амсилавии таълим (қабули санчишу имтиҳонот) таваҷҷуҳи хоса зоҳир карда шавад.

4. Интихоби шаклҳо, тарз ва технологияҳои гуногуни таълими проблемавие, ки хусусиятҳои дараҷаи муайяни таҳсилотро ба ҳисоб мегиранд, бояд афзалиятнок бошад.

5. Раванди таълими ЗҲ дар соҳаи коммуникатсияи дорои тамоюли қасбӣ дар сатҳи байналмилалӣ созмон дода шавад.

6. Ба истифодаи муносибати рефлексивӣ ба омӯзиши ЗҲ дар муҳити бисёрэтникӣ таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир карда шавад.

7. Ба фаъолияти мустақилонаи донишҷӯён, баландбардории ангезаи онҳо, омодагии онҳо ба худомӯзӣ дар давоми тамоми зиндагӣ эътибор дода шавад.

8. Шароитҳое, ки ба фаъолияти пурсамари мутақобилаи муҳассилин ва муаллимон дар соҳаи муоширати байналмилалӣ мусоидат мекунанд, фароҳам оварда шаванд.

9. Коркарди воҳидҳои забонӣ ва соҳторҳои грамматикӣ дар ҳолатҳои монологӣ, ки ба дараҷаи ниҳоӣ ба ҳолатҳои барои фарҳанги кишвари мазкур воқеӣ ва хос тавъаманданд (масалан, муоширатҳо дар фурудгоҳ, тарабхона, мағоза, дар меҳмонӣ ва ғайра), вусъат дода шавад.

10. Зимни мавҷудияти воситаҳои зарурии техникӣ муоширати воқеӣ бо намояндагони фарҳанги хориҷӣ (мукотиба тавассути почтаи электронӣ, дар чат, дар форум; гунаи идеалиӣ - муошират тавассути Skype, WhatsApp, Imo, Viber ва ҳоказо васеъ ба роҳ монда шавад.

11. Нақшаҳои таҳқиқӣ ва эҷодие, ки бо мавзӯъҳои омӯхташаванда вобастаанд, аммо ғайр аз ҷустуҷӯ ва пешниҳоди иттилооте, ки таҳлили байнифарҳангии иттилоти мазкуро дар бар мегирад, бештар тарҳрезӣ карда шавад.

12. Таҳлили лингвистӣ ва байнифарҳангии маводҳои асл, сар карда аз асарҳои матбуотӣ ва анҷом бахшида бо филмҳо ё навигариҳои ҶФО ва ИМА тавассути Интернет мунтазам ба роҳ монда шавад.

Ҳамин тавр, таҳқиқоти гузарондашуда имкон дод, ки маҷмӯи шароитҳои педагогии беҳтарин барои ташаккулдиҳии мақсадноки салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар раванди таълими забони хориҷӣ дар шароити муҳити бисёрэтникии муассисаҳои таҳсилоти олии омӯзгорӣ асоснок ва пешниҳод карда шавад. Муайян гардонда шуд, ки ташаккулдиҳии салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар раванди таълими забони хориҷӣ дар ҳолати равияи шахсияй-фаъолмандӣ имконпазир ва самаранок аст, ки зимнан муошират аз мавқеи гуманистӣ ҳамчун раванди зич алоқаманд бо зарурати ҷамъиятӣ ва талаботи шахсӣ дар азхудкунӣ ва тақвиятдиҳии таҷрибаи иҷтимоии шахсияти фарҳангӣ-забонӣ, такомулдиҳии имкониятҳои маърифатӣ ва шахсии вай баррасӣ мегардад.

## РЎЙХАТИ АДАБИЁТ

### Рўйхати сарчашмаҳои истифодашуда

- [1]. Абдулина, О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования // О.А.Абдулина [Текст]. – М.: Просвещение, 1984. – 208 с.
- [2]. Абрамкина, О.Г. Учебный диалог как средство формирования коммуникативной культуры обучающихся // О.Г.Абрамкина [Текст]: дис. ... канд.пед.наук. – Орел, 2003. – 243 с.
- [3]. Авганов, С.С. Профессиональная подготовка будущего учителя иностранных языков на основе применения компьютерных технологий для общеобразовательных школ (на материале английского языка) // С.С.Авганов [Текст] : дис. ... д-ра пед.наук. – Душанбе, 2010. – 356 с.
- [4]. Аванесов, В.С. Современные методы обучения и контроля знаний // В.С.Аванесов [Текст]. -Владивосток: Изд-во ДГТРУ, 1999. - 125 с.
- [5]. Агеев, В.С. Межгрупповое взаимодействие // В.С.Агеев [Текст]. -М.: Изд-во МГУ, 1990. -240 с.
- [6]. Алиев, С.Н. Научно–педагогические основы формирования профессиональной компетенции будущих учителей иностранных языков в педвузах Республики Таджикистан (на материале английского языка) // С.Н.Алиев [Текст]: дис. ...д-ра пед. наук. - Душанбе, 2009. – 370 с.
- [7]. Алиев, С.Н. Общая методика обучения иностранным языкам (на тадж.яз.) // С.Н.Алиев [Текст] / Учебник для студентов факультетов иностранных языков педагогических университетов. -Душанбе: ТГПУ, 2013. -336 с.
- [8]. Алхазишвили, А.А. Основы овладения устной иностранной речью // А.А. [Текст]. -М.: Просвещение, 1988. -127 С.
- [9]. Андронкина Н. М. Когнитивно–деятельностный подход к формированию лингвосоциокультурной компетенции в обучении немецкому языку студентов языкового вуза. Автореф.дис. ... д-ра пед. наук. - Санкт-Петербург, 2009. -50 с.
- [10]. Артемов В. А. Психология наглядности при обучении иностранным языкам / В. А. Артемов // Преподавание иностранного языка. Теория и практика. М., 1971. - С. 241-258.
- [11]. Асмолов, А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения // А.Г. Асмолов [Текст] // Педагогика. - 2009. - №4. - С.18-22.

- [12]. Атарщикова, Е.Н. Сопоставительное изучение языков и культур: лингводидактические аспекты межкультурной коммуникации // Е.Н. Атарщикова [Текст] // Материалы 45 науч.-метод. конф. "Университет, наука региону" Редкол.: Е.Н. Атарщикова (отв. ред.) и др. 2000. –С.42-46.
- [13]. Байденко, В.И. Болонский процесс: проблемы, опыт, решения. Изд. 2-е, испр. и доп./ В.И.Байденко [Текст]. - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006.- 111 с.
- [14]. Балыков Н. П. Психология и педагогика. Тесты для контроля знаний студентов. – М., 2007. -246 с.
- [15]. Бандаев, С.Г. Многоуровневое высшее профессиональное образование и проблемы его реализации на практике //С.Г. Бандаев [Текст] // -Сб. Подготовка педагогических кадров: Материалы международной конференции, Душанбе, 18-19 сентября 2001 года. – Душанбе: ТГПУ, 2001.- 184 с.
- [16]. Бахтин, М.М. Что такое культура /М.М. Бахтин [Текст]. -М., 1999. - 54 с.
- [17]. Белкина, В.Н. Принцип диалогичности в процессе профессиональной подготовки студентов к регулированию взаимодействия детей со сверстниками / В.Н. Белкина [Текст] // Развитие системы непрерывного образования в университетском комплексе педагогических учреждений Ярославской области. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2003. – С. 284-286.
- [18]. Берберян А. С. Активизация самостоятельной работы студентов на основе экзистенциально-гуманистической концепции личностноцентрированного обучения в вузе // Российский психологический журнал. 2009. –Т. 6. – № 5. – С. 15–22
- [19]. Бережнова, Д.Б. Фоновое знание в контексте образовательной среды // Д.Б.Бережнова [Текст]. Личность и ее бытие: Социально-психологические аспекты бытия личности в местном сообществе. – Краснодар, 2002. – с. 15-18.
- [20]. Бесpal'ko, B.P. Педагогика и прогрессивные технологии обучения // B.P.Беспалко [Текст]. - M.,1995.
- [21]. Библер, В.С. Культура. Диалог культур (Опыт определения) // В.С.Беспалко [Текст]. Вопр. философии. 1989. -№ 6. - С. 31–42.
- [22]. Бикитеева Р.Р. Формирование межкультурной компетентности студента: личностно-смысловой аспект: автореф. дис. канд. пед. наук. –Оренбург. – 2007. -24 с.

- [23]. Бим, И.Л. Личностно-ориентированный подход – основная стратегия обновления школы / И.Л. Бим [Текст] // ИЯШ. –2002. – № 2. –С. 11-15.
- [24]. Богин, Г.И. Модель языковой личности в ее отношении к разновидностям текстов // Г.И.Богин [Текст]: Автореф. дис... д-ра филол. наук. -Л., 1984. -31 с.
- [25]. Бодалев, А.А. О субъективных факторах творческой деятельности человека // А.А. Бодалев, Л.А. Рудкевич [Текст]: Педагогика. -1995. - №3. - С. 67-73.
- [26]. Бодалев, А. А., Ковалев, Г. Л. Психологические трудности общения и их преодоление // А.А.Бодалев, Г.Л.Ковалев [Текст]: Педагогика. - 1992. - № 5-6. - С. 65-70.
- [27]. Бойко В.В., Ковалев А.Г., Панферов В.Н. Социально-психологический климат коллектива и личность // В.В.Бойко и др. [Текст]. - М.: Мысль, 1983. - 196 с.
- [28]. Бондаревская, Е.В. Педагогическая культура как общественная и личная ценность / Е.В.Бондаревская [Текст]: Педагогика. -1999. №3. –С-62.
- [29]. Бостанжи А.П. Тренинг преодоления межкультурных конфликтов: учеб.-метод. пособие / А.П. Бостанжи. – М.: Артеник. – 2008.-158 с.
- [30]. Браун, С.В. Информационные аспекты, способствующие повышению мотивации изучения немецкого языка в школе / С.В. Браун [Текст] // Иностр. яз. в шк. - 2002. - №2. - С. 32-35.
- [31]. Бутенко, А.В. Критическое мышление: метод, теория, практика /А.В. Бутенко [Текст]: учебно-метод. пособие.– М.: МИРОС, 2002.
- [32]. Вазина, К.Я. Саморазвитие человека и модульное обучение /К.Я.Вазина [Текст]. - Н. Новгород, 1992. - 144 с.
- [33]. Вайсбурд М. Л. Обучение пониманию иноязычного текста при чтении как поисковой деятельности / М. Л. Вайсбурд, С. А. Блохина // Иностранные языки в школе. 1997. - № 1. - С. 19-24; № 2. - С. 33-38.
- [34]. Вафеев, Р.А. Этноязыковые, культурные факторы в процессе обучения языкам / Р.А.Вафеев [Текст] // Языковые и культурные контакты народов Республики Башкортостан в условиях двуязычия. -Уфа, 2007. -С.71-76.
- [35]. Василенко, Ю., Подзолков, М., Тиняков, А., Бологов, Е. Тестовая система оценки знаний и её применение в высшей школе. URL: [ostu.ru/sekcija1.htm](http://ostu.ru/sekcija1.htm)
- [36]. Веденина, Л.Г. Межкультурное обучение как полилог языков и культур / Л.Г.Веденина [Текст] // Межкультурная коммуникация: тез.докл. Иркутск, 1993. -С.18-21.

- [37]. Вербицкий, А.А. Развитие мотивации студентов в контекстном обучении. Монография /А.А.Вербицкий, Н.А.Бакшаева [Текст]. -М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2000.-268 с.
- [38]. Верещагин, Е. М. Язык и культура / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров [Текст]. — М.: Русский язык, 1990. -132 с.
- [39]. Выготский, Л.С. Педагогическая психология /Л.С. Выготский [Текст]. - М.: Педагогика, 1991. - 480 с.
- [40]. Гальперин, П.Я. Введение в психологию / П.Я. Гальперин [Текст]. — М.:Книжный дом «Университет», 1999. -332 с.
- [41]. Гальскова, Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие для учителя / Н.Д. Гальскова [Текст].-М.: АРКТИ, 2003.-192 с.
- [42]. Гез, Н.И. Формирование коммуникативной компетенции как объект зарубежных методических исследований / Н.И.Гез [Текст] // Иностранные языки в школе. – 1985. - № 2. - С.18-22.
- [43]. Глузман А. Инновационные технологии обучения в системе университетского педагогического образования. URL: [iee.org.ua/conf\\_artide39.pdf](http://iee.org.ua/conf_artide39.pdf)
- [44]. Голицына, И.Н. Мобильное обучение как новая технология в образовании / И.Н.Голицына, Н.Л.Половникова [Текст] // Образовательные технологии и общество. -2011. -№ 1. -С. 241-252.
- [45]. Гомелева, О. В. Межпредметные связи в формировании коммуникативных умений / О.В.Гомелева [Текст]. - Иностр. языки в школе, 1987, № 6. -С.71-73.
- [46]. Гонтарь, Г.И. Использование проблемного подхода при обучении иностранному языку: Автореф.дис. ... канд.пед.наук / Г.И.Гонтьарь [Текст]. - М., 1987. – 23 с.
- [47]. Горовая, В.И. К вопросу о проектировании в инновационной деятельности / В.И.Горовая [Текст] // Проектирование инновационных процессов в социокультурной и образовательной сферах. - Сочи, 2002.- С. 66-68.
- [48]. Государственная программа компьютеризации общеобразовательных школ Республики Таджикистан на 2011-2015 годы.
- [49]. Государственная программа совершенствования преподавания и изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан на 2004 – 2014 годы (его продления на 2020 -2030 гг.). Постановление Правительства РТ от 2.12.2003 г. под № 508. Нормативно-правовые

- акты системы образования. – Душанбе, 2003. - № 3. – 70 с. (текст на тадж. и русск. яз.).
- [50]. Гришаев, М.П. Психологические механизмы взаимодействия мотивации и способностей студентов в обучении иностранным языкам: автореф.дис ... канд.психол.наук / М.П.Гришаев [Текст]. – Нижний Новгород, 2010.-24 С.
- [51]. Грушевицкая Т.Г. Основа межкультурной коммуникации. М.: Юнит, 2002. -352 с.
- [52]. Гурвич, П.Б. Обучение ведению парного и группового диалога в школе / П.Б.Гуревич [Текст] // Иностр. языки в школе. - 1973. - №5. - С.53-62.
- [53]. Гусева, О.Ю. Особенности развития этнической идентичности в процессе межкультурного взаимодействия и в ситуацииmonoэтнической среды /О.Ю.Гусева [Текст] // Журнал прикладной психологии, 2003, № 6. - С. 38-43.
- [54]. Гусейнова, Т.В. Практическая направленность методической подготовки учителей русского языка: автореф. дис. ...д-ра пед. наук / Т.В.Гусейнова [Текст]. -Душанбе, 1998. -38 с.
- [55]. Гуськова, Т. В. Организация учебного процесса в высшей школе с использованием модульно-рейтинговой технологии: на примере технического вуза: дисс. ... канд. пед. наук/ Т.В.Гуськова [Текст]. – Пенза, 2008.-С.78.
- [56]. Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения /В.В. Давыдов [Текст]. -М.: ИНТОР, 1996. -544 с.
- [57]. Даутова О. Б., Крылова О. Н. Современные педагогические технологии в профильном обучении: учебно-методическое пособие для учителей / под ред. А. П. Тряпициной. – СПб.: КАРО, 2006. – 247 с.
- [58]. «Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным и этническим, религиозным и языковым меньшинствам», принятая ООН на 47 сессии 92-го пленарного заседания от 18 декабря 1992 г.
- [59]. «Декларация принципов толерантности», принятой 16 ноября 1995 г.в Париже на двадцать восьмую сессию Генеральной конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры. – Париж, 1995.
- [60]. Денисова, Л.Г. Драматические игры для творческого этапа обучения / Л.Г.Денисова [Текст] // ИЯШ. — 1990. — № 2. — С. 101-105.
- [61]. Деркач, А.А. Акмеологические резервы развития творческого потенциала личности /А. А.Деркач [Текст]. - М.: РАГС, 2001.- 538с.
- [62]. Джамшедов, П.Д. и др. Очерки о сопоставительном изучении английского и таджикского языков: учебное пособие /П.Д.Джамшедов и др. [Текст]. –Душанбе, 1988. -150 с.

- [63]. Евдокимова, М.Г. Компьютерные технологии обучения иностранным языкам: методологические и педагогические аспекты /М.Г.Евдокимова [Текст] // Телекоммуникации и информатизация образования. -2001, №4.- С.47-57.
- [64]. Жинкин Н.И. Психологические особенности спонтанной речи, М.; Просвещение, 1967.
- [65]. Загвязинский, В. И. Инновационные процессы в образовании и педагогическая наука / В. И. Загвязинский [Текст] // Инновационные процессы в образовании: сборник научных трудов. - Тюмень, 1990. - С. 5-14.
- [66]. Закон Республики Таджикистан «О науке и государственной научно-технической политике». -Душанбе,1998.
- [67]. Закон Республики Таджикистан «Об информатизации» (ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 2001г., №7; 2005г. №12)
- [68]. Закон Республики Таджикистан «Об образовании» (в новой редакции). Принят Правительством РТ от 14.05.2004 под № 34. – Душанбе, 2004. – 92 с. (текст на тадж. и русс.яз.). ш. Душанбе, 22 июля соли 2013, № 1004
- [69]. Закон Республики Таджикистан «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» // Мактаби оли. Часть 1: Сборник нормативно-правовых документов в сфере вузовского профессионального образования. -Душанбе, «ИТЭС», 2007. – С.5-57. (текст на тадж.яз.).
- [70]. Закон Республики Таджикистан о языке. –Душанбе: Ирфон, 1993. – 40 с.
- [71]. Зеер, Э.Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход: учеб. пособие / Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, Э.Э. Сыманюк [Текст]. – М.: Изд-во Московского психолого-социального института, 2005. – 216 с.
- [72]. Зимняя И. А. Личностно-деятельностный подход к обучению русскому языку как иностранному / И.А.Зимняя [Текст] // Русский язык за рубежом, 1985, № 5...." [Источник: [http://psychlib.ru/mgppu/ZOsv-01/ZLD-244.HTM#\\$p244](http://psychlib.ru/mgppu/ZOsv-01/ZLD-244.HTM#$p244)]
- [73]. Зимняя, И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании /И.А.Зимняя [Текст]. - М., 2004. - 42 с.
- [74]. Зновенко, Л.В. Развитие академической мобильности студентов педагогического вуза в условиях непрерывного образования: дис. ... канд.пед.наук / Л.В.Зновенко [Текст]. – Омск, 2008. – 272 с.

- [75]. Иванова, О.В. Особенности педагогического взаимодействия преподавателя и студентов в процессе изучения иностранного языка (на материале негуманитарного вуза): автореф.дис. ... канд. пед. наук / О.В.Иванова [Текст]. -Барнаул, 2003. – 24 с.
- [76]. Ильин, Г.Л. Личностно-ориентированная педагогическая технология: научный доклад / Г.Л. Ильин. М., 1999. - 24 с.
- [77]. Игнатенко, Н. А. Факторы формирования иноязычной социокультурной компетенции будущего учителя: дис. ... канд.пед.наук / Н.А.Игнатенко [Текст]. – Воронеж, 2000. -162 с.
- [78]. Иматова, Л.М. Теоретическая обусловленность осуществления приемственности в непрерывном образовании детей дошкольного и младшего школьного возраста в условиях формирования языковой личности: дис.док. пед.наук / Л.М.Иматова [Текст]. -Душанбе, 2013.-390с.
- [79]. Исаев, И.Ф., Ситникова, М.И. Творческая самореализация учителя: Культурологический подход / И.Ф.Исаев, М.И.Ситникова [Текст]. – Белгород - М., 1999.
- [80]. Искандарова, О.Ю. Теория и практика формирования иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности специалиста: автореф. дис. ... д-ра пед.наук / О.Ю.Искандарова [Текст]. - Оренбург, 1999. – 38 с.
- [81]. Каган, М.С., Эткинд, А.М. Общение как ценность и как творчество / М.С.Каган, А.М.Эткинд [Текст] // Вопросы психологии. — 1988. - № 4.-С.67-72.
- [82]. Кадыров, И. Межпредметные связи как средство идеино-политического воспитания студентов: автореф. дис. ... канд.пед.наук / И.Кадыров [Текст]. -Душанбе, 1981.-19 с.
- [83]. Кабардов, М.К. Коммуникативные и когнитивные составляющие языковых способностей (индивидуально-типологический подход): дис. ... д-ра психол.наук / М.К. Кабардов [Текст]. –М., 2001. -354 с.
- [84]. Каримова, И.Х. Теоретические основы гуманизации гуманитарного образования учащихся таджикских школ: автореф. дис. ... док.пед.наук / И.Х.Каримова [Текст]. -Душанбе, 2000. -46 с.
- [85]. Каршиева, Г.Г. Методика формирования умений профессионально-культурологического общения студентов в мультиэтнической среде педагогического вуза: дисс. ... канд. пед. наук / Г.Г.Каршиева [Текст].–Душанбе, 2018.-172 с.
- [86]. Китайгородская Г.А. Интенсивное обучение иностранным языкам: теория и практика. – М.: Русский язык, 1992. – 254 с.

- [87]. Кларин М. В. Технологии обучения: идеал и реальность. – Рига, 1999. -186 с.
- [88]. Клепцова, Е.Ю. Психология и педагогика толерантности / Е.Ю.Клепцова [Текст]. - М.: Академический Проект, 2004. – 176 с.
- [89]. Коблова, Л.П. Методика обучения дискуссии на третьем курсе языкового вуза (на материале немецкого языка): дис. ... канд.пед.наук / Л.П.Коблова [Текст]. -М.,1973. -233 с.
- [90]. Коваленко Е. Инновационные образовательные технологии и их внедрение в вузе. URL: [wwwuniversitys.ru/Kovalenko.pdf](http://wwwuniversitys.ru/Kovalenko.pdf)
- [91]. Колкер, Я.М., Устинова, Е.С. Как достигается сотрудничество преподавателя и обучаемого? / Я.М.Колкер, Е.С.Устинова [Текст] // ИЯШ. – 2000. - №1 – С.28-33.
- [92]. Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языке. М.: Наука, 1990. -103 с.
- [93]. Коменский, Я.А. Великая дидактика / Я.А.Коменский [Текст] // Избранные педагогические сочинения. - М., 1955.
- [94]. Кон И.С. Национальный характер: миф или реальность? Новый мир, 1968. №9.- С.219.
- [95]. Конышева, А.В. Игровой метод в обучении иностранному языку / А.В.Конышева [Текст]. -СПб.: КАРО, 2006.-С.49.
- [96]. Концепция этнокультурного образования в Республике Таджикистан. Постановление Правительства РТ № 50 от 16 февраля 1998 г.
- [97]. Коростылева, Л.А., Советова, О.С. Психологические барьеры и готовность к нововведениям: учебное пособие / Л.А.Коростылева, О.С.Советова [Текст]. - СПб, 1995. – 33 с.
- [98]. Коротаева, Е.В. Интерактивное обучение: организация учебных диалогов / Е.В. Коротаева [Текст] // Русский язык в школе, 1999. №5, С.3-8
- [99]. Костенчук, И.А. Диалог в педагогическом общении (О предмете педагогического общения) / И.А.Костенчук [Текст] // сб.: Гумманизация воспитания в современных условиях; под ред. О.С. Газмана и И.А. Костенчука. -М.: УВЦ «Инноватор», 1995 . -С.14 - 23.
- [100]. Костюк, С.В. Полилог в деловом общении / С.В.Костюк [Текст] // Вестник МГУ. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. -М., 2001. - № 3. - С. 88-99.
- [101]. Кукуев, А.И. Диалог культур в содержании образования как средство интеграции личности в системы мировой и национальной

- культур / А.И.Кукуев [Текст] // Стандарты и мониторинг в образовании. 2002. - № 2. - С. 54-55.
- [102]. Куликова, Л.Н. Проблемы саморазвития личности / Л.Н.Куликова [Текст]. -Благовещенск, 2001.-342 с.
- [103]. Куницына, В.Н., Казаринова, Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение / В.Н.Куницына и др. [Текст]. – СПб.: Питер, 2001. – 544 с.
- [104]. Купавцев, А.В. Деятельностный аспект процесса обучения / А.В.Купавцев [Текст] // Педагогика. - 2002. -№ 6. - С.44-66.
- [105]. Латыпов, Д. Н. Социально-педагогические основы формирования этнокультуры молодежи (На материалах Республики Таджикистан): дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.05 / Д.Н.Латыпов [Текст]. - СПб., 2001. - 477 с.
- [106]. Лебедева, Н.М., Лунева, О.В., Стефаненко, Т.Г. Межкультурный диалог в школе. Кн. 1. Теория и методология / Н.М.Лебедева и др. [Текст]. – М.: РУДН, 2004. – 195 с.
- [107]. Лейфа, И.И. Социокультурный аспект в формировании профессиональной компетенции будущего учителя иностранного языка: дис. ... канд. пед. наук / И.И.Лейфа [Текст].- М.: 1995. -163с.
- [108]. Леонтьев, А.А. Что такое деятельностный подход в образовании / А.А.Леонтьев [Текст] // Начальная школа плюс. - 2001. - №1 - С.3-6.
- [109]. Лутфуллоев М. Инсон ва тарбия. – Душанбе: Матбуот, 2008. – 400 с.
- [110]. Маджидова, Б. Народные традиции и обычаи как средство формирования нравственных качеств детей в семье: дис. ... д-ра пед. наук / Б.Маджидова [Текст]. - Душанбе, 2004. - 298 с.
- [111]. Маслоу, А. Мотивация и личность = Motivation and Personality /А.Маслоу [Текст] // Пер. А. М. Татлыбаевой. - СПб.: Евразия, 1999. - 478 с.
- [112]. Махмутов, М. И. Проблемное обучение. Основные вопросы теории /М.И.Махмутов [Текст]. -М.: Педагогика, 1975. С.68-115.
- [113]. Мильруд, Р.П., Носонович, Е.В. Критерии содержательной аутентичности учебного текста / Р.П.Мильруд, Е.В.Носонович [Текст] // ИЯШ. -1999. -№ 2. -С. 8–12.
- [114]. Миролюбов, А.А.Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность /А.А.Миролюбов [Текст].- М.: Титул, 2010.- 464 с.
- [115]. Митина, Л.М. Психология профессионального развития учителя: автореф. дис. ... д-ра психол.наук /Л.М.Митина [Текст]. -М.,1995. – 38 с.

- [116]. Мороз, В.В., Белая, Г.В. Креативно-ценное взаимодействие «преподаватель-студент» в процессе обучения иностранному языку студентов неязыковых специальностей / В.В.Мороз, Г.В.Белая [Текст] // Вестник ОГУ №12 (161) /Декабрь`2013. –С.52-58.
- [117]. Мкртчян Л. А., Казданян С. Ш. Инновационные технологии обучения в системе вузовского образования: сб. статей Международной научной конференции «Вызовы XXI века и аспекты человеческого развития» (20–22 октября 2010). – Ереван, 2010. С. 27–31.
- [118]. Морозова, И.Г. Использование дискуссии на занятиях иностранного языка в рамках проблемного обучения при подготовке современных специалистов / И.Г.Морозова [Текст] // Иностр. языки. Теория и практика, 2010. -№ 1. –С.25-35.
- [119]. Мусин, И.Х. К понятию о языковой и речевой интерференции в условиях двуязычия / И.Х.Мусин [Текст] // Билингвизм и диглоссия. -М., 1989. - С. 31 - 32.
- [120]. Национальная концепция воспитания Республики Таджикистан: Постановление Правительства РТ от 3.03.2006 г., № 94 / Мактаби оли. Часть 1: Сборник нормативно-правовых документов в сфере вузовского профессионального образования. -Душанбе, «ИТЭС», 2002. – С.92-121. (текст на тадж.яз.).
- [121]. Национальная концепция образования Республики Таджикистан: Постановление Правительства РТ от 3.05.2002 г. № 200 / Мактаби оли. Часть 1: Сборник нормативно-правовых документов в сфере вузовского профессионального образования. -Душанбе, «ИТЭС», 2007. – С.92-121. (текст на тадж.яз.).
- [122]. Национальная стратегия развития высшего профессионального образования в Республике Таджикистан на 2007-2015 годы. – Душанбе, 2007.
- [123]. Негматов, С.Э. Актуальные проблемы поликультурного и полилингвального образования: монография / С.Э.Негматов [Текст]. - Душанбе: «Сифат», 2016. -189 с.
- [124]. Никитина, О.А. Национальный менталитет и проблемы изучения языка / О.А.Никитина [Текст] // Сб.: Язык как основание культуры: Сборник научных материалов XXXVII НТК ППС УлГТУ. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. - С. 34-37.
- [125]. Новоженина, Е.В. Становление партнерских отношений преподавателя и студентов в вузе: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Е.В.Новоженина [Текст]. -Волгоград, 2002. –С.62.

- [126]. Нуров, А. Национальные и общечеловеческие ценности и их роль в нравственном воспитании подрастающего поколения. Дис ... д-ра пед. наук. - Душанбе, 2004. – 288 с.
- [127]. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка / Совет Европы, Департамент по языковой политике, Моск. гос. лингвист.ун– т. – Страсбург ; - М., 2001.
- [128]. Огольцова, Н. Н. Мультимедийные проекты как форма интеграции педагогических и информационных технологий / Н. Н. Огольцова, В. А. Стародубцев [Текст] // Информатика и образование. - 2007.- № 7 .- С. 104-106.
- [129]. Павленко, Е.И. (Сорокина, Е.И.) Использование аутентичных текстовых материалов при обучении иностранному языку / Е.И.Павленко (Е.И.Сорокина) [Текст] // Профессиональное лингвообразование: мат-лы III междунар. науч.-практ. конф. Н. Новгород: Изд-во Волго-Вят. акад. гос. службы, 2009. С. 148-150.
- [130]. Пассов, Е.И., Кузовлев, Е.П., Коростелев, В.С. Цель обучения иностранному языку на современном этапе развития общества / Е.И.Пассов и др. [Текст] // ИЯШ. – 1997. - № 6. – С.29-33.
- [131]. Пассов, Е.И. Коммуникативное иноязычное образование: Готовим к диалогу культуры: пособие для учителей / Е.И.Пассов [Текст]. — М., 2003. — 184 с.
- [132]. Педагогика: учебник / Л. Крившенко и др.; под ред. Л. Крившенко. – М., 2005.
- [133]. Полат, Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка / Е.С. Полат [Текст] // ИЯШ. - 2000. - № 2. - С. 3-10. - № 3. - С. 3-9.
- [134]. Полат, Е.С. Обучение в сотрудничестве / Е.С.Полат [Текст] // ИЯШ. -2000. - № 1. - С. 5-6.
- [135]. Полат Е. С. Учимся вместе, учимся в сотрудничестве. – М., 1996
- [136]. Петерсон, Л.Г. Что значит «уметь учиться» / Л.Г.Петерсон [Текст] . –М., 2006. –С.47.
- [137]. Попова, В. И. Внеаудиторная деятельность студентов: Теория и социально-педагогическая практика: дис. ... д-ра пед. наук / В.И. Попова [Текст]. – Оренбург, 2003. – 332 с.
- [138]. Порфириев Г. А. Обучение в сотрудничестве. – М., 1996. -225 с.
- [139]. Равен, Дж. Компетентность в современном обществе / Дж.Равен [Текст] // Выявление, развитие и реализация. - М., Когито-Центр, 2002. - 396 с. (англ. 1984).

- [140]. Разумова, Е. В. Методика обучения иностранным языкам в высших учебных заведениях / Е.В.Разумова [Текст]. - М.: Просвещение, 2006. - 287 с.
- [141]. Рахимзода, Х. Традиции таджикского народа и их роль в подготовке старшеклассников к семейной жизни / Х.Рахимзода [Текст]. — Душанбе, 1982. — 85 с.
- [142]. Раҳмон, Э. Ответственность за будущее нации. Послание Маджлиси Оли Таджикистана / Э.Рахмон [Текст].- Душанбе: «Азия Плюс», 2003.
- [143]. Раҳмонов, Э. Ш. Молодежь - будущее суверенного Таджикистана / Э.Ш. Раҳмонов [Текст]. - Душанбе: Ирфон, 1997, - 48 с.
- [144]. Раҷабова Ф.С. Технологияи байнифарҳангии рефлексивӣ дар раванди омӯзиши забони хориҷӣ // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон / (ISSN 2074-1847). -Душанбе, 2021. -№2. -С.256-265.
- [145]. Роберт, И.В. Информационные и коммуникационные технологии в образовании: учебно-методическое пособие / С.В.Панюкова, А.А.Кузнецов, А.Ю.Кравцова [Текст]. -М.: «Дрофа», -2007.-140 с.
- [146]. Рогова Г.В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе /Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович, Т.Е. Сахарова. -М.: Просвещение, 1991.-287с.
- [147]. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн [Текст]. -СПб: Издательство «Питер», 2000. -712 с.
- [148]. Рыбак, Г. Ф. О некоторых приемах создания благоприятного психологического климата при обучении иностранному языку в средней школе / Г.Ф.Рыбак [Текст] // ИЯШ. -1992, № 1.
- [149]. Рыбакова, М.М. Конфликт и взаимопонимание в педагогическом процессе /М.М.Рыбакова [Текст]. –М.: Просвещение, 1991. – 128 с.
- [150]. Рябикова, З.И., Сомова, Е.Г. Личность и ее самоактуализация в общении с Другим /З.И.Рябикова, Е.Г.Сомова [Текст] // Мир психологии. – 2001. – № 3. – С. 83-88.
- [151]. Садохин, А.П. Теория и практика межкультурной коммуникации: Учебное пособие для вузов / А.П.Садохин [Текст]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 271с.
- [152]. Сазонова, Н.П. Влияние индивидуального и группового статуса на социализацию личности старших школьников: дис. ... канд.психол.наук /Н.П.Сазонова [Текст]. – Курск, 1995. – 172 с.
- [153]. Сайфуллаев, Х.Г. Педагогические условия формирования лингвосоциокультурной компетенции студентов в полиглоссических группах педагогических вузов Республики Таджикистан (на

- материале немецкого языка): дис. ... д-ра пед.наук / Х.Г.Сайфуллаев [Текст]. –Душанбе, 2014. –306 с.
- [154]. Сайфуллоева, З.Х. Теория и практика формирования коммуникативной компетентности студентов в условиях поликультурной образовательной среды (при обучении двум иностранным языкам): дис. ... д-ра пед.наук / З.Х.Сайфуллоева [Текст].– Душанбе, 2018. – 285 с.
- [155]. Сафонова, В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций / В.В.Сафонова [Текст].– Воронеж: Истоки, 1996. – 238 с.
- [156]. Сафонова, В.В. Проблемы социокультурного образования в языковой педагогике / В.В.Сафонова [Текст] // Культурологические аспекты языкового образования / Под.ред. В.В. Сафоновой. – М., 1998. – С. 27-35.
- [157]. Свиридон, Р. А. Формирование межкультурной компетенции будущего специалиста в области мировой экономики средствами делового английского языка / Сборник научных трудов II Международной летней школы для молодых исследователей «Инновационные образовательные технологии в преподавании иностранных языков». – Томск. – Изд-во ТГПУ. – 2005. – С. 72– 84.
- [158]. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: учебное пособие / Г.К.Селевко [Текст].-М: Народное образование.-1998. – 256 с.
- [159]. Сериков, В.В. Личностно ориентированное образование / В.В. Сериков [Текст] // Педагогика, 2004. № 5. - С. 16-21.
- [160]. Скалкин, В. Л., Рубинштейн, Г. А. Учебная дискуссия как средство развития неподготовленной речи / В.Л.Скалкин, Г.А.Рубинштейн [Текст] // ИЯШ, 2012, № 8. -С.18-25.
- [161]. Сластенин, В.А., Подымова, Л.С. Педагогика: Инновационная деятельность /В.А.Сластенин, Л.С.Подымова [Текст]. - М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1997. - 224 с.
- [162]. Соловьева И.С. Сопоставительное лингвострановедение в контексте межкультурной коммуникации / И.С. Соловьева // Этнос. Образование. Личность – Якутск: ИПКРО, 2003. – С. 29-30.
- [163]. Соколова, Л.А. Рефлексивный компонент деятельности как необходимое условие развития учителя и учащихся / Л.А.Соколова [Текст] // ИЯШ. - 2005. - № 1. - С. 19-26.
- [164]. Сорокин П.А. Социокультурная динамика и эволюционизм // Американская социологическая мысль. - М., 1996. -С. 372-392.

- [165]. Сороков, Г. В. Субъектно-деятельностный подход к личностно-профессиональному развитию студентов / Г.В.Сороков [Текст] // Педагогика. 2004. № 1. -С.62-68.
- [166]. Стернин, И.А. Толерантность и коммуникация / И.А. Стернин [Текст]. // Философские и лингво-культурологические проблемы толерантности. – Екатеринбург, 2003. – С. 331-344.
- [167]. Стратегические направления долгосрочной Реформы системы образования Республики Таджикистан на период 2004-2015 годов. – Душанбе, 2004.
- [168]. Стронин, М.Ф. Обучающие игры на уроках английского языка / М.Ф.Стронин [Текст].– М., 1994. - 231 с.
- [169]. Сысоев, П.В. Культурное самоопределение обучающихся в условиях языкового поликультурного образования / П.В.Сысоев [Текст] // ИЯШ, 2004. - № 4. - С. 14-21.
- [170]. Сысоев, П.В. Язык и культура: в поисках нового направления в преподавании культуры страны изучаемого языка / П.В.Сысоев [Текст] // ИЯШ. - 2001. - № 4. - с. 16-18.
- [171]. Тер-Минасова, С. Г. Язык и межкультурная коммуникация / С. Г. Тер-Минасова [Текст]. – М. : Слово, 2008. – 264 с.
- [172]. Титаренко, Н.В. Методика организации ролевых игр проблемной направленности при дистанционном обучении иностранным языкам: на материале английского языка: дисс. ... канд. пед. наук / Н.В. Титаренко [Текст]. -М., 2007. - 197 с.
- [173]. Томахин, Г.Д. Лингвострановедение: что это такое? / Г.В.Томахин [Текст] // ИЯШ, № 6, 1993, -С. 6.
- [174]. Томахин, Г. Д. Реалии в языке и культуре / Г.В.Томахин [Текст] // ИЯШ, 1997. - №5. –С.12.
- [175].Триль, Ю.Н. Социокультурные функции обряда: дис. канд.социол.наук / Ю.Н.Триль [Текст]. – Майкоп, 2009. – 168 с.
- [176].Ушинский, К.Д. (Сер.«Антология гуманной педагогики»)/ К.Д.Ушинский [Текст].-М.: Изд. Дом Шалвы Амонашвили,1998.- 224 с.
- [177]. Фельдштейн, Д.И. Психологические особенности развития личности в подростковом возрасте / Д.И.Фельдштейн [Текст] // Вопросы психологии.- 1988. -№ 6. - С.31-41.
- [178]. Флешлер, О.И. Кино и ТВ в обучении иностранному языку. Лингвистические уровни и обучение иностранному языку / О.И.Флешлер [Текст] // Материалы межвузовской научно-практической конференции. Изд-во ИГЭА, 2000.-С.89-95.

- [179]. Формановская, Н.И. Вежливость и толерантность как коммуникативные механизмы снижения речевой агрессии / Н.И. Формановская [Текст] // Агрессия в языке и речи: сборник статей. – М., 2004. – С. 207-218.
- [180]. Фурманова В.П. Межкультурная коммуникация и культурно-языковая прагматика в теории и практике преподавания иностранных языков: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук.-М., 1994. -58 с.
- [181]. Халеева, И.И. Основы теории обучения пониманию иноязычной речи / И.И.Халеева [Текст].- М.: Высшая школа, 1989.- 342 с.
- [182]. Хамиджанова, М. Занятия и материальная культура горных таджиков-матчинцев, переселившихся на вновь орошенные земли / М.Хамиджанова [Текст]. – М.,1964.-162 с.
- [183]. Хашимов, Р.И. Русско-таджикское двуязычие (социолингвистический аспект) / Р.И.Хашимов [Текст]. – Душанбе: Дониш, 1986. -180 с.
- [184]. Хомский, Н. Язык и мышление Текст. / Н. Хомский. М.: Изд-во Московского университета, 1972. - 122 с.
- [185]. Хуторской, А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированного образования / А.В.Хуторской [Текст] // Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 58-64.
- [186]. Цукерман, Г.А. Виды общения в обучении / Г.А. Цукерман [Текст]. – Томск: Пеленг,1993.–270с.
- [187]. Шарипов Ф. Теория и практика интегрированного обучения в начальные периоды средней школы. Дисс. ... д-ра пед.наук .- Душанбе, 1997. – 426 с.
- [188]. Шейлз, Д. Коммуникативность в обучении современным языкам / Д.Шейлз [Текст]. Совет Европы Пресс, 1995. - 349 с.
- [189]. Шербоев, С. Лингвометодические основы изучения синтаксиса тадж. языка в средней школе: дис ... д-ра пед.наук / С.Шербоев [Текст].–Душанбе, 1992. -431 с.
- [190]. Шохиён, Н.Н., Джагаров, С.Ф. Педагогические доминанты и особенности творческого управления временем в условиях личностно-ориентированной модели получения образования в высшей школе / Н.Н.Шохиён [Текст] // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ, №3(75), 2018.-С.43.
- [191]. Шубина, Т. И. Деятельностный метод в школе [Электронный ресурс] / Т. И. Шубина / <http://festival.1september.ru/articles/527236/>
- [192]. Щукин, А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учебное пособие для преподавателей и студентов. 2-е изд., испр. И доп. / А.Н.Щукин [Текст]. -М.: Филоматис, 2006. - 480 с.

- [193]. Щукина, Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся / Г.И.Щукина [Текст].- М. Педагогика, 1988.- 208с.
- [194]. Щуркова, Н.Е. Педагогическая технология как учебная дисциплина / Н.Е.Щуркова [Текст] //Педагогика № 2,1993. - С. 66-70.
- [195]. Эльконин, Д.Б. Психология игры / Д.Б.Эльконин [Текст]. - М.: Педагогика 1978. - 304 с.
- [196]. Юлдошев, У.Р. Таджикско-русское двуязычие как условие профессиональной подготовки студентов-медиков в вузах Таджикистана: автореф. дисс. ... д-ра пед. наук / У.Р.Юлдошев [Текст].- М., 1999. – 43 с.
- [197]. Юлдашева, М.Р. Теоретико-методологические основы компетентностно-деятельностного подхода в образовании / М.Р.Юлдашева [Текст] // Материалы межд. конф. «Глобализационная концепция развития мирового сообщества: исторические, социально-философские и политico-международные аспекты». - Душанбе: РТСУ, 2018. – С. 316-327.
- [198]. Якиманская, И.С. Разработка технологии личностно ориентированного обучения / И.С.Якиманская [Текст] //Вопросы психологии» 1995. - №2. - С. 32-42.
- [199]. Якушев, М. В. Международные проекты как путь включения студентов в активный диалог культур / М. В. Якушев, Г. В. Скрипкина [Текст] // Образование и общество. - 2005 . - № 3. - С. 33-36.
- [200]. AllemannGhionda, C. (1997). Interkulturelle Bildung. Zeitschrift für Pädagogik, 36. Beiheft, S. 107-149.
- [201]. Baumer, Thomas. Handbuch interkulturelle Kompetenz. Zurich: Orell Fussli, 2002. - 223 S.
- [202]. Düwell, Henning (2001): „Motivation und Motivierung im Fremdsprachenunterricht“, in: Jung, Udo O.: *Praktische Handreichungen für Fremdsprachenlehrer*, Berlin: Lang, -S. 38-46.
- [203]. Edelhoff, Christoph. Authentische Texte im Deutschunterricht. Einführung und Unterrichtsmodelle. 1. Aufl. München, Hueber, 1985. - 365 S.
- [204]. Lehtonen, Jaakko. Globalization, National Cultures, and the Paradox of Intercultural Competence// Retrieved December 2, 2003. -278 p.
- [205]. Thomas, H., Interkulturelles Lernen im Schuleraustausch. Saarbrucken u. Fort Lauderdale, 1998.-237 S

**Интишороти муаллиф аз рӯйи мавзӯи диссертатсия  
Мақолаҳои илмие, ки дар нашрияҳои тақризии бонуфузӣ тавсияшудаӣ  
КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд:**

- [1-М] Раҷабова Ф.С., Қаршиева Г.Ҷ. (бо ҳаммуаллифӣ). Мубоҳиса дар шакли нишаси матбуот дар ташаккули маҳорати муоширати байнифврӯзангии донишҷӯён / Ф.С.Раҷабова . [Матн] // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. Бахши «Илмҳои педагогӣ». – Душанбе: 2017. -№5 (72), – С. 18-20.
- [2-М] Раҷабова Ф.С. Ташаккули мубоҳиса бо истифодаи видеофильм дар дарсҳои забони хориҷӣ/ Ф.С.Раҷабова . [Матн] // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. Бахши 2. Педагогика ва методикаи фанҳои гуманитарӣ ва табиатшиносӣ. – Душанбе: 2020. –№2 (2), –С. 244 -246.
- [3-М] Раҷабова Ф.С. Технологияи байнифарҳангии рефлексивӣ дар раванди омӯзиши забони хориҷӣ / Ф.С.Раҷабова [Матн] // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон / (ISSN 2074-18047). -Душанбе, 2021. -№2. -С.256-265.
- [4-М] Раҷабова Ф.С. Нақши фарҳангӣ миллий ва ғайрзабонӣ дар ташаккули салоҳияти байнифарҳангии донишҷӯён / Ф.С.Раҷабова [Матн] // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. Бахши 2. Педагогика ва психология, методикаи таълими фанҳои гуманитарӣ ва табии. - Душанбе: 2022. -№ 1 (11). -С.244-246.
- [5-М] Сайфуллоев Ҳ.Г., Сайфуллоева З.Ҳ., Раҷабова Ф.С. (бо ҳаммуаллифӣ) Усулҳои фаъолияти муштарак дар ташаккули салоҳиятмандии коммуникативии омӯзгорони ояндаи забони хориҷӣ // [Матн] Паёми ДДОТ. Бахши илмҳои педагогӣ ва психологӣ. Душанбе 2023. (ISSN 2708-5759).-№1(15) С.78-84.

- Мақолаҳои илмие, ки дар дигар маҷаллаву нашрияҳо ба табъ расидаанд:**
- [6-М] Сайфуллоев Ҳ.Г., Сайфуллоева З.Ҳ., Раджабова Ф.С. (в соавторстве) Сочетание индивидуальной и групповой форм работы как условие межкультурного взаимодействия студентов полиглотовых групп / Ф.С.Раджабова и др. [Текст] // Научно – практической республиканской конференции на тему “Актуальные проблемы современной филологии и технологии преподавания иностранных языков в вузе” в честь года молодежи. Душанбе: ТГПУ, 2017. –С. 260-264.
- [7-М] Раджабова Ф.С., Султонова С.А, Сайфуллоева З.Ҳ. (в соавторстве) Межличностное взаимодействие студентов в полиглотовых группах технического направления/ Ф.С.Раджабова и др. [Текст] // Актуальные проблемы лингвистики, переводоведения, литературоведения и методики обучения иностранным языкам в высшей школе. Материалы международной научно – практической конференции. Посвященной 20-й годовщине “Дня национального единства Республики Таджикистан” Душанбе: - ТГПУ, 2017. –С. 238-242.

- [8-М] Раҷабова Ф.С. Понимание ценности и норм поведения в формирование межкультурной компетенции студентов в процессе обучения иностранному языку/ Ф.С.Раджабова [Текст] // Материалы международной конференции “Актуальные проблемы сопоставительно –типологического исследования языков и современных методов обучения иностранным языкам” Душанбе: - ТНУ. 2018. С. 301-303.
- [9-М] Раҷабова Ф.С., Ортуқова С. (бо ҳаммуаллифӣ) Рушди шахсият ва фаъолиятмандӣ дар ташаккули салоҳияти нутқии донишҷӯён/ Ф.С.Раҷабова ва дигарон. [Матн] // Масъалаҳои мубрами забоншиносӣ, тарҷума ва усули таълими забонҳои хориҷӣ дар мактаби олӣ. –Душанбе: ДДОТ, 2018. –С. 283-285.
- [10-М] Сайфуллоев Х.Г., Раджабова Ф.С. (в соавторстве) Учебная автономия –формирование навыков самоуправления студентов / Ф.С.Раджабова и др. [Текст] // Актуальные проблемы лингвистики, переводоведения и методики обучения иностранным языкам в высшей школе. –Душанбе: ТГПУ, 2018. –С. 293-295.
- [11-М] Раджабова Ф.С. Социокультурный компонент в содержании обучения иностранному языку/ Ф.С.Раджабова [Текст] // Язык – мост между цивилизациями. Материалы республиканской научно – практической конференции, посвященной году развития туризма и народных ремесел. –Душанбе: ТГПУ, 2018. –С. 129-132.
- [12-М] Кучов Р.М., Раҷабова Ф.С. (бо ҳаммуаллифӣ). Рушд ёфтани малака ва маҳорати донишҷӯён тавассути муошират/ Ф.С.Раҷабова ва дигарон [Матн] // Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ. “Усулҳои муосири таълими забон ва адабиёти рус дар шароити бисёрфарҳангии таҳсилот”. -Душанбе: ДДЗТ, 2018. С. 103-106
- [13-М] Раҷабова Ф.С. Ташаккули маҳорати истимоъ дар омӯзиши забони олмонӣ/ Ф.С.Раҷабова [Матн] // Масъалаҳои мубрами забоншиносӣ, тарҷума ва методикаи таълими забонҳои хориҷӣ, “Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ, баҳшида ба амалигардонии «Барномаи давлатии омӯзиш ва такмили таълими забонҳои русӣ ва англисӣ барои солҳои 2015-2020»”. -Душанбе: ДДОТ, 2019. –С.77-79.
- [14-М] Сайфуллоев Х.Г., Раджабова Ф.С. (в соавторстве) Профессионально-педагогическая культура как носитель педагогических ценностей/ Ф.С.Раджабова и др. [Текст] // Актуальные проблемы языгознания, перевода и методики преподавания иностранных языков. Материалы республиканской научно –практической конференции, посвященной реализации “О государственной программе совершенствования преподавания и изучения русского и английского языков в Республики Таджикистана на 2015-2020 годы”-Душанбе: ТГПУ, 2019. –С.94-96.

- [15-М] Раҷабова Ф.С. Ташаккули салоҳияти байнифарҳангӣ дар байни хонандагон/ Ф.С.Раҷабова [Матн] // Маводи конференсияи илмӣ-амалии байналмилалӣ / Муносибати босалоҳият дар ташаккули салоҳияти нутқи омӯзгорони ояндаи забони ҳориҷӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳшида ба 90-умин солгарди таъсисёбии ДДОТ ба номи С. Айнӣ ва 80-умин солгарди таъсисёбии факултети забонҳои романию германӣ. -Душанбе: -ДДОТ, 2020. -С.22-25.
- [16-М] Сайфуллоев Ҳ.Г., Раджабова Ф.С. (в соавторстве). Формирование межкультурной компетенции студентов для развития когнитивной деятельности в процессе обучения иностранному языку в педагогическом вузе/ Ф.С.Раджабова и др. [Текст] // Компетентностный подход в развитии речевых навыков будущих учителей иностранного языка в вузах Республики Таджикистан / Материалы международной научно-практической конференции, посвященные 90-летию образования ТГПУ имени С.Айни и 80-летию образования факультета романо-германских языков. - Душанбе: ДДОТ, 2020. -С.310-311.
- [17-М] Сайфуллоев Ҳ.Г., Раджабова Ф.С. (в соавторстве) Учет реальных фактов в формировании межкультурной компетенции будущих учителей иностранного языка/ Ф.С.Раджабова и др. [Текст] // Международная научно-практическая конференция «Русский и иностранные языки: перспективы преподавания в вузах Таджикистана с использованием современных образовательных технологий»// Кафедра социально-гуманитарных наук. Национальный исследовательский университет «МЭИ», филиал в г.Душанбе. -Душанбе: НИУ, “МЭИ”, 2021. -С.310-314.
- [18-М] Раҷабова Ф.С. Технологияи интерактивӣ дар фаъолиятмандии мутақобилаи донишҷӯён дар шароити муҳити бисёрфахангӣ/ Ф.С.Раҷабова [Матн] // Маъсалаҳои мубрами забоншиносӣ ва лингводидактика дар заминай муюширати байнифарҳангӣ/ Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ, баҳшида ба 90-солагии таъсисёбии Доғишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ва 50-солагии таъсисёбии кафедраи забонҳои ҳориҷии умумидонишгоҳӣ. -Душанбе: ДДОТ, 2021. -С.132-136.
- [19-М] Раджабова Ф.С., Сайфуллоева З.Х., Сатторова Н.И. (в соавторстве) Технология проектной деятельности с применением интерактивного метода в формировании у студентов вторичной языковой личности/ Ф.С.Раджабова и др. [Текст] // Актуальные проблемы языкоznания и лингводидактики в области межкультурной коммуникации / Материалы республиканской научно-практической конференции, посвященной 90-летию образования Таджикского государственного педагогического Университета имени Садриддина Айни и 50-летию образования

общеуниверситетской кафедры иностранных языков. -Душанбе: ДДОТ, 2021. -С.141-143.

- [20-М] Раҷабова Ф.С. Низоми салоҳиятмандӣ дар ташаккули муносибати байнифарҳангии донишҷӯён/ Ф.С.Раҷабова [Матн] // Маводҳои конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ баҳшида ба “Рӯзи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” таҳти унвони “Забони миллӣ оинаи пурчилои таъриҳ”. Душанбе: ДДОТ, 2022. С.62-65.
- [21-М] Раҷабова Ф.С. Салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар гурӯҳҳои бисёрэтниҳӣ/ Ф.С.Раҷабова [Матн] // “Маводи конференсияи илмӣ-амалии байналмилали, баҳшида ба 30 –солагии барқарор шудани муносибатҳои дипломати миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Фаронса (16-17 декабря 2022)” таҳти унвони “Рушди забони давлатӣ дар партави гуфтугӯи фарҳангҳо” Душанбе: ДДОТ, 2022. С.251-253.
- [22-М] Сайфуллоев Ҳ.,Г., Раджабова Ф.С. (в соавторстве) Профессиональная подготовка учителей иностранных языков в республике Таджикистан/ Ф.С.Раджабова и др. [Текст] // Представленный на VII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Современные тенденции языкового образования» (01-03 ноября 2022г., г. Томск, Россия)
- [23-М] Раҷабова Ф.С. Ташаккули маҳоратҳои байнифарҳангии донишҷӯён тавассути омӯзиши забон/ Ф.С.Раҷабова [Матн] // Маводҳои конференсияи илмӣ-назариявии ҷумҳурияйӣ, баҳшида ба “Рӯзи байналмилалии забони модарӣ” ва амалигардонии “Барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030” (21 февралி соли 2023). Душанбе: ДДОТ, 2023. С. 219-221.
- [24-М] Сайфуллоева З.Х., Раҷабова Ф.С. (бо ҳаммуаллифӣ) Омӯзиши забон ва фарҳанг - асоси рушди салоҳиятмандии коммуникативӣ ва байнифарҳангии омӯзгорони ояндаи забони хориҷӣ/ Ф.С.Раҷабова ва дигарон. [Матн] // Маводи конференсияи байналмилали “Масъалаҳои назариявӣ ва амалии забоншиносии типологӣ-муқоисавӣ, забоншиносии тоҷик ва усулҳои нави омӯзиши забонҳои хориҷӣ” ба ифтиҳори ҷашни 35-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 75-солагии Корманди шоистаи Тоҷикистон Абусалом Мамадназаров (14.04.2023). Душанбе -2023: ДМТ, С.488-493.
- [25-М] Раҷабова Ф.С. Технологияи педагогӣ дар ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар давраи таълими таҷрибаи омӯзгорӣ/ Ф.С.Раҷабова [Матн] // Масъалаҳои мубрами филология ва методикаи ташаккули салоҳиятмандии донишҷӯён аз забонҳои хориҷӣ. “Маводҳои конференсияи илмӣ – назариявии байналмилали баҳшида ба 30 солагии робитаҳои дипломатӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон –Ҷумҳурии Федеролии Олмон, Ҷумҳурии

Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Австрия, инчунин 75-солагии доктори илмҳои педагогӣ, профессор Сайфуллоев Ҳ.Г."20-22 майи соли 2023. Душанбе-2023. ДДОТ, С. 259-261.